

**ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОЧИКИСТОН
ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ДАНФАРА**

ТДУ 809.155.0

ТҚБ 81.2 Точ

Ч-93

Бо ҳуқуқи дастнавис

ЧУРАҚУЛЗОДА УМРОН ШОДИҚУЛ

**ХУСУСИЯТҲОИ ЛЕКСИКӢ-СОХТОРИИ ИСТИЛОҲОТИ
ИҚТИСОДӢ ДАР ЗАБОНИ ТОЧИКӢ (ДАР АСОСИ МАВОДИ
ҲУЧЧАТҲОИ МЕъӢРИИ СОҲАИ ИҚТИСОДӢ ВА
ЛУҒАТНОМАҲО)**

**Диссертатсия аз рӯи иҳтиносӣ 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 –
Забони тоҷикӣ) барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои
филологӣ**

**Роҳбари илмӣ: номзади илмҳои филологӣ, дотсент
Шукурев Г.Х.**

ДУШАНБЕ – 2025

МУНДАРИЧА

Муқаддима.....	4-16
БОБИ I	
АСОСХОИ НАЗАРИЯВИЮ ТАҲҚИҚИИ ХУСУСИЯТХОИ	
ЛЕКСИКИИ ҲУЧЧАТХОИ МЕЪЁРИИ	
ИҚТИСОДӢ.....	17-51
1.1. Асосҳои назарӣ-таҳқиқии ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ.....	17-30
1.2. Таҳқиқи вожа ва истилоҳот аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ...30-40	
1.3. Таҳқиқи вожа ва истилоҳот аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ...40-45	
1.4. Ташаккули истилоҳоти нави иқтисодӣ ва корбурди он дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ.....	45-46
1.5. Таҳлили назариявии вижагиҳои морфологии ҳуччатҳои иқтисодӣ	46-51
Хулосаи боби якум.....	51-52
БОБИ II	
ХУСУСИЯТХОИ ЛЕКСИКИЮ МАҶНОӢ ВА БАРОМАДИ	
ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИСОДӢ ДАР ҲУЧЧАТХОИ ИҚТИСОДӢ ВА	
ЛУГАТНОМАҲОИ СОҲАВӢ.....53-134	
2.1. Таснифоти мавзуии истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуччатҳо ва лугатномаҳои иқтисодӣ.....53-85	
2.1.1. Вожа ва истилоҳоти соҳаи бонкдорӣ.....60-74	
2.1.2. Вожа ва истилоҳоти соҳаи андоз ва андозбандӣ.....74-77	
2.1.3. Вожа ва истилоҳоти соҳаи молия.....77-80	
2.1.4. Вожа ва истилоҳоти соҳаи ҳисобдорӣ ва омор.....80-82	
2.1.5. Вожа ва истилоҳоти соҳаи аудит.....82-85	
2.2. Баромади таърихии вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ.....85-105	
2.2.1. Вожа ва истилоҳоти аслии тоҷикӣ (форсиасл).....90-98	
2.2.2. Вожа ва истилоҳоти иқтибосӣ.....98-105	
2.2.2.1 Иқтибоси вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ аз забони арабӣ.98-101	

2.2.2.2. Вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ аз забонҳои русиву аврупой иқтибосгардида.....	101-105
2.3. Тасниф ва таҳлили сохтории вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ.....	105-129
2.3.1. Матолиби муқаддимавӣ.....	105-112
2.3.2. Вожа ва истилоҳоти сода.....	112-115
2.3.3. Вожа ва истилоҳоти сохта.....	115-119
2.3.4. Вожа ва истилоҳоти мураккаб.....	119-127
2.3.5. Вожа ва истилоҳоти таркибӣ ва ибораистилоҳот.....	127-129
Хулосаи боби дуюм.....	130-131
Хулоса ва пешниҳодҳо.....	132-135
Феҳристи адабиёт.....	135-155

МУҚАДДИМА ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Дар кори диссертатсионӣ ҳусусиятҳои вожагониву соҳтории калимаю истилоҳоти иқтисодӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор мегирад.

Ахаммияти таҳқиқ. Забони тоҷикӣ дар масири таъриҳ ҳамчун забони ҳуҷҷатгузории расмӣ дар давлатдории сулолаҳои гуногуни таъриҳӣ эътироф гардида, бо ғановати таркиби луғавӣ ва низоми ташаккулёфтаи сарфию наҳвӣ садсолаҳо барои ҳуҷҷатгузории расмӣ хидмат кардааст. Ғановати луғавию грамматикии он имкон медиҳад, ки дар шароити мусоиди таъриҳӣ ҳамчун забони ҳуҷҷатҳои коргузорӣ мавриди истифода қарор гирад. Аз ин рӯ, вобаста ба сатҳи рушд ва таҳаввули забони тоҷикӣ зарурате пеш меояд, ки вижагиҳои забони ҳуҷҷатҳои коргузорӣ таҳқиқ шавад. Таҳқиқи луғавию грамматикии масъалаҳои вобаста ба ҳуҷҷатнигорӣ барои ҳаллу фасли як қатор масъалаҳо замина мегузорад. Дар замони муосир яке аз илмҳои рушдкардаистода – иқтисод ба ҳисоб меравад, ки бидуни такомули ин соҳа ба роҳ мондани фаъолияти устувори давлатдорӣ душвор аст. Барои дуруст ба роҳ мондани фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи давлат зарур аст, ки ҳуҷҷатнигории он бо забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон – забони тоҷикӣ дар сатҳи касбӣ роҳандозӣ шавад. Лозим ба зикр аст, ки то ҳол доир ба забони ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ, ҳусусиятҳои луғавию соҳтории он кори илмии алоҳида анҷом дода нашудааст. Тасмим дар ин самт барои ошкор кардани ҳусусиятҳои луғавию соҳтории ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ дар заманаи таҳлили маводи зерсоҳаҳои он: омор, андоз ва дигар баҳшҳо равона карда шудааст.

Дар забоншиносони тоҷик доир ба таҳқиқи истилоҳот асару мақолаҳои зиёде таълиф гардидаанд, аммо доир ба мавзуъи мо то ҳанӯз кори илмии мукаммал анҷом дода нашудааст, ки дар онҳо моҳияти забонии ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ ва истилоҳоти он муайян карда

шуда бошад. Бо дар назардошти ин, дар доираи мавзуи интихобшуда тасмим гирифтем, ки хусусиятҳои луғавию сохтории ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисодро мавриди таҳқиқ қарор дихем. Инчунин, дар диссертатсия гурӯҳбандии мавзуми истилоҳоти иқтисодӣ, вижагиҳои сохторӣ, нақши воситаҳои калимасоз дар низоми истилоҳоти иқтисодӣ, таснифи истилоҳоти иқтисодӣ аз ҷиҳати мансубияти забонӣ, ибора-истилоҳоти иқтисодӣ ва нақши феълҳо дар ташкили истилоҳоти иқтисодӣ ва муҳимтар аз ҳама дар соҳтани калима ва таркибҳои соҳаи иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор гирифта, маҳсусияти вожагонӣ ва сохтории онҳо муайян карда таъйину таҳқиқ шуданд. Ин аст, ки дар диссертатсия вижагиҳои вожагониву сохтории забони тоҷикӣ дар асоси маводи ҳуччатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо дар замони истиқлол аз масъалаҳои меҳварии кори мо ба ҳисоб меравад. Баррасии ин масъала, ба назари мо, муҳим буда, дар таҳқиқи масъалаҳои баррасишаванда мубрам ба ҳисоб меравад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯъ. Дар забоншиносии тоҷик истилоҳоти иқтисодӣ ва мавқеи корбурди онҳо дар ҳуччатҳои соҳаи иқтисодиёт то кунун мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор нагирифтаанд. Пажуҳишҳои дар ин самт анҷомдодашуда, асосан, ҳуччатҳои меъёрии соҳаи маориф ва ҳуқуқро дар бар мегиранд. Муҳаққиқоне, ки дар забоншиносии тоҷик дар самти ҳуччатнигории соҳаҳои гуногун таҳқиқот анҷом додаанд, хусусиятҳои морфологӣ ё луғавии ҳуччатҳоро бештар ба назар гирифтаанд. Дар соҳаи иқтисод китобҳои алоҳида ва луғатномаҳо аз рӯйи зерсоҳаҳои иқтисод мунашири шудаанд, ки хусусияти дастурӣ ва таълимӣ доранд. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавию морфологии забони тоҷикӣ бештар дар асоси осори назмию насррии адабиёти тоҷик рӯйи кор омадаанд, ки мо аз онҳо дар кори диссертационӣ истифода хоҳем кард. Аз ҷумла муҳаққиқоне, ки дар ин самт таҳқиқот анҷом додаанд В. В. Виноградов, Л. С. Пейсиков, В. С. Растворгуева, Ю. А. Рубинчик, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, М. Н.

Қосимова, Ҳ. Мачидов, Д. Саймиддинов, Д. Хоҷаев, А. Мирзоев, Ш. Кабиров, С.Рахматуллозода, С. Назарзода, С.Анварӣ, М. Ҳ. Султонов, Т. Шокиров, Г.Х. Шукуров, Ш. Бобомуродов ва дигарон мебошанд.

Забони тоҷикӣ дар тули таъриҳ марҳалаҳои гуногуни таҳаввул ва рушдро аз сар гузаронида, то замони мо чун забони комил ва аз ҷиҳати соҳтори сарфию нахвӣ ташаккулӯфта омада расидааст. Дар ҳар марҳала вобаста ба шароити таъриҳӣ ҷӣ аз ҳайси луғот ва ҷӣ аз лиҳози соҳторӣ мукаммал шудааст. Бинобар ин, новобаста ба вазъи сиёсиву таъриҳӣ ва шароити иҷтимоӣ, забони тоҷикӣ асолат ва рисолати худро ҳифз намудааст. Таърихи пайдоиш ва масири рушди забони тоҷикӣ нишон медиҳад, ки дар ҳар давру замон забони тоҷикӣ тағйироти сифатиро аз сар гузаронида, соҳти грамматикии худро устувор нигоҳ доштааст. Забони тоҷикӣ тавонистааст, ки дар марҳалаҳои гуногуни таъриҳӣ худро чун забони неруманд ва тавоно дар риштаҳои гуногуни илм муаррифӣ намояд.

Агар ба таърихи рушди забони тоҷикӣ рӯ орем, мушоҳида мешавад, ки он дар марҳалаҳои муайянӣ таъриҳӣ такомул ёфта, таркиби луғавиаш ғанӣ гардидааст. Аз ин рӯ, забоншиносон ин марҳалаҳоро дар асоси далелҳо ба таври дақиқ ғурӯҳбандӣ кардаанд. Ба андешаи Муҳаммадҷон Шакурӣ “забони тоҷикӣ, ки дар ҳавзаи Тоҷикистони имрӯза таҳаввул ва рушд карда, дар рушди он таъсири авомили иҷтимоиву сиёсӣ нақши муайяне бозидаанд. Ба андешаи ӯ, забони тоҷикӣ дар замони шӯравӣ се давраи рушдро аз сар гузаронидааст. Давраи аввал солҳои 1920 -1930; давраи дувум солҳои 1940-1950 ва давраи севум – аз солҳои 1970 то солҳои 1990-ро дар бар мегирад” [202, 72]. Ин ғурӯҳбандиро Г. Шукуров дар монографияи худ тақвият бахшида, давраи чаҳорумро, ки аз солҳои 90-уми садаи XX то замони мусирро дар бар мегирад, бо номи давраи истиқлол [202, 35] муайян кардааст.

Дар забоншиносии тоҷик, ҳусусан, дар замони истиқлол ба масъалаҳои истилоҳнигориву истилоҳгузинӣ бештар таваҷҷӯҳ зохир

гардид, ки дар ин самт хидмати олимони точик: М. Шукуров, М. Қосимова, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Ҳ.Мачидов, Д. Саймиддинов, Ф. Зикриёев, Д. Хочаев, Ш. Кабиров, С. Назарзода, М. Ҳ. Султонов, А. Ҳасанов, С. Анварӣ, Т. Шокиров ва ғ. назаррас буда, доир ба масъалаҳои гуногун ва пахлухои муҳталифи маъношиносӣ, истилоҳшиносӣ ва сарфу наҳви забони точикӣ таҳқиқоти судманд анҷом додаанд. Падидай хеле муҳим ва нодир дар ин давра, ки ба илми забоншиносии точик такони бузург бахшид, ин таҳқиқи осори забоншиносии ниёгон, пажуҳиши забонҳои бостонӣ ва миёнаи эронӣ ва ҳамгирии илмию фарҳангии форсизабонон дар ин самт мебошад.

Дар ин давра на танҳо осори адибон, балки забони матбуоти даврӣ, ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар соҳаҳо, ки вазъи забони моро дақиқ инъикос мекунанд, мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд. Таҳқиқи мониз дар забоншиносии точик комилан нав буда, вижагиҳои луғавӣ ва соҳтории истилоҳоти иқтисодии забони тоцикиро дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ фаро мегирад. Агар ба таърихи таҳқиқи вижагиҳои луғавӣ, сарфу наҳви забони точикӣ таваҷҷӯҳ намоем, танҳо ишораҳо ба назар мерасанд, аммо то ҳол истилоҳоти иқтисодӣ ба таври комил омӯхта нашудааст.

Тағири низоми иҷтимоӣ ва дигаргуниҳои сиёсӣ боис гардидаанд, ки дар забони точикӣ таҳаввул ва таҷдиди қабатҳои забонӣ ба вучуд оянд. Чунин падида дар натиҷаи таъсири омилҳои муайяни лингвистӣ ва экстролингвистӣ сурат гирифта, на танҳо дар бахши истилоҳшиносӣ, балки дар дигар бахшҳо, аз ҷумла, дар забони ҳуҷҷатҳои коргузории соҳаи иқтисод низ мушоҳида мешаванд.

Аз рӯйи мушоҳидаи мо аксари пажуҳишҳои анҷомдодаи муҳаққиқон таҳти таъсири анъанаи таҳқиқотии забоншиносии рус рӯйи кор омадаанд. Дар миёни муҳаққиқон Д. Хочаев ба вижагиҳои сарфию наҳвии забон аз диди афкори донишмандони гузашта таваҷҷӯҳ намуда, то

ҳадди имкон осори забоншиносии гузаштаи моро аз нав эхё кардааст. Гурӯхи дигари муҳаққиқон таҳқиқро дар асоси маводи осори бадей ба роҳ монда, бо роҳу равиши тоза ва услуби хос вижагиҳои сарфию наҳвӣ ва луғавии забони тоҷикиро таҳлилу баррасӣ намудаанд.

Истилоҳоти иқтисодӣ як ҷузъи истилоҳоти илмии забони форсӣ-тоҷикӣ буда, дар давраи миёнаи ташаккулёбии забони форсӣ ташаккул ва такомул ёфта буд. Муҳаққики забони форсии миёна Д. Саймиддинов дар мавриди истилоҳоти бахши иқтисод ва дорой чунин ибрози андеша намудааст: “Ин бахши луготу истилоҳоти форсии миёна бо иллати парокандагӣ ва нобудии солномаҳо ва асноди дафтардориву коргузории замони Сосониён ба пуррагӣ маҳфуз намондааст” [152,243].

Забоншинос дар асоси сарчашмаҳои маҳфузмонда ҷандин истилоҳи соҳаи иқтисодро аз қабили sohr, arz, хироҷ ба риштаи таҳқиқкашида, онҳоро аз ҷиҳати баромад ва маъноии истилоҳиашон шарҳу эзоҳ додааст.

Доир ба сиккаҳо ва муомилати пулӣ чунин ибрози назар намудааст: Pisiz-сиккаи хурди мисӣ, Dangdonг сиккаи хурд, ки дар муомилаи пули охирии арзиш ба шумор меравад. Мавсуф дар зерфасли “Омор, вом, боч” доир ба вожаҳои ифодакунандай даромад, музди кор, ҳарҷ, пардоҳт, ҳазина маълумоти пурра додааст [158,243].

Солҳои охир тамоюли таҳқиқи забони ҳуччатҳои расмию коргузорӣ дар соҳаҳои гуногун таҳқим ёфта, маҳсусан, таваҷҷӯҳ ба таҳқиқи маводи ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ бештар гардидааст. Таҳқиқи хеле муфассал дар ин самт ба қалами Т. Шокиров даҳл дорад. Муҳаққик дар пажуҳишҳои хеш забони тоҷикӣ ва вижагиҳои онро дар асоси маводи ҳуқуқӣ ба риштаи таҳқиқ кашидааст. Таҳқиқоти Т. Шокиров ба қисмати лексикаи забони тоҷикӣ даҳл дошта, истилоҳоти ҳуқуқшиносии тоисломиро дар забони тоҷикӣ мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Дар монографияи Т. Шокиров истилоҳоти ҳуқуқшиносии тоисломии тоҷик дар асоси маводи пурарзиш таҳқиқ шуда, асосан, ба осори хаттии забони

форсии миёна, забони сүгдӣ ва авестоӣ такя намудааст. Дар диссертатсия истилоҳоти ҳуқуқии тоисломӣ дар заминаи китоби «Авесто» ҷамъоварӣ гардида, ба риштаи таҳқиқ қашида шудааст, ки арзиши баланди илмӣ дорад. Муҳаққиқ дар мавриди доираи корбурди истилоҳоти ҳуқуқии пешазисломии забони тоҷикӣ чунин ибрози андеша намудааст: «Хусусан, истилоҳоти замони зардуштӣ, ки то замони интишороти Ислом дар ҳудуди имрӯзай Осиёи Марказӣ, Эрон, Афғонистон, қисми муайянӣ Ҳиндӯ Чин, Озарбойҷон, Арманистон ва Туркия маъмул буданд, дар доираю муассисоти ҳуқуқӣ ба сабт расидаанд» [197,113].

Монографияи Ш. Бобомуродов ба хусусиятҳои морфологии забони ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф бахшида шуда, дар он вижагиҳои морфологии корбасти исм, сифат, шумора, ҷонишин ва феълу зарф, инчунин, пешоянду пасоянд ва пайвандакҳоро баррасӣ гардидааст.

Дар монографияи Г. Шукуров «Таҳаввули забони тоҷикӣ дар даврони Истиқлол» фасли алоҳидае ба зуҳури истилоҳоти нави иқтисодӣ бахшида шудааст, ки муҳаққиқ доир ба вижагиҳои сарфии истилоҳоти нави иқтисодӣ маълумот дода, заминаҳои пайдоиши истилоҳоти нави иқтисодиро ба таҳаввули забон дар давраи соҳибиистиклолӣ алоқаманд медонад. Муҳаққиқ дар мавриди густариш ва интишори истилоҳоти нав чунин андеша дорад: «Қонуну қарорҳо ва тавзеҳоти аксар мурофиаҳо ва ҳабару мақолоте, ки мансуби соҳаи иқтисод ҳастанд, дар рӯзномаҳо интишор меёбанд. Аз ин рӯ, истилоҳоти нав ба воситаи ин навиштаҳо дар забони матбуот роиҷ гардидаанд» [204,129].

Таҳқиқи мо дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои соҳаи иқтисод ва луғатномаҳо рӯйи кор омада, вижагиҳои луғавию сохтории ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва истилоҳоти иқтисодиро дар бар мегирад.

Робитай таҳқиқ бо мавзуъҳои ниҳоди илмӣ. Масъалаҳои дар таҳқиқот баррасишуда бо барномаҳо ва мавзуъҳои таҳқиқоти илмӣ робитай ногусастаний дорад.

Натиҷаҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти илмӣ дар таҳия ва такмили барномаҳои таълимӣ нақши муҳим дошта метавонад. Мавзуи таҳқиқоти мазкур дар доираи яке аз самтҳои корҳои илмӣ – таҳқиқотии кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара ба нақша гирифта шуда, анҷом дода шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚ

Мақсади таҳқиқ муайян кардани вижагиҳои луғавию соҳтории ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ дар асоси ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ, луғатномаҳо, таҳлили баромади забонии вожаю истилоҳоти иқтисодӣ - аслӣ, иқтибосӣ, вижагиҳои соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ, таҳлили луғавию маъноии истилоҳоти иқтисодӣ, тавсеаи маънӣ дар матни ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо мебошанд.

Вазифаҳои таҳқиқ. Вазифаҳои асосии таҳқиқ омӯзиш ва пажуҳиши ҳамаҷонибаи ҳусусиятҳои луғавию маънӣ ва соҳтории ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод буда, дар алоқа ба ин таҳлили ҳусусиятҳои истилоҳоти иқтисодӣ, ҷойгоҳи онҳо дар ҳуҷҷатҳо, иқтибоси истилоҳот, раванди ташаккули онҳо, инчунин, таҳлили лингвистии калима ва таркибҳои иқтисодӣ, баромади забонии истилоҳоти иқтисодӣ муқаррар карда шудаанд.

Дар баробари ин, таҳқиқот ҳалли масъалаҳои зеринро тақозо менамояд:

- омӯзиши ҳусусиятҳои луғавии ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ;
- таснифоти мавзуии истилоҳоти иқтисодӣ;
- муайян кардани ҳусусиятҳои истилоҳоти иқтисодӣ;
- таҳлили ҳусусиятҳои маънӣ ва соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ;
- баррасии нақши вандҳо дар ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ;
- баррасии вожа ва истилоҳоти мураккаб ба ибора-истилоҳҳои иқтисодӣ;

- муайян кардани мавқеи калимаҳои аслӣ дар ташаккули калима ва таркибҳои иқтисодӣ;

- муайян кардани вомвожаҳо дар ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ.

Методҳои таҳқиқ. Дар рисола, асосан, усули таҷзияву таҳлил, муқоиса, таҳлилу натиҷагирӣ истифода гардидааст. Бо усули ташхис ва таҳлили мантиқӣ вижагиҳои луғавию маънӣ ва соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ, баромади онҳо, тавсиф ва таснифи вожа ва истилоҳот сурат гирифтааст.

Навоварии илмии диссертатсия. Диссертатсия қӯшиши аввалин барои таҳлили хусусиятҳои луғавию соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Навоварии диссертатсияи мазкур дар он ифода меёбад, ки бори нахуст хусусиятҳои луғавию соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ (дар асоси ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатномаҳо) ва истилоҳоти иқтисодӣ вобаста ба хусусиятҳои соҳториу маънои истилоҳоти иқтисодӣ, баромад, тавсиф ва таснифи вожаҳо ва истилоҳот аз ҷиҳати мавзӯй дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатҳои соҳавӣ мавриди таҳқиқ ва пажуҳиш қарор гирифтаанд.

Аҳаммияти назарӣ ва амалии таҳқиқ. Омӯзиши хусусиятҳои луғавию соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ барои он муҳим ва мубрам мебошад, ки он барои таҳия ва танзими луғатномаҳои иқтисодӣ, таҳия ва соҳтани ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ, таълиму тадриси забони тоҷикӣ дар риштаи иқтисодӣ, навиштани китобҳои дарсии забони тоҷикӣ барои факултети иқтисод, таълими курсҳои маҳсус мусоидат мекунад.

Барои расидан ба мақсаду ҳадафҳои таҳқиқ ба омӯзиши осори илм, рисолаҳо ва мақолаҳои илмии олимони маъруфи соҳаи луғатшиносӣ, калимасозӣ, истилоҳнигорӣ, ҳуччатнигорӣ, инчунин, назарияҳо ва усулҳои таҳқиқи олимони зерин такя кардем: В. В. Виноградов, Л. С. Пейсиков, В. С. Растворгueva, Ю. А. Рубинчик, Н. Маъсумӣ, М. Қосимова, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, Ҳ. Маҷидов, Д. Саймиддинов, Д. Хоҷаев,

А. Мирзоев Ш. Кабиров, С. Раҳматуллозода, С. Назарзода, Н. Пиров, С. Анварӣ, М. Ҳ. Султонов, Т. Шокиров, Г. Ҳ. Шукуров, Ш. Бобомуродов.

Объекти таҳқиқ. Манбаъҳои асосии таҳқиқотро намунаи хуччатҳои меъёрии иқтисодӣ, луғатномаҳо: “Фарҳанги истилоҳоти байналмилалии бонқдорӣ”, “Фарҳанги молия ва бонқдорӣ”, “Фарҳанги тафсирии иқтисодии русӣ-англисӣ-тоҷикӣ”, “Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир)”, “Луғати муосири иқтисодӣ”, “Луғати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ)”, “Фарҳанги молиёт (русӣ ба англисӣ ва тоҷикӣ)”, “Луғати тафсирии байналмилалии ҳисботи молиявӣ (русӣ-англисӣ-тоҷикӣ)”, “Луғати муҳтасари ибораҳои иқтисодӣ” ва китобҳои дар соҳаи ҳуччатнигорӣ (“Коргузорӣ ва дафтардорӣ”), ки бо забони тоҷикӣ нашр шудаанд, ташкил медиҳанд.

Предмети таҳқиқ. Таҳлили ҳусусиятҳои вожагониву соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуччатҳои иқтисодӣ ва луғатҳои соҳавӣ дар забони адабии муосири тоҷикӣ ҳамчун предмети таҳқиқ муайян карда шудааст.

Саҳми унвонҷӯ дар таҳқиқи мавзуъ. Муаллифи диссертатсия бо такя ба маводи ҳуччатҳои иқтисодӣ ва луғатномаю донишномаҳо ҳусусиятҳои луғавию маъноии калима ва истилоҳоти дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ истифодашуда, муҳтассоти соҳторӣ, тавсифу таснифи вожа ва истилоҳоти аз ҷиҳати мансубияти забонӣ, маводи ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ, луғатномаҳои иқтисодиро муайян кардааст. Дар диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи муаллиф натиҷаи асосии таҳқиқ инъикос ёфтаанд.

Мутобиқати диссертатсия бо шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия дар мавзуи “Ҳусусиятҳои вожагонӣ - соҳтории истилоҳоти иқтисодӣ ва ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисодӣ” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филологӣ бо шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.01 – Забони тоҷикӣ) мутобиқат мекунад.

Нүктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванд:

1. Истилоҳоти иқтисодӣ гурӯҳи маҳсуси воҳидҳои луғавии забони тоҷикиро ташкил дода, дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ ҷойгоҳи хоса доранд. Бо вучуди он ки бо дигар гурӯҳҳои луғавӣ умумият дошта бошанд ҳам, бо як қатор ҳусусиятҳои худ аз дигар воҳидҳои забонӣ фарқ мекунанд.
2. Ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ дар замони Истиқлол бо ҳусусиятҳои маънӣ, таҳти омилҳои ғайризабонӣ сурат гирифта, барои такомули таркиби луғавии забони тоҷикӣ мусоидат кардаанд.
3. Заминаи пайдоиш ва ташаккулу таҳаввули қалима ва истилоҳоти соҳаи иқтисод таҷдиди муҳтаво ва соҳтори системаи иқтисодии ҷомеаи тозаистиклоли тоҷик буда, аз тарҷума, таҳия ё соҳтани истилоҳоти нав дар забони ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод сарчашма мегиранд.
4. Зуҳури падидаи нави иқтисодӣ ва ташаккули системаи бозор барои такмили таркиби луғавии забони тоҷикӣ мусоидат карда, дар натиҷа воҳидҳои нави луғавӣ пайдо гардианд, ки онҳо бештар дар забони ҳуҷҷатҳои расмӣ-коргузории соҳаи иқтисод ва фарҳангҳои соҳавӣ инъикоси худро ёфтаанд.
5. Ҳусусиятҳои соҳторӣ ва маъноии ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва луғатномаҳо сурат гирифта, нақши воситаҳои қалимасоз муайян карда шудаанд.
6. Истилоҳоти иқтисодии иқтибосӣ ва корбурди онҳо дар таркиби матни ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод таҳлил гардида, вобаста ба дараҷаи истеъмол тасниф карда шуданд.
7. Таҳаввули соҳтории ифодаёбии воҳидҳои забонӣ: қалима ва ибораву истилоҳоти иқтисодӣ омӯхта шуда, ҷиҳатҳои фарқунанда ва навовариҳои ба вучуд омада, мушаххас карда шуданд.

Коркарди амалии натицаҳои диссертатсия. Диссертатсия дар кафедраи забон ва адабиёти тоҷики Донишгоҳи давлатии Данғара, суратчаласаи №4 аз 22. 11. 2023 баррасӣ ва ба ҳимоя пешниҳод шудааст.

Мазмун ва муҳтавои асосии диссертатсия дар конференсияҳои ҷумҳуриявию байналхалқии илмӣ-амалии “Конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳурияйӣ дар мавзуи «Мавлоно Ҷалолуддини Балхӣ – фахру мубоҳоти миллат» дар мавзуи «Баъзе ҳусусиятҳои ҳӯҷатҳои меъёри дар соҳаи иқтисодӣ», Данғара, 2023” ва “Конференсияи илмӣ-назариявии ҷумҳуриявии “Масъалаҳои рушди хизматрасониҳои бонкӣ дар шароити гузариш ба низоми нави рақамикунонии иқтисодиёт” дар мавзуи «Таҳқиқи баромади таърихии вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ» Данғара, 2024 ироа гардидааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Мазмуну муҳтаво ва нуктаҳои асосии диссертатсия дар 3 мақола дар нашрияҳои тақризшавандай КОА-и назди Президенти ҶТ ва 2 мақола дар маҷмуаҳои конференсияҳои ҷумҳуриявию байналмилаӣ ва дигар маҷаллаҳои илмӣ нашр шудаанд.

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, хулоса ва феҳристи адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии диссертатсия 155 саҳифаи компьютериро ташкил медиҳад.

БОБИ I

АСОСХОИ НАЗАРИЯВИЮ ТАҲҚИҚИИ ХУСУСИЯТХОИ ЛЕКСИКИИ ҲУЧЧАТХОИ МЕЪЁРИИ ИҚТИСОДӢ

1.1. Асосҳои назарӣ-таҳқиқии ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ

Корбурди воҳидҳои луғавӣ, аз ҷумла калимаҳои умумиистеъмол ва истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ дори вижагиҳои луғавӣ буда, таҳқиқи он барои рушди илми забоншиносӣ, инчунин ҳалли масъалаҳои илмии ба услуби нигориши ҳуччатҳои расмию коргузорӣ даҳлдошта, мусоидат мекунад. Дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва лугатномаҳо, ки солҳои охир таҳти таъсири тарҷума ва дигар омилҳо ба миён омадааст, баробари дигар воҳидҳои забонӣ: калима, ибора ва ҷумла, истилоҳоти нави иқтисодӣ низ серистеъмол гардидаанд, ки бо вижагиҳои луғавии худ аз дигар гурӯҳҳои луғавию маънайӣ фарқ мекунанд. Таҳқиқи ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва лугатномаҳо дар забоншиносии миллӣ таҷрибаи нав аст ва аз ҷониби забоншиносон ба таври комил мавриди омӯзиш қарор нағирифтааст. Сарчашмаҳои илмӣ тасдиқ мекунанд, ки то ҳол доир ба ҳусусиятҳои луғавию маънайӣ ва соҳтории ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ кори илмӣ анҷом дода нашудааст ва ҳамзамон вобаста ба ҷараёни такомули соҳаи иқтисод зарурати омӯзиш ва таҳлилу пешниҳоди ҳуччатҳои расмии иқтисодӣ, ислоҳу тақмили намунаи ҳуччатҳо ба миён омадааст. Зарурати таҳқиқи онҳо, пеш аз ҳама, дар он зоҳир мегардад, ки дар муносибатҳои иқтисодии доҳили кишвар ва робитаҳои байналмилалӣ барои ба меъёр даровардани ҳуччатҳо бидуни таҳлили ҳамаҷонибаи лингвистии онҳо гайримкон аст. Баррасии илмии онҳо аз лиҳози сарфию наҳвӣ ва услубӣ метавонад сурат гирад, ки заминаи ба миён омадани корҳои илмии алоҳида мегардад.

Дар миёни воҳидҳои луғавии таркиби матни ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ истилоҳот ҷойгоҳи хос дошта, таҳаввулу ташаккули забони

хүччатҳои расмию коргузориро метавон тавассути баррасии хусусиятҳои сохториву маънӣ ва вижагиҳои грамматикии онҳо дуруст баҳогузорӣ кард. Бо вуҷуди он ки дигар воҳидҳои забонӣ дар шаклгирии матни ҳүччатҳо саҳм доранд, вале истилоҳоти иқтисодӣ ҷавҳари онро ташкил медиҳанд.

Дар коргузорӣ баробари ҳүччатҳои соҳаҳои гуногун, аз ҷумла, ҳукуқ, сиёсат, дипломатия, тиб ва ғайра ҳүччатҳои меъёрии иқтисодӣ ҷойгоҳ ва мақоми вижа доранд. Таҳқиқи хусусиятҳои луғавию маънӣ ва морфологии онҳо барои дар сатҳу сифати баланд ва мувоғиқ ба роҳ мондани истифодаи ҳүччатҳои расмии иқтисодӣ шароит фароҳам меоранд. Солҳои охир ҳүччатнигорӣ ба шоҳаи мустақили илм табдил ёфта истодааст, аз ин рӯ, ҳүччатнигорӣ масъалаҳои соҳтан ва таҳия кардани ҳүччатҳо, услуби нигориши ҳүччатҳои иқтисодӣ, анвои ҳүччатҳои иқтисодӣ, вижагиҳои забонии ҳүччатҳои иқтисодӣ ва масъалаҳои ба ин монандро дар бар мегирад, ки таҳқиқи ҳамаҷонибаи онҳо амри зарурест.

Таваҷҷуҳ ба масоили таҳқиқ ва асосҳои назарии ҳүччатнигорӣ собиқаи таъриҳӣ дорад ва бо гузашти замон таҳқим ёфта, пояҳои илмии он устувор гардида истодааст. Агар ду давраи ташаккулёбии забони форсии тоҷикиро бо сабаби дастрас набудани маводи таҳқиқи истисно кунем, дар давраи сеюми ишқишиғи забони форсии тоҷикӣ ё ҳуд форсии нав, маҳсусан дар замони Сомониён ташкили низоми устувори давлатдорӣ сабаб гардид, ки ҳүччатҳои расмӣ бевосита бо забони давлатӣ – забони форсии тоҷикӣ таҳия гардидаанд. Раванди ташаккули забони адабӣ, ки бо он ҳүччатҳои расмӣ навишта мешаванд, якбора ба амал наомада, замони муайян ва омилҳои таъсиргузорро тақозо мекунад.

“Забони умуниҳалқии гуфтугӯйӣ дар услубҳои гуногуни осори хаттӣ-бадеӣ, илмӣ, мукотибот, идорӣ, коргузорӣ мустаҳкам шуда,

ривочу равнақ ёфта, ба меъёри муайян даромада, забони адабиро ташкил медиҳад” [74,7].

Таҳқиқи вижагиҳои луғавию соҳтории забони тоҷикӣ дар асоси матнҳои бадеӣ барвақт оғоз гардида, дар баробари он омӯзиши хусусиятҳои лингвистии истилоҳоти соҳавӣ рушд мекунад. Собиқаи таърихии таҳқиқи воҳидҳои гуногуни луғавӣ дар забоншиносӣ қадимӣ буда, муҳаққиқони забоншинос, маҳсусан доир ба истилоҳот ва калимаҳои соҳавӣ бо оғаридани асарҳои таҳқиқотӣ ва тартиб додани лугатномаҳои тафсирии чандзабона самти минбаъдаи таҳқиқ ва баррасии ҷиҳатҳои назарии воҳидҳои луғавии забон ва вижагиҳои морфологии онро муайян кардаанд.

Ба андешаи забоншиносон истилоҳот дар бахши лексикология гурӯҳи маҳсуси луғавӣ буда, вижагии онҳо дар ҳамbastагӣ ба ин ё он соҳаи илми мушаҳҳас зоҳир мегардад. Мушкилоти асосии таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ, аз ҷумла, истилоҳоти иқтисодӣ заминаҳои назарӣ ва амалии пайдоиши онҳо, вижагиҳои маънӣ ва соҳтории онҳо, инчунин ҷиҳатҳои морфологии корбасти онҳо дар таркиби матнҳо мебошад. Дар умум аломат ва хусусияти истилоҳот ягона аст, вале вижагиҳои маънӣ, дараҷаи пайдоиш, сарчашмаҳои ташаккул ва дигар вижагиҳои забонии онҳо сабаби пайдо шудани тафовут ва монандӣ гардидааст. Ба ғайр аз ин, корбурди онҳо дар таркиби матнҳои илмӣ ва ҳучҷатҳои соҳавӣ бо равишҳои гуногун сурат гирифтаанд. Муҳимтарин тафовути истилоҳоти иқтисодӣ аз дигар гурӯҳҳои луғавӣ дар он зоҳир мегардад, онҳо ба соҳаи иқтисод алоқаманду мансубанд ва ин барои фарқ кардани онҳо аз дигар гурӯҳи истилоҳот мусоидат мекунад.

Истилоҳоти иқтисодӣ бештар дар осори илмӣ мавриди истифода буда, корбурди онҳо баробари дигар воҳидҳои забонӣ дар ҳучҷатҳои меъёрии соҳаҳои иқтисод низ ба мушоҳида мерасад. Таҳқиқи истилоҳот ва корбурди онҳо дар осори насрӣ ва лугатномаҳо аз

чониби забоншиносон анҷом дода шудааст, vale доир ба забон ва услуби нигориши ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ ҳанӯз кори илмӣ ба вучуд наомадааст. Гуфтан бамаврид аст, ки таҳқиқи истилоҳот ва ё дигар воҳидҳои луғавию соҳтории забони тоҷикӣ бештар дар асоси маводи осори бадеӣ ба вучуд омадаанд.

Омӯзиш ва таҳқиқи вижагиҳои забони форсии тоҷикӣ аз асри XVIII, яъне замони рушди муносибатҳои иқтисодию дипломатии Эрон ва Ҳурросон бо дигар давлатҳо оғоз мегардад, ки ин раванд якбора барои навиштани ҳуҷҷатҳо ва мактубу фармонҳо ва аҳдномаҳо бо забони форсии тоҷикӣ замина фароҳам овард. Ин гуна навишатаҳо хеле зиёданд, vale як масъала равshan аст, ки дар таҳқиқи забоншиносони ҷаҳон ва олимони ватаний хеле кам ба осори илмии забоншиносии форсу тоҷик таваҷҷуҳ карда шудааст. Ҳол он ки ҳазинаи осори илмию таҳқиқии ниёғони мо ғаний буда, бо сабабҳои номаълум аз назарҳо дур монда, мавриди пажуҳиши илмӣ қарор нағирифтааст.

Дар оғози садаи XX яке аз нахустин китобе, ки дар асоси дастовардҳои дастурнависии давраи нав ва мувофиқи талаботи табиати забони тоҷикӣ рӯйи кор омадааст, китоби “Сарфу наҳви тоҷикӣ”-и Сайдризо Ализодаи Самарқандӣ буд. Чӣ тавре дар сарсухани он овардаанд, ин китоб як таконеро дар омӯзиши сарфу наҳви тоҷикӣ ба миён овард: “... номгузории китоби Сайдризо Ализода “Сарфу наҳви тоҷикӣ” инқилобе буд дар илми забоншиносии давраи нави тоҷик” [6,6].

Дар ин китоб доир ба бахшҳои гуногуни забони тоҷикӣ маълумот дода шудааст. Забони асар сода ва маъулумотҳо мушаххасу фаҳмо пешниҳод карда шудаанд.

Пажуҳиши забони тоҷикӣ дар даврони Шуравӣ идома меёбад ва олимони зиёде, ки парвардаи макотиби илмии Шуравӣ буданд, ба таҳқиқи забони тоҷикӣ оғоз мекунанд. Дар миёни онҳо

забоншиносоне ба майдони илм меоянд, ки таҷрибаи илмии Шуравиро асоси кори худ қарор дода, дар илми забоншиносии тоҷик бисёре аз масъалаҳои баҳсбарангезу таҳқиқталаби забони тоҷикиро ҳаллу фасл мекунанд. Забоншиносони тоҷик дар асоси маводи осори бадеӣ ба таҳлили қабатҳои забонӣ таҳқиқот анҷом дода, вижагиҳои луғавию маънӣ ва сарфию наҳвии забони тоҷикиро таҳлилу ҳулосабарорӣ кардаанд, вале доир ба забони ҳӯҷатҳои расмию коргузорӣ таҳқиқ дертар оғоз мегардад. Таҳаввули забони адабӣ на танҳо ба осори бадеӣ, балки ба ҳӯҷатҳои расмӣ низ алоқаманд аст. Дар робита ба таҳқиқи забони ҳӯҷатҳои расмӣ Ш. Бобомуродов чунин менависад: “*Забони ҳӯҷатнигориро аз забони адабӣ ҷудо тасаввур кардан ғайримкон аст, зоро ҳӯҷатҳо бо забони адабӣ таҳия ва интишор карда мешаванд*” [18,3-4].

Яке аз намунаи ҳӯҷатҳои расмӣ, ки истифодаи он аз замонҳои хеле қадим ривоҷ доштааст, нома ё мактуб мебошад, ки он имрӯз низ ҳамчун ҳӯҷати расмӣ мавриди истифода қарор дорад. Доир ба номанигорӣ таҳқиқоти илмӣ низ анҷом дода шудааст. Мисбоҳиддини Нарзиқул дар монографияи худ “Эъчози хусравӣ”- и Амир Хусрави Деҳлавӣ ва суннатҳои номанигорӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ (асрҳои X-XIV)” таърихи пажуҳиш ва истифодаи номанигориро баррасӣ карда, дастурҳои зиёдеро доир ба номанигорӣ зикр мекунад, ки аз собиқаи таърихӣ доштани анъанаи номанигорӣ бо забони форсии тоҷикӣ дарак медиҳад. Ӯ дар рисолаи хеш чунин меорад: “Дар бораи суннатҳои тоисломии паҳлавӣ ва арабии иншои нома ва таълифи дастуроти нависандагӣ бештар аз рӯйи маълумоти мундариҷ дар манобеъ ва маохизи таърихию адабӣ метавон суд ҷуст” [94,19].

Ҳӯҷати дигари хеле маъруф амру фармонҳо мебошанд, ки баробари ба вучуд омадани давлатдории мо тоҷикон вучуд доштанд.

То замони мо шаклу қолаби онҳо тағйир ёфтааст, vale мөхияти онҳо ҳамчун ҳүччати расмӣ то имрӯз пойбарҷост.

Яке аз сабабҳои ба таҳқиқи забони ҳүччатҳои расмӣ рӯ овардани муҳаққиқони тоҷик ба миён омадани китобу дастурҳои алоҳида доир ба ҳүччатҳои расмию коргузорӣ буд. Заминаи нашр гардидани дастур ва китобҳо доир ба ҳүччатнигорӣ ин мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ ва зарурати бо забони давлатӣ ба роҳ мондани ҳүчкатгузорӣ мебошад. Аз ин рӯ, баробари навиштан ва нашр гардидани китобу дастурҳо доир ба ҳүчкатгузории расмӣ, таҳқиқи забони ҳүччатҳои коргузорӣ низ оғоз гардид. Ҳамзамон вобаста ба соҳаҳои гуногун луғатномаҳои соҳавӣ ба нашр расиданд. Таҳқиқи забони ҳүччатҳои расмӣ вобаста ба мавқеи корбурди воҳидҳои забонӣ, аз ҷумла истилоҳот сурат гирифта, маъни луғавӣ ва грамматикии вожаҳо дар асоси матни ҳүччатҳои расмии коргузорӣ, аз ҷумла ҳүччатҳои меъёрии иқтисодӣ мавриди пажуҳиш қарор мегиранд.

Дар охири садаи XX ва ибтидои садаи XXI як қатор дастуру китобҳо доир ба ҳүччатнигории расмӣ ба нашр расиданд. Яке аз ин китобҳои ба нашррасида “Дастури санаднигорӣ”- и Ҳасани Ёрзод буд. Дар ин китоб муаллиф доир ба намунаи ҳүччатҳои умумии коргузорӣ маълумот дода, тарзи навиштан ва таҳияи чанд ҳүччатро нишон медиҳад. Мавсүф дар сарсухани китоби худ чунин меорад: “Решаҳои таърихии санадҳо хеле амиқ рафтааст. Иншои онҳо хосса дар байни мардуми деринарӯзгор ва деринафарҳанги мо дар гузаштаҳои басо дур расм гардида буд. Пораҳое аз санадҳои куҳан то рӯзгорони мо ба ёдгор мондаанд. То қарни VIII-и мелодӣ сандаҳо дар Хурросону Мовароуннаҳр ва фаротар аз он ба забонҳои гуногуни эронӣ иншо мегардиданд, ки мо кунун онҳоро “забонҳои форсии миёна” меномем. Дар садаҳои IX-X дар замони оли Сомон санадҳоро ба забони форсии дарӣ менигоштанд. Форсии дарии аҳди сомонӣ

ҳамин забони форсист, ки то ба имрӯз мо точикон, мардуми Афғонистон ва Эрон ба он сухан мегӯем, таълим мегирэм, менависем ва асараҳо меофарем”. [236, 30].

Хуччатнигорӣ бо забони форсии тоҷикӣ таърихи тӯлонӣ дошта, баробари ташаккул ва такомули низоми давлатдорӣ такмил ёфтааст. Шаклгирии намунаи асноди гуногун вобаста ба дониш ва салиқаи ҳуччатнигории котибон сурат гирифта, шаклу қолабҳои дар гузашта роич буда, имрӯз қобили қабул нест. Сабаб ин аст, ки дар давоми садсолаҳо ҳукumatҳо борҳо дигар шуда, на ҳамаи ҳокимон ашхоси маҳаллӣ буданд. Китоби Ҳасани Ёрзод, ки аввалин дастур дар замони истқол мебошад, намунаи ҳуччатҳои расмии коргузорӣ оварда шуда, доир ба ҳар як ҳуччат, тарзи навиштани онҳо маълумот додааст. Услуби навишти ҳуччатҳо аз гузашта то имрӯз бо истифода аз вожа ва таркибҳое сурат мегирифт, ки баёнгари эҳтирому самимият буданд. Барои мисол: **лутфан, эҳтироман, бо сипос** ва амсоли инҳо ҳуччатҳо навишта мешуданд.

Намунаи ҳуччатҳои дар дастурҳои фавқуззикр оварда шуда, аз забони русӣ тарҷума шудаанд ва ё бо ибтикори муаллиф сохта шудааст. Дар “Дастури санаднигорӣ”- и Ҳасани Ёрзод истилоҳоти зерин бо варианҷҳо пешниҳод гардидаанд, мисли телефоннигошт// телефонхабар, тарҷумаи телеграмма; дафтарчай кор, баъдтар дафтарчай меҳнатӣ шудааст [235,121].

Дар ин дастур мо бо вожа ва таркибҳое дучор омадем, ки барои истифодабарандагони ҳуччатҳои расмӣ то андозае номафманд. Зикр кардан бамаврид аст, ки аз ин ҳуччатҳо ҳамаи аъзои чомеа истифода мекунанд ва на ҳамаи онҳо маълумоти хуби забонӣ доранд. Масалан, дар намунаи аризаҳо чунин таркиб истифода гардидааст: **намунаи аризai истиҳdom - ба кор даромадан** [236,8]. Дар ин таркиб вожаи истиҳdom камистеъмол аст. Вожаи дигар **эҳтироман** [236,9] аст. Ба ҷойи ин вожаи **боэҳтиромро** истифода кардан мувофиқи мақсад аст.

Вожай дигар, ки дар ин дастур истифода гардидааст, пазириш мебошад. Вожай пазириш ба маънии ба кор қабул кардан истифода шудааст, ки ба чои: **пазириш ба кор** [236, 94], истифодаи таркиби ба кор қабул кардан ба услуби ҳуччатнигорӣ мувофиқ аст.

Дар дастури таълиmie, ки аз ҷониби Р. Ҳокироев “Корҳои мустақилонаи донишҷӯён” [231] ба табъ расидааст, дар қисмати дуюми он доир ба ҳуччатҳои расмии коргузорӣ маълумот дода шуда, намунаи ҳуччатҳои расмӣ оварда шудааст. Муаллиф доир ба 20 навъи ҳуччат ва тарзи навишти онҳо маълумот медиҳад.

Бояд зикр намуд, ки ҳангоми навиштани номи ҳуччатҳо ба қаринаи русии онҳо эътибор дода шуда, номгӯи ҳуччатҳо бо тарчумай русии онҳо оварда шудааст. Чунончи, истилоҳи **сафария**, ҳамчун тарчумай **командировочное удостоверение** [231,52] истифода гардидааст, ки истилоҳи **сафария** камистеъмол аст.

Китоби “Ҳуччатнигорӣ ва коргузорӣ”- и Баҳоваддин Қодиров аз лиҳози мазмуну муҳтаво нисбатан комил мебошад. Муаллиф дар асараш доир ба ҳуччатҳои гуногун, аз ҷумла доир ба ҳуччатҳои расмии коргузории соҳаи иқтисод маълумот медиҳад. Дар муқаддимаи китоб зикр мекунад, ки дар замони Сомониён сохтори идорие амал мекард, бо номи “Девони муставфӣ”, ки бевосита ба масоили молиявӣ расидагӣ мекард: “Девони муставфӣ фаъолияти молиявиро анҷом медод, ки сарвари он хазинадор буд. Ӯ дар ихтиёри ҳуд ҳисобчиҳо дошт ва онҳо ба ҳисобу китоби ҳарҷу даҳли хазинаи давлат машғул буданд” [66,4].

Б. Қодиров боби сеюмро ба ҳуччатҳои иқтисодӣ бахшида, доир ба анвои гуногуни ҳуччатҳои молиявию пулӣ, намунаи ҳуччатҳои бонкии пардохтҳо, борхати таҳвили бор, ҳуччатҳои хазинадорӣ, ҳисботи молиявӣ ва амсоли инҳо маълумот медиҳад. Инчунин дар ин асар доир ба масоили назариявии таҳияи ҳуччатҳо ва талабот ба онҳо маълумот пешниҳод гардида, асосан, ба бахшҳои муҳим ва

асосии соҳаи иқтисод: муҳосибот, ҳисобҳои бонкӣ ва дигар зерсохторҳои соҳаи иқтисод таваҷҷӯҳ карда шудааст. Вобаста ба зерсохторҳо намунаи ҳуччатҳои расмию коргузории ин соҳа оварда шудааст. Чунончи: “Хоҳиш мекунем, ки дар асоси дастуралӣ Бонки миллии Тоҷикистон, ки маълум асту эътибор дорад, барои фаъолияти молиявии корхонаи мо ҳисоби бонкӣ боз намоед”. [66,125].

Дар ин матн таркиби **маълум асту эътибор дорад** ҳам аз лиҳози мантиқ ва ҳам услуг бо қадом мақсад истифода гардидааст, маълум нест, зоро дар матн ибораи “Дастуралӣ бонки миллӣ” истифода гардидааст, ки пас аз овардани он зарурати истифодаи ин таркиб аз байн меравад. Дар ҳуччати дигар муаллиф чунин меорад: “Намунаи имзоҳо ва муҳрро пешниҳод намуда, хоҳиш мекунем, ки ҳангоми ба ҳисоби бонкии №”_____ амалиёт гузаронидан ҳатмӣ шуморед ва ҳамон чек ва фармоишҳои дигарро эътиборнок донед, ки дар он имзои якум ва имзои дуюм вуҷуд дошта бошад. Дар ин матн таркибҳои ҳатмӣ шуморед ва эътиборнок донед истифода гардидаанд, ки ғалат мебошанд. Ин ҳуҷаҷатро дар чунин шакл метавон тартиб дод: “Хоҳиш мекунем, ки ҳангоми ба ҳисоби бонкии №”_____ амалиёт гузаронидан, истифодаи намунаи имзоҳо ва муҳрро ҳатман ба ҳисоб гиред, чек ва фармоишҳои дигар бо имзоҳои якум ва дуюм эътибор доранд” [66,126].

Дар ҳуччати дигар: Уҳдадории ҳазинадор чунин оварда шудааст: “Фармоиш оид ба пардоҳт ё радди пардоҳт” [66,134]. Дар ин таркибҳо ғалатҳо ба мушоҳида мерасанд. Шакли дурусти он чунин аст: “Фармоиш оид ба пардоҳт ё рад кардани падоҳт”.

Дар ҳуччатҳои иқтисодӣ истилоҳот ва қалимаҳои мансуб ба ин соҳа серистеъмол буда, таҳлили матни онҳо нишон медиҳад, ки аксари онҳо дар натиҷаи тарҷума ва ё аз рӯйи зарурат соҳта шудаанд. Мақоми давлатӣ гирифтани забони тоҷикӣ раванди таҳияи лугатномаҳои иқтисодиро дар баробари лугатномаҳои таҳассусии

дигар соҳаҳо таҳқим бахшид. Миқдори ин гурӯҳи луғатномаҳо мушаххас карда нашудааст, vale қариб дар тамоми зерсоҳаҳои соҳаи иқтисод луғатномаҳои алоҳида таҳия ва тартиб дода шудаанд. Луғатномаҳои мураттабгардида – луғатномаҳои дузабона ва чандзабона, луғатномаҳои тафсирӣ ва фарҳангҳои дузабонаи тафсирӣ мебошанд. Таҳлили назариявии онҳо нишон медиҳанд, ки ҳамаи ин луғатномаҳо ва фарҳангҳо мувофиқи талаботи таҳия ва тартиби луғатноманависӣ рӯйи кор омадаанд. Чунончӣ, “Луғати муосири иқтисодӣ”, ки аз ду ҷилд иборат аст, фарогири 3000 калима ва истилоҳи иқтисодӣ аст. Муаллиф дар муқаддима чунин қайд мекунад: “Қобили қайд аст, ки дар истифодаи истилоҳоти иқтисодӣ ва тафсиру ташреҳи баъзе аз ин истилоҳот ба забони модарии мо ҳанӯз ягонагиву ҳамгунӣ ба назар намерасад” [234,5].

Воқеан ин гуна шакл гирифтани истилоҳот ва истифодаи онҳо дар ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ заминаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ доранд. Наметавон дар айни замон ҳамаи истилоҳоти иқтисодиро ҳамгун кард, зоро ҳар рӯз падидай нави иқтисодӣ дар низоми иқтисоди миллӣ зухур мекунад ва он ҳатман бо гунаҳои гуногун ифода мейбанд.

Дар матни ҳуҷҷатҳои расмӣ, ки бо услуби расмию коргузорӣ навишта мешаванд, тамоми воҳидҳои забонӣ: калима, ибора, чумла ва амсоли инҳо истифода мегарданд. Дар миёни ин воҳидҳои забонӣ истилоҳоти соҳавӣ ҷойгоҳи хос доранд, зоро моҳияти ҳуҷҷат ва ба қадом соҳа тааллуқ доштани онро бештар тавассути истилоҳот метавонанд равшантар ифода намоянд. Дар забони ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ муайян кардани меъёри забони адабӣ барои меъёрсозии забони ҳуҷҷатҳо кумак мекунад. Аз ин рӯ, барои дуруст ба роҳ мондани ҳуҷҷатнигорӣ истифодаи меъёри забони адабӣ ҳатмист. Чи тавре ки тағирии вазъи иҷтимоию сиёсӣ, ба тағирии забони осори бадеӣ ё илмӣ таъсир мегузорад, ба забони ҳуҷҷатҳои расмӣ низ

таъсири омилҳои дохилӣ ва беруни забон муҳим буда, боиси дигаргунӣ мегардад. Масалан, рушди иқтисодиёт боиси дар сатҳи баланд истифода шудани истилоҳоти иқтисодӣ гардида, забони ҳуҷҷатҳо такмил меёбанд. Аз рӯйи таҳлилҳо маълум мешавад, ки дар ҳуҷҷатгузории соҳаи иқтисод истилоҳот бештар барои фарқ ва ҷудо кардани забон ва услуби ҳуҷҷатҳои соҳаи иқтисод нисбат ба дигар воҳидҳои забонӣ нақши бештар доранд. Аз ин рӯ, барои таҳлили ҳусусиятҳои луғавию морфологии ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод мо бештар ба таҳлил ва тавзехи истилоҳоти дар ҳуҷҷатҳо ва луғатномаҳо омада таваҷҷуҳ кардем.

Солҳои охир ба мушоҳида мерасад, ки доир ба забоншиносии миллӣ таваҷҷуҳи забоншиносон бештар гардида истодааст. Дар ин замина он тавсифи назарии истилоҳоти соҳавиро на танҳо дар асоси забоншиносии умумӣ, маҳсусан забоншиносии русию аврупойӣ, балки дар асоси назарияҳои илмии пешниҳодкардаи забоншиносони гузаштаи худ ба роҳ мондем.

Раванди ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ ба ду ҷанбаи асосӣ вобаста аст: якум ба пайдоиши иқтисод ҳамчун илми мустақил ва дувум ба таҳаввулу ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ дар заминай дигаргунихои иҷтимоӣ бавучудомада.

Забоншинос Б. Камолиддинов оид ба раванди пайдоиш ва истифодаи истилоҳоти илмӣ дар забони адабии тоҷикӣ чунин андеша намудааст: “Дар марҳалаҳои аввал барои ифодаи он мағҳуми нав дар забон ҷанд қалима ё истилоҳ пайдо мешаваду байни аҳли илм ва қалам дар атрофи қобилияти маъно ифода кардан, соҳту таркиб ва то чӣ андоза мувоғиқ будан ё набудани он ба асолат ва рӯҳу табииати забони адабӣ баҳсу мунозира оғоз мегардад, ҷунонки дар охири солҳои 50-ум дар атрофи мағҳуми спутник (мушак, радифи сунъии замин, ҳамроҳи маснӯи замин ва ғайра) ва ё дар арафаи қабули як ҷӯҷати муҳимтарини давлатӣ-

иваз кардани истилоҳи конститутсия бо сарқонун, қонуни асосӣ ва ғайра рух дод” [59,28].

Қайд кардан зарур аст, ки вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ, асосан, бо забони лотинӣ ва забонҳои аврупойӣ, инчунин бо забони арабӣ соҳташуда мавриди истифода қарор гирифтааст. Истилоҳоти аслии тоҷикӣ низ зиёд мебошанд, ки ташаккули онҳо ба замонҳои гуногун алоқамандӣ доранд. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки ин раванд дар замони истиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар инкишоф меёбад. Мушоҳида мешавад, ки на танҳо дар забони тоҷикӣ, балки дар тамоми забонҳои олам истилоҳоти иқтисодӣ ва дигар воҳидҳои забонии ба ин соҳа мансуб мунтазам ва босуръат ташаккул ёфта истодаанд.

Таҳқиқоти назариявии забоншиносон дар ҳавзаҳои илмии Шуравӣ ва пас аз Шуравӣ, аз рӯйи нишондоди сарчашмаҳои илмӣ бештар ба корҳои таҳқиқотии забоншиносон: А. А. Реформатский, Г.О. Винокур, В. В. Виноградов, С. Г. Баходурова, О. С. Ахманова, С. П. Кушнерук, А. В. Рахманин, Н. Маъсумӣ, Б. Камолиддинов, Р.Faффоров, С. Ҳочиев, Д. Саймиддинов, Ҳ. Маҷидов, Д. Ҳочаев, С. Назарзода, Ш. Кабиров, С. Анварӣ ва дигарон рӯйи кор омадаанд.

Дар байни олимону донишмандон дар мавриди муқаррар кардани соҳти истилоҳот гуногунандешӣ ҷой дорад. Бархе аз забоншиносон вожаҳои истилоҳшавандаро аз як ё ду калима иборат медонанд, гурӯҳи дигар бошанд, ба истилоҳ ибораҳоро нисбат медиҳанд. Дар алоқа ба ин таҳлилу муқоисаи истилоҳоти иқтисодӣ нишон медиҳанд, ки истилоҳоти яккалимагӣ ва ё аз ҷанд калима иборат буда, на танҳо аҳаммияти назарӣ доранд, балки дорои хусусияти амалӣ мебошанд. Ҷиҳати муҳимми истилоҳ, ин хусусияти калимасозӣ ва истилоҳофарӣ доштани онҳо аст. Доир ба роҳҳои истилоҳсозӣ ақидаҳо якранг нестанд. Дар илми забоншиносӣ афкори илмии гуногунҷанба мавҷуд аст. Ин раванд, маҳсусан дар солҳои 20 - уми садаи XX инкишоф

ёфта, минбайд сабаби дар илми истилоҳиноси рӯйи кор омадани афкори гуногуни илмӣ мегардад. Аксар забоншиносон вобаста аз объекти илмии худ, ба истилоҳ ҳамчун объекти таҳқиқот баҳои гуногун дода, афкори илмии гуногунро рӯйи кор овардаанд.

Дар таҳқиқ мо ба андешаи олимони соҳа Д. С. Лотте, Г. О. Винокур, А. А. Реформатский, В. П. Даниленко ва олимони тоҷик С. Назарзода, Мирзо Ҳасани Султон, П. Нуров, М. Қосимова ва дигарон такя намудем. Дар муайян кардани ҷиҳатҳои назарии истилоҳ афкори гуногун мавҷуд аст, вале то ҳол андешаи истилоҳшинос Д. С. Лотте барои ҳама муҳаққиқон арзиши умумӣ дорад ва аксарият андешаи илмии ўро эътироф мекунанд:

1. Истилоҳ ҳамчун бахши низоми истилоҳшиносии миллӣ баррасӣ карда мешавад;
2. Ҷузъи истилоҳ воҳиди минималии дорои маънои истилоҳ буда, дар истилоҳсозӣ ширкат мекунад;
3. Истилоҳи ташаккулёфтаистода, албатта дорои «норасоӣ»- ҳо аст;
4. Якмаъноии «мутлақ» ва «нисбӣ»- и истилоҳ фарқ карда мешавад;
5. Тақсимоти маънои мағҳум ба «асосоӣ» ва «ҷалбшуда» зарур аст;
6. Пеш аз ҳама зарур аст истилоҳи ба танзимдаровардашударо ҳамчун пешниҳоди истилоҳшиносӣ қабул кард, то мутахассисон ба маънои истилоҳоти нав сарфаҳм раванд;
7. Дар навбати аввал ба шакли дурусти шоҳаҳои истилоҳотсозӣ диққат бояд дод, ки заманаи истилоҳсозӣ ба ҳисоб мераванд, аз онҳо тамоми соҳтори истилоҳсозии соҳавӣ вобаста аст;
8. Истилоҳи соҳташуда бояд номи худи предмет ё мағҳумро дошта бошад, дар онҳо набояд синоним ва омоним вуҷуд дошта бошад;
9. Истилоҳоти мавҷуда ва соҳташаванда бояд дар асоси ҷузъҳои муайян- «қисман» (маънӣ) ё «асосоӣ» ва (агрегатӣ) ба вуҷуд оянд [74,14].

Истилоҳиносӣ ҳамчун як бахши илми забониносӣ дар заманаи афкори гуногуни илмӣ рушд карда истодааст. Ҳар як забонинос вобаста ба соҳаи таҳқиқи худ истилоҳотро шарху тафсир карда истодааст. Касе аз муҳаққиқон ба таҳқиқи истилоҳиносӣ нуқтаи охир нагузоштааст, то ҳол баҳс дар ин самт идома дорад. Истифодай истилоҳоти соҳавӣ дар ҳуҷҷатҳои меёърӣ ҳатмӣ буда, воситаи асосии фарқ кардани ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ аз ҳуҷҷатҳои меёърии соҳаҳои дигар ба ҳисоб мераванд.

1.2. Таҳқиқи вожа ва истилоҳот аз ҷониби муҳаққиқони ватанӣ

Таҳаввулоти иҷтимоӣ ҳамеша ба забони расмию коргузорӣ таъсир дошта, таркиби матн ва услуби нигориши ҳуҷҷатҳои расмиро тағйир медиҳанд. Баробари ин, дар ҷомеа таҳқиқ аз фаъолияти доимӣ ба ҳисоб меравад, ки собиқаи таърихии он дар забони тоҷикӣ қадимӣ аст. Вақте ба матни ҳуҷҷатҳои расмӣ таваҷҷуҳ мекунем, дар таркиби онҳо ҳама воҳидҳои забонӣ вобаста ба мавқеи корбурд истифода мешаванд, вале истилоҳоти соҳавӣ ҷойгоҳи вижа доранд. Фарқ кардани анвои ҳуҷҷатҳои расмӣ, ҳуҷҷатҳои соҳавӣ тавассути истилоҳоти дар ҳуҷҷат истифодагардида сурат мегирад.

Дақиқтар ба сарчашмаҳои ҳаттии давраҳои ташаккулёбии забони тоҷикӣ нигарем, мушоҳида мекунем, ки истилоҳоти иқтисодӣ дар забони форсии миёна ҳарчанд пурра то замони бокӣ намондааст, аммо мавқеи устувор доштааст. Ин бахши луғоту истилоҳоти форсии миёна ба иллати парокандагӣ ва нобудии солномаҳо ва асноди дафтардориву коргузории замони Сомониён ба пуррагӣ маҳфуз намондааст. Бо вучуди ин, як қисм истилоҳоти иқтисодӣ дар мадракоти он давра маҳфуз мондааст. Забонинос, муҳаққиқи забони форсии миёна Д. Саймиддинов дар китоби “Вожашиносии забони форсии миёна” [152] бахшеро бо унвони “Бархе аз истилоҳоти бахши иқтисод ва дороӣ” таълиф намуда, истилоҳоти иқтисодии ин даврато

аз чихати мавуъ ба фаслҳои “Сика ва муомилоти пулӣ”, “Омор, вом, боҷ” даврабандӣ намуда, мавриди пажуҳиш қарор додааст.

Муҳаққиқ як қатор вожаҳои ин бахшро таҳлил намуда, чунин менигоранд: вожаи gohr ҷуз маъни муштарак ба таври вижа дар осори паҳлавӣ ба маънои “сармояи пулии боарзиш” низ ба кор меравад, ки ин маъно аз забони авестоӣ gaeva-“дороӣ, мол” идома кардааст. Арзиши чиз ва ё мол бо вожаи arz маънӣ мешавад. Идомаи он дар форсии нав arj ва arz аз ҳамин ҷо arjmand ва arzismand “дороӣ арзиш ва боарзиш” [152,244] пайдо шудааст.

Дар замони Сомониҳо асноди иқтисодӣ ва истилоҳоти иқтисоди дар появ ташаккул қарор дошт ва ин маъниро Д. Саймиддинов чунин арзёбӣ намудааст: “Аз замони Сосониён анвои гуногуни сиккаҳо маълум аст, ки онҳо мансуб ба шоҳони ин хонадон мебошанд. Теъоди сиккаҳо далели пешрафт ва тавсияи муомилоти пулӣ дар Эрони аҳди сосонӣ дониста мешавад. Ҳамон тавре ки аз пажуҳишҳои сиккашиносӣ бармеояд, сиккаҳои замони Сосонӣ аз зар, нуқра ва мис қаламкорӣ мешуданд” [152,244]. Дар ин давра аз ҳама сиккаи боарзиш, ки дар муомилоти пулии ин давра истифода мегардид, динор ба ҳисоб мерафт. Динор ҳамчун сиккаҳои зarin арзиши баланд дошт. Сиккаи дигар дирам сиккаи нуқрагини замони Сосониён буда, бештар аз дигар воҳидҳои пулӣ истифода мешудааст. Арзиши дирам аз рӯйи вазни он, ки нуқраи холис аст, муайян мешавад.

Вожаҳои дигари иқтисодии даврони Сосониён **омор, вом, боҷ** мебошад, ки бо номи омор маъни даромад ва ҳарҷ фаҳмида мешуд. Вом ба маънои “қарз” дар таркиби **вом додан, вом ситонидан, вом бахшидан, вом хостан, вом талабидан, пардохти вом талаб кардан** бозпардохти **вом** истифода мегардид.

Боҷ дар забони муосири тоҷикӣ ба маънои зерин ташрех шудааст: “боҷ. 1.таър. пулу ҷизе, ки подшоҳони бузург аз подшоҳони зердаст ё аз раият мегирифтанд, хироҷ, андоз, молиёт. 2. андози пулии

давлатӣ, ки ҳангоми аз сарҳади мамлакат гузаронидани молҳои тичоратӣ гирифта мешавад: **бочи гумрук, бочи воридот, боч гирифтан (ситондан), боч додан**[221,239].

Боч дар забони форсии миёна аз дорой ва амволи дигари гайриманқул ситонда мешуд, ки бо чанд истилоҳ ёд мешавад: **baj, harj, sag**. Истилоҳи **baj** дар ҳамин маънӣ дар забони форсии имрӯз маъмул аст. Имрӯз низ истилоҳоти боч ситонидан, боч додан серистеъмол аст. Истилоҳи хироҷ бештар дар таркиби **бочу хироҷ** истифода мегардад.

Донишманди тоҷик С. Назарзода таърихи ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти соҳавиро шартан ба се давраи таърихӣ ҷудо кардааст, ки аз лиҳози даврабандӣ комилан дуруст мебошад [216,81-140].

Мирзо Ҳасани Султон раванди ташаккули истилоҳоти форсии тоҷикиро ба шаш давра тақсим мекунад. Мавсуф замина ва омилҳои ташаккулёбии истилоҳоти соҳавиро бо забони тоҷикӣ бештар ба хидмати бузургони илму адаб, аз ҷумла, Абурайҳони Берунӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Насируддини Тусӣ алоқаманд медонад. Мирзо Ҳасани Султон шаш давраи ташаккули истилоҳоти тоҷикиро ҷунин тавсиф кардааст: “Давраи аввал - давраи раванди ташаккули истилоҳсозӣ бо забони форсии дарӣ, давраи дуввум- давраи фаъолшавии истифодаи истилоҳоти арабиасос, давраи сеюм истилоҳоти таҳти таъсири таҳаввули иҷтимоӣ ба миён омада, замони истилои муғулро дар бар мегирад, давраи ҷорум -давраи зухури падидаҳои нави илмӣ, ки то солҳои сиёми садаи XX давом мекунад, замони шуравӣ; давари панҷум аз солҳои 30- юми то солҳои 90- уми садаи XX ва ниҳоят давари шашум, замони истиқлол, заминаҳои он аз солҳои 80-уми садаи XX омода гардида, то кунун идома дорад” [91,38-40].

Агар ба собиқаи таърихии истилоҳшиносӣ рӯ орем, ҳанӯз дар асрҳои IX-X Абуалӣ ибни Сино барои соҳтани истилоҳот бо забони тоҷикӣ қӯшиш карда, барои соҳтани истилоҳоти соҳавӣ ду

сарчашмаро пешниҳод кардааст: якум аз луғоти ба меросмондаи забони паҳлавӣ ва форсии миёна; дуюм луғоти роиҷи забони форсии нав. Абуалӣ ибни Сино дар китоби “Донишнома”- и худ барои соҳтани истилоҳоти соҳавӣ чаҳор омилро мувофиқи мақсад медонад, ки агар мо гӯем, ки чаҳор роҳи соҳтани истилоҳоти соҳавӣ, хато наҳоҳад буд. Ин чаҳор роҳи истилоҳсозӣ, ки Сино пешниҳод мекунад, то ҳол аҳаммияти илмии худро ҳифз кардаанд:

- а). Истилоҳоти бо вожаҳои арабӣ ифодаёфта, ки муодили тоҷикӣ доранд;
- б). Истилоҳоти бо роҳи калимасозӣ ба вучуд омада;
- в). Вожаҳои умумиситеъмолро ба сифати истилоҳ пазируфттан;
- г). Бо истифода аз вожаҳои иқтибосии арабӣ истилоҳ соҳтан [13, 5-6].

Барои бо забони форсии тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти соҳавӣ на танҳо аз ҷониби Абуалӣ ибни Сино, балки аз ҷониби донишмандону муҳаққиқони дигари гузаштаи мо ибтикороти зиёде анҷом ёфта, бо мурури замон он такомул ёфтааст. Бавижга истилоҳоти соҳаҳои ҳуқук, тиб, нучум ва дигар соҳаҳо. Аксари муҳаққиқон барои бо забони форсии тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти соҳавӣ кӯшиши зиёде ба ҳарҷ додаанд. Масалан, Абуалӣ ибни Сино истилоҳоти зиёдеро бо забони тоҷикӣ ва муодили арабии онҳоро пешниҳод кардааст: **ашё- чиз, илм-дониш, мусаллас- сесу, феъл- қуниш, ҳаракат – ҷунбиш** ва гайра [3,5].

Кӯшиши бо забони форсии тоҷикӣ соҳтани истилоҳоти соҳавӣ минбаъд низ идома мейбад. Муросилот ва муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ барои соҳтани истилоҳот ба забони тоҷикӣ заминаи мусоид фароҳам мекунанд. Бо он ки иқтисод ва муносиботи иқтисодӣ як бахши муҳимми ҳаёти иҷтимоӣ буд, вале аксар олимон ба улуми дақиқ таваҷҷӯҳ карда, кӯшидаанд, ки истилоҳоти соҳавии илмҳои дақиқро бештар ба тоҷикӣ баргардон кунанд. Ин албатта раванди хеле тулонӣ буд. Бо вучуди кӯшиши зиёд барои истифодаи истилоҳоти сирф тоҷикӣ даст намеёфтанд, зоро забони арабӣ ҳамчун забони илм

мавқеъ дошт. Аз ин рӯ, аксарият истифодаи истилоҳотро ҳам ба забони тоҷикӣ ва ҳам арабӣ қабул доштанд.

Истилоҳ дорои вижагиҳои хоси хеш мебошад ва аз калимаи оддӣ тафовут дорад, ки ин маъниро забоншинос Мирзо Ҳасани Султон чунин шарҳ додааст:

1. Истилоҳ –калима (ё ибора) дорои вазифаи маҳсус аст;
2. Истилоҳ маънии ягона, вижа ва дақиқ дорад, вале калимаи маъмулӣ метавонад дорои чанд маъно бошад;
3. Истилоҳ бо мағхум тобеияти ногусастаний дорад, вале на ҳар гуна калима ба мағхум алоқаманд аст;
4. Истилоҳ дорои ҳадди муайяни маъноист [93,11].

Дар забони осори илмиву адабии ниёгон вожа ва истилоҳоти мансуби соҳаи иқтисод баробари дигар соҳаҳо дида мешавад. Маълум аст, ки пайдоиши истилоҳоти иқтисодӣ баробари пайдоиши муносибатҳои иқтисодӣ сурат гирифтаст. Заминаи пайдоиши истилоҳоти иқтисодӣ на танҳо ба омилҳои забонӣ, балки ба омилҳои гайризабонӣ низ алоқаманд буда, масири дурударозро тай кардаанд. Ба андешаи аксар олимони соҳа аввал муносибатҳои иқтисодӣ ба вучуд омада, сипас дар забон истилоҳоти иқтисодӣ мустаъмал гардидаанд. Агар ба собиқаи таърихии ташакқули истилоҳоти иқтисодӣ ва корбурди онҳо дар санадҳо ва ҳуҷҷатҳои коргузорӣ рӯ орем, бо забони форсии тоҷикӣ якчанд ҳуҷҷатҳои таърихие бοқӣ мондаанд, ки дар онҳо истилоҳоти иқтисодӣ истифода гардидаанд. Ҳуҷҷатҳои расмии коргузории аз Қалъаи Муғ ба даст омада, бо забони сӯѓӣ навишта шудааст, ки дар миёни онҳо намунаи ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ низ вучуд доранд. Дар ин ҳуҷҷатҳо вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ истифода гардидаанд. Ин ҳуҷҷатҳо ба ақидае аз 78 намуна бештаранд. [34,264].

Таърихи чандҳазорсолаи забони форсии тоҷикӣ аз сарчашмаҳои илмие дарак медиҳад, ки то ҳанӯз он ба таври комил омӯхта

нашудааст. Азбаски доир ба масъалаи иқтисодӣ, вожа ва истилоҳоти мустаъмали иқтисодӣ маводи зиёд мавҷуд аст, мо интихобан ба сарчашмаҳои маъмули таърихии забонамон такя намудем, ки доир ба вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ маълумот додаанд. Осори хаттие, ки аз замони ташаккул ва рушди забони форсии нав ба мерос мондааст, маводи зиёде доир ба намунаи ҳуҷҷатҳо ва истилоҳоту вожаҳои соҳаи иқтисодро дар ҳуд ҳифз кардааст. Дар осори бузургони илму адаби мардуми эронитабор вожа ва истилоҳоти зиёде мавриди истифода қарор гирифтаанд. Масалан, дар «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус бобе таҳти унвони «Андар тиҷорат кардан» аст. Дар ин боб нависанда доир ба расму русуми тиҷорат ва тартибу қоиди он маълумот додааст. Дар он вожаҳои «дирам» ва **бозаргон** / Ва мақсад аз ин сухан он аст, ки ҳар ки ў ба тамаи фузунӣ як дирам аз Шарқ ба Фарб шавад ва Фарб ба Шарқ шавад... ва ин ҷуз бозаргон набошад / [176,135] истифода гардидааст. Инчунин вожаҳои **муомала** / Ва муомила муқимонро бувад, ки матои қосидро ба тамаи фузунӣ бихаранд... / [176,135]; **нася** /Ва ба тамаи бешӣ ба нася муомилат накунад/ [176,136]; **сармоя** /... ки бузургтарин зиёне бозаргонро аз сармоя ҳӯрдан аст/ [176,136]; **байъ** /Бояд ки байъ нокарда ҳеч аз даст надиҳад... / [176,136]; **анбозӣ** (шарикӣ) /аммо бозаргоне, ки камсармоя бувад, бояд ки аз анбозӣ бипарҳезад... / [176,138] **коло** /ва ҳуд аз пас биёяду коло бистонад/ [176,139].

Инчунин дар ин боб доир ба ҳуҷҷати тиҷорӣ сӯхбат рафтааст: “Ва дар муомалат ба ҳуҷҷат додану ситудан ҳушӯр бош, ки чун ҳуҷҷат бихоҳӣ додан, то нахуст ҳақ ба даст нагириӣ, ҳуҷҷат аз даст мадеҳ” [176,142]. Ба мисли «Қобуснома» дар садҳо асарҳо ҳуҷҷатҳои маҳфузмонда мавҷуданд, ки маъхази фаровони истилоҳоти иқтисодӣ маҳсуб мешаванд.

Дар баробари осори илмиву таърихӣ, бадеӣ дар ташаккул ва такомули истилоҳоти илмӣ, ҳусусан иқтисодӣ хизмати луғатнигорон

низ бузург аст. Чунончи: боч-заре, ки аз савдогарон ба тариқи маҳсул мегиранд; ва заре, ки подшоҳи ғолиб аз мағлуб мегирад. Истилоҳоти иқтисодӣ ҳамқадами ҳаёт буда, доимо дар ташаккулу такомул аст.

Дар замони пеш аз Инқилоби Октябр низ истилоҳоти фаровони соҳаи иқтисодиро мушоҳида кардан мумкин аст, ки бархе имрӯз дар истифода нестанд. Устод Айнӣ ҳамчун намояндаи ин давра барои нишон додани вазъи иҷтимоӣ, иқтисодӣ корбаст намудааст, ки шарҳи бархеро ҷоиз донистем : Дар замони амирӣ, яъне аспи XIX истилоҳҳои хорпулӣ, ҷаропулӣ, шудгорпулӣ, эзордеворӣ ва ғайра мушоҳида гардид. Хорпулӣ номи навъе аз андоз дар Бухорои амирӣ, ки баъзан аз заминҳои нокишта монда гирифта мешуд [5,440]. **Ҷаропулӣ** ва **шудгорпулӣ** низ навъи андозҳое буданд, ки дар замони амирӣ ситонида мешуданд. Калимаҳои мазкур имрӯз ба гурӯҳи калимаҳои архаистӣ шомил гардида, дар истеъмол нестанд: Бинобар ин, он солҳо дехқонон заминҳои амлокро намекиштагӣ шуданд ва заминҳои корам хорзор шуда монданд, ў ба соҳибони он заминҳо **хорпулӣ** андохта гирифт [5,208]. Ўдид, ки дар дарёбод гову гӯсфанди бисёреро ҷаронда гаштаанд, хост, ки ба соҳибони он молҳо "**ҷаропулӣ**" андозад ва ба ин мақсад подабонон ва чӯпононро ба ҳузури худ ҷеф зад [5, 208]. Дар натиҷа он 40 таноб замин дар муддати 3 сол дар қатори заминҳои нокорам даромада Мирзо Йӯлдош ва Мирзо Муъмин андозҳои **хорпулӣ** ва **шудгорпулӣ** медодагӣ шуданд [5,212].

С. Айнӣ ҳамчун истилоҳоти иқтисодӣ вожаи нарҳ+арз+кун+ӣ-ро ба кор бурдааст, ки ба маъни муайян кардани нархи наво дар бозор истеъмол гардидааст: “Қозӣ Сафӣ ана дар ҳамин маврид ёрии худро ба амлоқдор ва ба он восита ба ҳазинаи амир нишон дод: ў дар вақти нархарзкунии худ ба тарзи сунъӣ нархи бозорро гарон кард” [5,98].

Дар осори устод Айнӣ вожаҳои **иҷтимо+она**, **моҳ+она**, **ва ифтиҳо+она**, **сулҳ+она** корбаст шудааст, ки исмҳои **иҷтимо+она**, **сулҳ+она**, **ифтиҳо+она**, **котиб+она**, **амин+она** имрӯз аз истеъмол

баромадаанд. Ин истилоҳҳо ба соҳаи иқтисод корбаст мегардианд: “Як қисми маблағи дар **ифтитоҳона** ғуншударо мавизу ҳалвову қанду наботу нон ва ҷома гирифта ба лаълиҳо андохта, ҳар кадом талаба як лаълиро бардошта, ба дарсхонаи устод бурда, ба ӯ пешкаш мекарданд ...” [5,238].

Калимаи **ифтитоҳ** арабист, ба маъни 1. Кушода ва оғоз кардан [222,76]; кушода, боз кардан, кушода шудан, кушоиш; 2. шурӯъ, оғоз; муқобили ихтитом [221,512] **ифтитоҳ+она** -таър. зиёфат, пешкаш ё пули нақд, ки ба муносибати шурӯъ шудани дарс дар аввали таҳсил ба домуллои дарсгӯй дода мешуд [221,556.] Калимаи **ифтитоҳона** имрӯз аз истеъмол баромада, ба қатори калимаҳои кухна шомил шудааст. Калимаи **иҷтимоона** аз исми **иҷтимо** ҷамъ, гурӯҳ, **иҷтимоона** -кӯн. ҷамъомад, базму зиёфатҳои талабагони мадрасаҳои Бухоро (бо пули шарикӣ) [221,570].

Баъзан аз маблағи мазкур миқдоре нигоҳ дошта, талабаҳо барои худ базме ва зиёфате ташкил медоданд, ки ин маросимро “**иҷтимоона**” меномиданд [5,238]

Калимаи дигари бо ин қолаб сохта – **моҳона** мебошад, ки имрӯз дар истеъмол аст. Асоси майшати инҳоро вакфи ҳучра ва **моҳонаи** подшоҳӣ ташкил мекард [5,249].

Дар ҷумлаҳои зерин калимаҳои **сулҳ+она**, **муҳр+она**, **хизмат+она** истифода гардидаанд. Калимаи **сулҳ+она** як навъи андоз буд, ки ба арабҳо дода мешуд: “Саид аз Самарқанд ғайр аз пулу моли **сулҳона** асири бисёре ба даст дароварда, аз Бухоро ҳам як миллион дирам **сулҳона** ситонда ва 80 нафар гаравиро ҳам баргашта надода, аз оби Аму гузашта рафт” [5,105]. Калимаҳои **муҳр+она** ба маъни ҳаққи **муҳр**; **хизмат+она**-ҳаққи хизмат, **котиб+она** –музди котиб, **никоҳ+она** барои никоҳ кардан рӯёнида гирифтани маблағ истифода мегардианд: “Барои эшони қозикалон ва чор ҳокими туман **муҳр+она** ва барои шогирдпеша ва мулозим он **хизматона** мерӯяд” [5,187]. Алимардонбег ба имом ва арбоб **никоҳона** дод... [5,135] ...як танга ҳам ба **котибонаи** мирзои даста меравад, ба ҳӯроку пӯшок намерасад [5,167]. Дар ин қолаб калимаҳои **амин+она**,

ҳоким+она истифода гардида, ки як навъ музд, маблағ аст. Ин исмҳо имрӯз дар истеъмол нестанд.

Аз мисолҳои дар боло зикргардида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки ҳар як истилоҳ хоси як замони муайян мебошад ва қисме аз байн рафтаанд.

Таърихи ташаккули вожа ва истилоҳоти соҳаи иқтисодиро вобаста ба шароити таърихӣ ва омилҳои таъсиргузори экстролингвистӣ метавон даврабандӣ кард. Фазои иҷтимоиву сиёсии ҷомеаи тоҷикӣ ба ташаккули низоми истилоҳоти иқтисодӣ таъсиргузор будааст. Дар ибтидо агар истилоҳоти сирф тоҷикӣ мустаъмал буд, вале бо мурури вақт истилоҳоти арабиасл ва туркӣ мавқеъ пайдо мекунад. Ин, албатта сабабҳои мушаххас дорад. Минбаъд дар масири таърих ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ вожаҳо ва истилоҳоти иқтисодии русиву аврупойӣ ворид гарданд, ки ин раванд аз аспи XIX оғоз мегардад.

Замони Шуравӣ давраи таҳаввули бузурги иҷтимоӣ буд. Маҳз ҳамин давра марҳалаи нав барои ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, зоро дар ин давра аллакай илми иқтисод ҳамчун илми мустақил мавриди омӯзиш қарор гирифта буд. Бо сабаби забони русӣ забони илму тадрис будан, иқтисод бештар бо забони русӣ таҳқиқ ва тадрис мегардид, вале дар баробари ин истилоҳот бо забони тоҷикӣ тарҷума мегардиданд. Оғози таҳқими ташаккули истилоҳоте, ки дар натиҷаи тарҷума ба вучуд омадаанд, пас аз ҳамроҳшавии Осиёи Миёна ба Русияи подшоҳӣ буд. Ин раванд дар замони шуравӣ боз ҳам таҳқим мейбад. Устод Садриддин Айнӣ дар пешгуфтори луғати нимтафсилии худ, ки онро солҳои 1935-38 таҳия кардаанд, истилоҳоти экономика, картина, политика, коммунизм, интернатсионал, оригиналро истифода кардаанд. [5,14-20]. Бино ба маълумоти муҳаққиқон нахустин назарияҳои истилоҳшиносӣ дар ибтидои садаи XX ба вучуд омад.

Таҳқиқи истилоҳоти тоҷикӣ дар китобҳои олимони соҳаҳои гуногун инъикоси худро ёфтааст. Академик С. У. Умаров доир ба истилоҳот ва масъалаҳои ба низом даровардани онҳо андешаронӣ карда, дар назди олимони соҳа вазифагузорӣ мекунад. Таъкид мекунад, ки бояд аз захираи луғавии забони тоҷикӣ вожаҳои истилоҳзебро интихоб карда, ба соҳаҳои гуногун ворид кард.

Соли 1961 мақолаи “Масъалаҳои терминология дар Тоҷикистон” дар ҳаммуалифии Б. Ниёзмаҳмадов, А. Л. Бухоризода, Я. И. Калонтаров ба нашр расид. Ин мақола доир ба масоили гуногуни терминологияи тоҷик баҳшида шуда, ҷиҳатҳои муҳимми истилоҳшиносӣ ва истилоҳсозӣ бо забони тоҷикӣ баррасӣ гардид. [50,3-25].

Истифодаи истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуҷҷатҳои расмӣ дар замони истиқлол роиҷ мегардад. Таркиби матни ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ бо истилоҳоти иқтисодии аз қалимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ соҳташуда бой гардида, вобаста ба мавқеъ ва шароити истифодаи худ такмил мейбанд.

Дар баробари дастовардҳо дар истилоҳнигорӣ, хусусан истилоҳоти иқтисодӣ қолабҳои номафҳум, тарҷумаҳои бебарор мушоҳида мегарданд, ки ба табиати забони тоҷикӣ мувофиқат намекунанд.

Яке аз масъалаҳои муҳим ва асосӣ дар расванди ба низом даровардани истилоҳоти илмӣ қоидai интихоби дуруст ва эҷоди истилоҳот маҳсуб мейбад, зоро ташаккул ва инкишофи истилоҳоти забони тоҷикӣ ба ташаккул ва инкишофи таркиби луғавии забони адабии тоҷикӣ алоқаи зич ва ногусастаний дорад.

Бояд зикр намуд, ки дар истилоҳшиносӣ ва истилоҳгузинии забони тоҷикӣ Истиқлолият сафҳаи нав кушод. Ҳарчанд Қонуни забон соли 1989 қабул гардида буд, аммо дар замони истиқлол тамоми корҳои идориву коргузорӣ, истилоҳнигорӣ тавассути забони давлатӣ, яъне тоҷикӣ сурат

мегирифт. Бо ташаббуси Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ба низом даровардани истилоҳоти миллӣ “Кумитай забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” ҳамчун танзимгари қонуни забон ба фаъолият шурӯъ намуд. Бо мақсади ба низоми муайян даровардани истилоҳоти илмии миллӣ донишмандону забоншиносон саъю кӯшиш менамуданд, ки дар ин самт хидмати донишмандону фарzonагони тоҷик М. Шакурӣ, Ш. Рустамов, Б. Камолиддинов, М.Н.Қосимова, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, Мирзо Ҳасан Султон, А. Байзоев, Т. Шокиров, Н. Офаридаев, Ш. Кабиров, К. Вазиров ва дигарон назаррас аст..

Хушбахтона, “Кумитай забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон” иқдоми некеро ба роҳ мондааст, ки ҳар сол конфронсу ҳамоишҳои илмӣ гузаронида мешавад, ки мақсади асосии он баррасии масъалаҳои марбут ба истилоҳот мебошад.

Забоншинос Н. Офаридаев дар мақолааш “Оид ба рақобати истилоҳоти миллӣ ва байнамиллӣ” [121] ибрози андеша намуда, нақши луғатхоро дар ташаккули истилоҳот чунин арзёбӣ намудааст: “Мураттаб соҳтани луғатҳову истилоҳоти соҳавӣ ва ба танзимдарории истилоҳотмарҳилаи аввали кор бо истилоҳот аст” [121,72-73].

1.3. Таҳқиқи вожа ва истилоҳот аз ҷониби муҳаққиқони хориҷӣ

Таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ ва бавижа истилоҳоти иқтисодӣ, асосан аз ҷониби муҳаққиқони русию аврупой оғоз гардидааст. Бо вучуди қадимӣ будани таърихи илми Шарқ дар кишварҳои гарбӣ дар ин самт дастовардҳои зиёд ба мушоҳида мерасанд. Раванди ташаккулёбии истилоҳоти иқтисодӣ, ки таҳти таъсири ҳамгироӣ ва падидаҳои глобалии замони нав сурат гирифта истодааст, ба забони тоҷикӣ бетаъсир нест. Аксар муҳаққиқон чунин андеша доранд, ки ҳамгироӣ на танҳо дар соҳтани истилоҳоти соҳавӣ миёни забони тоҷикӣ ва забонҳои дигар вучуд дорад, балки дар самти таҳқиқот низ чунин раванд барвакт оғоз гардидааст. Дар аксар маврид баррасии

масоили назарии истилоҳшиносӣ ҳусусияти ҳамгироӣ доранд. Маълум аст, ки дар тамоми забонҳои олам истилоҳоти соҳавӣ барои ташаккули таркиби луғавӣ ва рушди забони адабӣ нақши муҳим мебозанд, ки истилоҳоти иқтисодӣ низ аз ин қатор истисно нест.

Ташаккул ва такомули истилоҳоти иқтисодӣ бо равандҳои иҷтимоиву сиёсӣ ҳамбастагии ногусастаний доранд, дар онҳо таъсири сиёсат, ҳуқуқ, дипломатия мушоҳида мешаванд. Дар масири таърихи чандҳазорсолаи рушди забони тоҷикӣ вожа ва истилоҳоти зиёди иқтисодӣ мавриди истифода қарор гирифта, таҳаввули маънӣ ва соҳторӣ кардаанд. Таҳқиқи истилоҳоти иқтисодӣ дар забони адабии тоҷикӣ бори аввал ба таври низомманд ва густарда мавриди таҳқиқ қарор мегирад, аз ин рӯ бо такомули низоми иқтисодии кишвар таваҷҷуҳ ба он афзуда истодааст. Дар алоқа ба ин раванди рӯзафзуни глобалий тақозо мекунад, ки истилоҳоти иқтисодии забонҳои гуногуни олам дар ҳуҷҷатҳои расмӣ мавриди истифода қарор гиранд, то дар раваниди барқарор кардани муносибатҳои иқтисодӣ коромад бошанд. Гунаҳои мувофиқу дурусти онҳо коркард шуда, дар ҳуҷҷатҳои расмии иқтисодӣ истифода мешаванд.

Оғози садаи XXI ба таҳқиқи ҳусусиятҳои лингвистии истилоҳоти иқтисодӣ таваҷҷуҳ бештар зиҳир гардид. Дар ин самт як қатор корҳои зиёди илмӣ рӯйи кор омаданд. Гурӯҳе аз муҳаққиқон: Н. Ю. Бородулина, Е.Ф. Ковлакас, А.Р. Сулкарнаева доир ба равияни нави илмӣ маълумот медиҳанд, ки ҳамгирии лингвистика ва иқтисодро дар бар мегирад, бо номи лингвоэкономика маъруфият пайдо мекунад. Рушди он дар ду самт идома меёбад: аз забон ба воқеият ва аз воқеият ба забон [161,47]. Дар ин замине масъалаи муносибатҳои гуногуни иҷтимоӣ вобаста ба соҳаи иқтисод ба миён меояд, ки сабаби рушди муносибатҳои дучонибаи забон ва равандҳои иқтисодӣ мегардад. Таҳаввулоти босуръати иҷтимоиву иқтисодӣ ба забон таъсири худро гузошта, моро водор месозад, ки рушди забонро дар

шароити нави иҷтимоӣ мавриди таҳқиқ қарор дижем. Новобаста аз таҳқиқоти то имрӯз анҷомдодашуда масъалаи пажуҳиши забони ҳуҷҷатҳои иқтисодии забонҳои муҳталиф, аз ҷумла забони тоҷикӣ мавриди таҳлилу таҳқиқи ҳамаҷониба қарор нағирифтааст, зоро дар забони муносибатҳои шифоҳии иқтисодӣ ва забони муносибатҳои ҳаттӣ ё забони ҳуҷҷатҳо тафовут вучуд дорад. Меъёр кардани онҳо то андозае мӯяссар нағардидааст.

Масъалаи дигари баҳсбарангез ин дар соҳаи иқтисод, бавижа дар ҳуҷҷатгузории иқтисодӣ мавҷуд будани қабатҳои гуногуни лексикӣ мебошад. Дар иқтисод боз зерсоҳторҳои ба он тобеъ мавҷуданд, ки дар навбати худ ҷиҳатҳои шабеҳ ва фарқунанда доранд. Муҳаққиқ Р. Булман чор соҳаи асосии фаъолиятро дар иқтисод ҷудо кардаанд. Меёъри гурӯҳбандии онҳо аз рӯйи матнҳои соҳавӣ сурат гирифта, ҳамзамон дорои умумиятҳои вазифавӣ ва расмию коргузорӣ мебошанд:

- Робита миёни корхонаҳо (мактубҳои расмӣ, гуфтугӯйи телефонӣ, шартномаҳо, матнҳои таблиғотӣ ва ғайра);
- Робита байни зерсоҳторҳои корхона (ҳисобот, омор, мактубҳои дар гардишбуда, гуфтугӯйи телефонӣ, конфронсҳо, ҷаласаҳо ва ғайра);
- Иттилооти умумӣ (монография, китобҳои дарсӣ, қонунҳо, қарорҳо ва ғайра);
- Мубрамияти иттилоот (рӯзнома, маҷалла, навигарҳои аз палатаи савдо, ҳисботи солона ва ғайра) [161,37].

Дар ҳуҷҷатҳои расмии иқтисодӣ истифодаи истилоҳот ва дигар воҳидҳои забониро на танҳо донистани маъно ва ҳусусиятҳои услубии онҳоро тақозо мекунад, балки донистани заминаи пайдоиш ва фарҳанги муюширати истифодабарандагони ҳуҷҷатҳо муҳиманд. Дар забонҳои гуногун барои тарзи дурусти истифода кардани ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ истифодаи луғатномаҳои соҳавии гуногун заруранд. Луғатҳо барои муайян кардани баромади истилоҳот, дараҷаи

корбурд, инчунин дигар вижагиҳои услубию маъноии онҳо мусоидат мекунанд, ки дар натиҷа иттилоъ дуруст ва дақиқ дастрас мегардад.

Солҳои охир дар забоншиносии русӣ пажуҳиши истилоҳоти иқтисодӣ ва дигар воҳидҳои забонии ба ин соҳа даҳлдошта ба таври васеъроҳандозӣ мегардад. Таърихи ба низом даровардани истилоҳ ва мағҳумҳои ба соҳаи иқтисод марбут дар Россия охири садаи XVII ва ибтиди садаи XVIII оғоз гардидааст. Дар Британияи Кабир, Олмон, Фаронса ва дигар мамлакатҳои Аврупо дар асри XVIII барои ба тартиби муайян даровардани истилоҳоти иқтисодӣ кӯшиш кардаанд. Таърихи ташаккули истилоҳоти соҳаи иқтисод ва таҳқиқу ба зерсоҳаҳо чудо кардани он минбаъд дар замони Шуравӣ ривоҷ ёфт. Сиёсати Шуравӣ, ки бунёди онро гояҳои марксистӣ ташкил медод, ба иқтисоди он таъсир дошт. Соли 1972 бори аввал лугатномаи энциклопедии истилоҳоти умумии иқтисодӣ бо номи “Энциклопедияи иқтисодӣ. Иқтисоди сиёсӣ” таҳия гардидааст. Дар ин энциклопедия доираи васеи проблемаҳои назариявии иқтисоди сиёсӣ, масъалаҳои мубрами банақшагирӣ, идораи хоҷагии халқ, таҳлили иқтисодӣ, омор мавриди таҳлил ва баррасии васеъ қарор гирифтааст. Бори аввал дар ин асар динамикаи рушди афкори иқтисодии миллатҳои гуногуни олам дар марҳалаҳои гуногуни инкишоф нишон дода шудааст ва сарчашмаҳои зиёде дар ин маврид мавҷуд аст, ки то ҳол омӯхта нашудаанд. [79,119-120.]

Дар ҳуҷҷатгузорӣ бо забонҳои русиву аврупой истифодай истилоҳоти соҳавӣ, бавижа иқтисодӣ вобаста ба шароити таъриҳӣ тағйир ёфта, гоҳо бо маъно ва тобишҳои маъноии нав зухур кардаанд. Пайдоиши иқтисод барои пайдоиши ҳуҷҷатгузорӣ дар ин соҳа замина фароҳам кард. Истилоҳи иқтисодро аз рӯйи афкори аксари муҳаққиқон ба шоири Юнонӣ Гесиод нисбат медиҳанд (асрҳои VIII-VII пеш аз милод), аз ду вожа “ойкос”- хона ва “номос”- медонам

ташкил ёфтааст. Маънои луғавии он санъат, дониш, маҷмуи қоидаҳои кор дар хонаро дар бар мегирад [79,120].

Солҳои минбаъда афкори иқтисодӣ такомул меёбад, vale дар замони муосир “иқтисод” дар ҳуҷатҳо, луғатномаҳо ва китобҳои алоҳидаи соҳаи иқтисодӣ ба маъноҳои гуногун истифода карда мешавад, ки аз тавсееи маъно ва доираи корбурди он шаҳодат медиҳад.

Тачрибаи солҳои охир нишон медиҳад, ки проблемаи истилоҳсозӣ дар соҳаи иқтисод ба мушкилот мувоҷеҳ гардида истодааст. Новобаста аз он ки дар ин самт корҳои зиёде анҷом дода шудааст, vale то ҳанӯз масъалаҳои истилоҳсозӣ ва ҳамгунсозии истилоҳоти соҳаи иқтисод ба таври комил ҳалли ҳудро наёфтааст. Махсусан, тарҷумаи истилоҳоти нав аз забонҳои гуногун дар натиҷаи зуҳури падидаҳои нави иқтисодӣ ва таҷдиди равандҳои тиҷоратию муносибатҳои бонкӣ рӯйи кор омадаанд. Махсусан, рӯз то рӯз ниёз ба ҳуҷатнигории иқтисодӣ бештар шуда истодааст. Тамоми ин равандҳо моро барои коркарди низоми истилоҳоти иқтисодӣ ва фароҳам кардани фазои мӯтадили истилоҳсозӣ ва корбурди истилоҳот водор мекунад. Қабл аз он ки доир ба моҳияти истилоҳоти иқтисодӣ ва вижагиҳои соҳториву маъноии онҳо баҳс кунем, зарур донистем, ба таври фишурда доир ба истилоҳ ва истилоҳсозӣ дар асоси сарчашмаҳои мӯтамади илмӣ маълумот диҳем.

Таваҷҷуҳ ба таърихи ташаккули истилоҳот дар илми забоншиносии олам нишон медиҳад, ки дар истилоҳсозӣ таъсири пайдоиш ва ташаккули соҳаҳои нав дар иқтисод ба мушоҳида мерасад. Бо мурури замон, таҳқиқи соҳаи истилоҳшиносӣ тавсее пайдо карда, методҳои пешрафтаи таҳқиқ, заминаҳои назарӣ, вазифаҳои он, услуби пажуҳиш, тарҷумаи истилоҳот аз забонҳои гуногун ба забони тоҷикӣ такмил меёбанд. Пажуҳиши истилоҳот, таҳқиқи вазифа ва услуби корбурди истилоҳот, таҳқиқи диаҳронии

истилоҳот, ба тартиб даровардан ва муайян намудани меъёри истилоҳот, тарҷумаи илмию техникӣ ва таҳқиқоти истилоҳот аз масоили мубрам дар илми истилоҳшиносӣ ба ҳисоб мераванд. Дар истилоҳшиносии муосир соҳтори мураккаб (гетерогенӣ, бисёрқабата)-и истилоҳот таъйид шуда, аз гуногунчанба будани истилоҳоти нав шаҳодат медиҳад.

Ҳамин тарик, мантиқи ташаккул ва рушди истилоҳот, ки аз тағири пайдарпайи самтҳои прагматикӣ-фармонӣ, таснифӣ-соҳторӣ ва функционалиӣ иборат буда, пайдоиши самти навбатии истилоҳсозиро, ки дар таркиби самти функционалиӣ инкишоф меёбад, пешакӣ муайян мекунанд. Барои дарки мантиқи инкишофи илм, асоснок кардани қонунияти инкишофи марҳалаи нав дар истилоҳот тасниф ва тавзехи онҳо ба мақсад мувофиқ аст. Ҳангоми тавсифи қисми мундариҷа, ки объекти таҳқиқи истилоҳот (ва истилоҳ ҳамчун воҳиди забонии тайёр аллакай сохташуда фаҳмида мешавад), мавзуъ, қонунияти тартиб додани истилоҳот дар низомҳои истилоҳсозӣ маҳсуб меёбад, бояд хусусиятҳои маъноии онҳоро низ ба ҳисоб гирифт. Истилоҳот ва истилоҳсозӣ як раванди мураккабест, ки дар давоми он қалима аз марҳалаи коркарди амиқ мегузарад. Азбаски ҷавҳари истилоҳот алломатҳои забонии он мебошад, мувофиқи он алломатҳоро бояд ҳангоми соҳтани истилоҳот ба назар гирифт. Раванди фаъолшавии истилоҳсозӣ дар забоншиносӣ ба маъние фаҳмида мешавад, ки нисбат ба замони пеш таҳти таъсири омилҳои гуногун суръат гирифта, таҳқим ёфта истодааст. Ин раванд дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ таҳаввулот ба миён овардааст, ки на танҳо вожа ва истилоҳоти алоҳида, балки гурӯҳи истилоҳоти навро дар истифода қарор додааст.

1.4. Ташаккули истилоҳоти нави иқтисодӣ ва корбурди он дар ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ

Дар натицаи таҳаввули иқтисодӣ солҳои охир дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ вожагони иқтисодӣ ташаккул ёфт, ки фарогирии вожа ва истилоҳоти нави иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Забоншиносон солҳои охир доир ба масъалаҳои лексикологияи забони тоҷикӣ, хусусан истилоҳоти соҳаҳои муҳталиф пажуҳиш гузаронида, маводи ҷолиби илмӣ ба нашр расонидаанд, ки дар ин самт саҳми М.Қосимова, Ҳ. Мачидов, П. Нуров, С. Назарзода, М. Султонов, А. Тураҳасанов, А.Шафоатов, А.Юсупов, С. Анварӣ, Ш. Кабиров, Г. Шукуров, Т.Шокиров назаррас мебошанд. Бо вучуди ин таҳқиқи истилоҳоти иқтисодӣ масъалаи мубрами илмӣ ба ҳисоб меравад.

Вожагони иқтисодӣ доираи васеи корбурд дошта, дар тамоми соҳа ба мушоҳида мерасад. Таҳаввули бунёдии иқтисодӣ дар охири садаи XX ва ибтидои садаи XXI таркиби луғавии забони тоҷикиро тағйир дод. Имрӯз барои тамоми соҳибзабонони мо вожа ва истилоҳоти менечмент, маркетинг, консалтинг, дилинг, холдинг, лизинг, клиринг, селинг, демпинг, офф-шор, аудит, дилер, дистрибутор, риэлтер, спонсор, чартер, лот, дивиденд, эмиссия ва гайра истилоҳ ва вожаи фаҳмо аст. Ин гурӯҳи истилоҳот дар ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ зиёд истифода мешаванд. Истилоҳоти иқтисодӣ бештар дар ҳуҷҷатҳои расмӣ-коргузорӣ серистеъмол гардида, ба самти муайян ва маъмулии ҳаёти иҷтимоӣ ва тиҷорат равона гардидааст. Ин раванд бевосита ба ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми тоҷик алоқаманд аст.

1.5. Таҳлили назариявии вижагиҳои морфологии ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ

Дар таркиби матни ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ, ки бо забони тоҷикӣ таҳия шудаанд, чунин истилоҳотро дучор омадан мумкин аст. Чунончи, ибораи иқтисодии **коғазҳои қиматнок**, ки аз он чунин ибораистилоҳҳо соҳта шудаанд: **бозори коғазҳои қиматнок / бозори**

коғазҳои қиматнок - муносибатхое, ки дар раванди аз ҷониби эмитент бегонакунии коғазҳои қиматнок ба соҳибони аввал тавассути бастани аҳди гражданини ҳуқуқӣ ба роҳ монда мешаванд [242]; **бозори муташаккили коғазҳои қиматнок:** / бозори муташаккили коғазҳои қиматнок - доираи гардиши коғазҳои қиматнок, ки дар он аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок бо расмиёт ва шартҳое танзим мешаванд, ки ташкилқунандаи савдо барои иштирокчиёни ин аҳдҳо мутобиқи қонунгузорӣ муқаррар кардааст [242]; **бозори номуташаккили коғазҳои қиматнок:** / бозори номуташаккили коғазҳои қиматнок - доираи гардиши коғазҳои қиматнок, ки дар он аҳд бо коғазҳои қиматнок бе риояи талаботи бозори муташаккил амалӣ карда мешавад [242]; **бозори такрории коғазҳои қиматнок:** / бозори такрории коғазҳои қиматнок - муносибатхое, ки дар раванди муомилоти коғазҳои қиматноки пештар баровардашуда байни субъектҳои бозори коғазҳои қиматнок сурат мегиранд, ба истиснои муносибатҳо дар бозори аввалияи коғазҳои қиматнок [242] ва ғайра. Ин танҳо намунае аз гурӯҳи ин гуна истилоҳоти нави иқтисодӣ аст, ки дар натиҷаи муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ дар замони муосир ба вучуд омадаанд ва дар ҳуччатҳои расмию коргузории соҳаи иқтисод мавриди истифода қарор доранд.

Замони муосир, замони аз байн рафтани догмаҳои кӯҳнаи иқтисодӣ, замони қасбу кори нав, замони ташаккули фарҳанги нави иқтисодӣ мебошад. Чунончи, вожаи «бозор» серистеъмол гардида, боиси пайдо гардидани қалимаву истилоҳибораҳои зиёд шудааст, ки имрӯз дар истеъмол қарор доранд.

Истилоҳоти иқтисодӣ серистеъмол гардида, дар тамоми бахшҳои зиндагии одамон ба таври доимӣ истифода мешаванд, ба монанди: **менечмент ва маркетинг, лизинг, баҳисобгириӣ ва аудит** ва ғ.

Дар шароити таваррум истилоҳибораи «қурби доллар» дар тамоми самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ муҳим ба ҳисоб меравад. Истифодаи

истилоҳоти иқтисодӣ вобаста ба воқеияти замон фаъол буда, тақозо мекунад, ки баъзе мулоҳизаҳои умумии пешакии дорои хусусияти экстролингвистиро вобаста ба моҳияти дигаргуниҳои ҷории иқтисодӣ таҳлил намоем. Дар давраи истиқлол муносибатҳои нави иқтисодӣ ташаккул ёфта истодааст, ки он, пеш аз ҳама, татбиқи модели нави иқтисод ба ҳисоб меравад. Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ворид шудан ба роҳи рушди иқтисоди ҷаҳонӣ иқдом карда истодааст. Ин албатта, давраест, ки дарк ва тавсифи типологии воқеияти иқтисодӣ дар робита бо муносибаҳои байналхалқӣ мебошад. Тавсифи ҳодисаҳое мебошад, ки номҳои низоми маъмурию фармонфармойӣ, сотсиализми давлатӣ, коммунизмро гирифтаанд. Равандҳои нави иқтисодӣ зухур карда, бевосита ба ташаккули истилоҳоти нав дар соҳаи иқтисод замина гузоштанд. Ҷунончи, мубодилаи эквивалентӣ дар асоси қонуни арзиш, яъне навъи мол-пул ва ё бозор. Мубодилаи нобаробар бо усулҳои ғайрииқтисодӣ, неруи сиёсӣ тақсимоти минбаъдаи он, яъне аз нав тақсим кардан, ки ин равандҳо бевосита ба истилоҳсозӣ бо забони тоҷикӣ таъсиргузор мебошанд.

Вазъи иҷтимоию иқтисодии солҳои охир барои дар забони расмӣ-коргузорӣ бо забони тоҷикӣ зухур кардани истилоҳоти зиёде замина фароҳам овард, ки сарчашмаи пайдоиши онҳо бевосита ба вазъи иқтисодӣ ва муносибати иқтисодӣ ҳамbastagӣ дорад. Дар даҳсолаи охир раванди эҳёи вожа ва истилоҳоти қадимӣ ва ғанӣ гардидани таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ҳисоби вожа ва истилоҳоти соҳаи иқтисод фаъол гардид. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар байни калима ва истилоҳоти соҳаҳои гуногун истилоҳоти соҳаи иқтисод афзалият доранд, зоро солҳои охир масъалаҳои иқтисодӣ дар ҷомеаи соҳибистиқлоли тоҷик дар дараҷаи аввал қарор гирифтанд ва он ба ташаккули истилоҳоти соҳаи иқтисод бетаъсир набуд. Масалан, истилоҳоти бартер, брокер, дилер, сармоягузорӣ, маркетинг, монетаризм, риэлтор, сарпараст ва монанди инҳо серистеъмол

гардиданд. Вожа ва истилоҳоти иқтисодиро вобаста ба дараҷаи истеъмол ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:

1. Вожа ва истилоҳоти дар ҳуччатҳои расмӣ- коргузорӣ ва дигар анвои ҳуччатҳо мустаъмалгардида;
2. Вожа ва истилоҳоти ба луғатномаҳо воридгардида.

Дар баробари ин вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ дар ВАО ва дигар матнҳо (адабӣ, рӯзноманигорӣ, илмӣ, тиҷоратӣ) низ серистеъмол гардиданд, ки пажуҳиши он мавзуи баҳси алоҳида аст. Истилоҳоти иқтисодӣ дар шароити нав аз таҳаввули иқтисоди ҷаҳонӣ маншâ мегирад, ки дорои сарчашмаҳои муайян мебошад ва онҳоро метавон ба таври зерин гурӯҳбандӣ намуд:

1. Истилоҳоте, ки новобаста аз шакли ҳочагидорӣ ё ҷойгоҳи худ дар низоми иқтисодӣ умумиистеъмоланд ва захираи доимии истилоҳоти иқтисодиро ташкил медиҳанд: истеҳсолот, истеъмол, муносибатҳои истеҳсолӣ, кувваҳои истеҳсолкунанд, сармоя, талабот, таклиф, мол, муомилот, арзиш, нарҳ, пул, маҳсулот, бӯчет, даромади миллӣ, содирот, воридот ва ғайра.
2. Истилоҳоте, ки ба соҳаҳои гуногуни иқтисод тааллуқ доранд: соҳаи савдою тиҷорат: пул, рақобат, бозор, болоравии нарҳ ё ба соҳаи бонкдорӣ: асъор, қурби асъор, таваррум ва ғайра.

Дар қабати вожагони иқтисодӣ вожа ва истилоҳоте мавриди истифода қарор гирифтанд, ки пештар дар забони тоҷикӣ буданд ва бо мурури замон камистеъмол шудаанд ва ё аз истеъмол баромадаанд. Ин қабил истилоҳот бо тақозои замон дар даврони истиқлол аз нав мавриди истифода қарор гирифтанд. Ин раванд, албатта, ба дигаргуниҳои иҷтимоӣ ҳамbastagӣ дорад. Дар миёни вожа ва истилоҳоти нави иқтисодӣ истилоҳотеро дучор омадан мумкин аст, ки дар саҳифаҳои рӯзномаҳо, маҷаллаҳо мушоҳида мешаванд, дар радио ва телевизион садо медиҳанд: **менечмент, маркетинг, консалтинг, дилинг, муҳандисӣ, холдинг, лизинг, клиринг, фурӯш,**

демпинг, франчайзинг, интиқол, оффшорӣ, аудит, барқарорсозӣ, дилер, дистрибутор, риэлтор, сарпарат, оиннома, фючерс, лот, дивидендҳо, эмиссия, гарав, ноу-хау, тендер, депозитарӣ ва ғайра.

Дар забони ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ифодаи афкору андеша ва муошират тавассути воҳидҳои гуногуни забонӣ сурат мегирад, ки истилоҳоти иқтисодӣ дар миёни онҳо ҷойгоҳи вижа доранд. Албатта, дар соҳаи иқтисод бояд ду масъаларо ба ҳисоб гирифт: забони ҳуччатҳои иқтисодӣ, ки хусусияти байнамилалӣ доранд ва дар онҳо истилоҳоти байнамалҳалқӣ нақши аввалиндарача доранд ва забони ҳуччатҳои иқтисодӣ дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодашаванда, ки хусусияти миллӣ доранд. Вожа ва истилоҳоти тоҷикӣ низ нақши барқарор кардани робита миёни аъзои ҷомеаро дар муносиботи расмӣ иҷро мекунанд.

Қабл аз ҳама, ба забони расмии дар соҳаи иқтисод истифодашаванда дар дохили Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷӯҳ мекунем. Мушоҳида мегардад, ки забони муошират ва забони дар шакли ҳат ифодашавандай соҳаи иқтисод айни замон дар кишвари мо ташаккул ва таҳаввул ёфта истодааст. Мушкилоти дар ин самт мавҷуда аз он иборат аст, ки дар таҳқиқи забоншиносии ватаниву ҳориҷӣ муҳаққиқе ба пажуҳиши он рӯ наовардааст. Амалӣ кардан ва мушаххас баҳо додан ба он кори нозук, заҳматталаб мебошад. Бо вучуди ин, солҳои охир барои тарҷума ва мавриди истифода қарор додани вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ, инчунин ибораҳои иқтисодии истилоҳшуда кӯшиши зиёде шуда истодааст. Ин гуна истилоҳот дар дигар лугатномаҳои солҳои охир ба нашрасида мушоҳида мешаванд. Дар ҳуччатҳои расмии соҳаи иқтисод истифодаи истилоҳоти иқтисодӣ ҷойгоҳи хос ва хусусияти барқароркунии муносибатҳои иқтисодиро доранд.

Забони ҳуччатҳои расмии соҳаи иқтисод забонест, ки тавассути он муносибатҳои расмии иқтисодиву тиҷоратии давлатӣ ба роҳ

монда мешавад. Ин муносибат ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар муносибатҳои расмии хориҷӣ зарур аст. Аз ин рӯ, талабот ба забон ва услуби муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ мисли талабот ба риояи меъёрҳои забони адабӣ аст.

Забони муюширати иқтисодӣ собиқаи таърихӣ дорад ва ҳанӯз дар замонҳои қадим муносибатҳои иқтисодӣ дар шуури мардуми олам ба вучуд овардани забони умумии муюширатро эҷод карда буд. Аз рӯйи ақидаи олимон, дар қадим муносибатҳои тиҷоратӣ тавассути ишора ва дигар воситаҳои гайривербалӣ анҷом дода мешуданд. Муносибатҳои тиҷоратӣ дар Рими қадим ташаккул ёфта, баъдтар ба дигар кишварҳо роҳ меёбад. Бо мурури вақт забони муюшират дар шакли вербалӣ ташаккул меёбад, ки дар он замон забони лотинӣ мавқеи байнамилалӣ дошт ва заминаи бо забони лотинӣ ташаккул ёфтани аксар истилоҳоти иқтисодӣ низ чунин буд.

Хулосаи боби якум

Чанбаҳои назарии таҳқиқи ҳуҷҷатҳои меъёрии иқтисодӣ мавзуи нави таҳқиқ буда, ҳусусиятҳои лексикию морфологии он дар асоси таҷрибаи таҳқиқотии забоншиносони ватаниву хориҷӣ сурат мегирад. Таҷрибаи таҳқиқи воҳидҳои лугавӣ ва вижагии морфологии забони тоҷикӣ дар тули таъриҳ дар асоси маводи осори бадеӣ собит мекунад, ки асосҳои назарии таҳқиқи матни ҳуҷҷатҳо бо дигар маводҳои то имрӯз таҳқиқшуда як мебошанд. Ба ҳисоб гирифтани услуби нигориши ҳуҷҷатҳо муҳим аст. Таҳқиқи забони ҳуҷҷатҳои расмию коргузорӣ самти нав дар забоншиносии тоҷик ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби муҳаққиқон оғоз гардидааст. Ҳадафи таҳқиқи забони ҳуҷҷатҳо, вижагиҳои лугавию морфологӣ ва соҳтории онҳо, ба тартиб даровардан ва суфтаву коромад кардани забон ва услуби нигориши ҳуҷҷатҳои расмию коргузорӣ, аз он ҷумла ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ мебошад. Аз таҳлил ва баррасии боби якум ба чунин натиҷа расидем:

1. Таҳқиқи вижагиҳои назариявии забони ҳуҷҷатҳои расмию коргузорӣ ва ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ собиқаи таърихӣ дошта, тарзи навишт ва услуби нигориши онҳо аз ҷониби муаллифони осори таҳқиқӣ ва илмӣ хеле барвақт мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст;
2. Дар асоси маводи меросмондаи ниёғонамон доир ба ҳуҷҷатнигорӣ таҳқиқоти комиле рӯйи кор наомадааст ва ниёз ба таҳқиқи илмӣ доранд.
3. Замони истиқлол барои эҳёи таҳқиқ ва таҳияи ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ бо забони тоҷикӣ имконият фароҳам овард, ки аз ҷониби муҳаққиқон китобу дастурҳо рӯйи кор омаданд.
4. Меъёри мушахҳас барои муайян кардани ҳуҷҷатҳои соҳавӣ истифодаи истилоҳот мебошад, ки дар ҳуҷҷатҳо ҷойгоҳи истилоҳоти иқтисодӣ хос арзёбӣ мегардад.
5. Истифодаи таҷрибаи муҳаққиқони ватанию хориҷӣ барои беҳтар кардани сифати ҳуҷҷатҳо ва таҳқими усулии нигориши онҳо амри зарурист, ки таҳқиқ ва омӯзишро тақозо мекунад.
6. Таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба забон ва услуби нигориши ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ таъсиргузор буда, дар онҳо падидаҳои нави иқтисодӣ инъиксои худро ёфтаанд.

БОБИ II

ХУСУСИЯТХОИ ЛЕКСИКИЮ МАЪНОЙ ВА БАРОМАДИ ИСТИЛОҲОТИ ИҚТИСОДӢ ДАР ҲУЧЧАТХОИ ИҚТИСОДӢ ВА ЛУҒАТНОМАҲОИ СОҲАВӢ

2.1. Таснифоти мавзуии истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуччатҳо ва луғатномаҳои иқтисодӣ

Ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ собиқай таърихӣ дошта, намунаи онҳо дар ҳуччатгузории давраи қадим вучуд доштанд, ки онҳоро дар осори хатти то замони мо омада расида, дучор омадан мумкин аст. Бо вучуди он ки дар қабати лексикии забони тоҷикӣ маводи зиёд доир ба ин соҳа, яъне истилоҳоти иқтисодӣ вучуд дорад, аз ҷониби муҳаққиқон истилоҳоти иқтисодӣ на аз лиҳози забонӣ ва на аз лиҳози таърихӣ, ё дигар вижагиҳо мавриди пажуҳиш қарор нағирифтаанд.

Забоншиносон давраҳои ташаккули забони адабии тоҷикиро дар асоси маводи хаттӣ марҳалабандӣ кардаанд, вале ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ чанд марҳалаи инкишофро паси сар кардааст, мушаххас нест. Таҳқиқи ин гурӯҳи истилоҳоти забони тоҷикӣ ба тозагӣ шуруъ шудааст, ки доираи васеъро фаро мегирад, зеро ҳазинаи забони тоҷикӣ аз ин гурӯҳи воҳидҳои луғавӣ бой аст. Танҳо дар як асари бо забони форсии тоҷикӣ навишташуда садҳо вожа ва истилоҳу ибораҳои иқтисодӣ пайдо кардан мумкин аст. Ба ҳисоб гирифтани собиқай таҳқиқотии забони тоҷикӣ имкон медиҳад, ки собиқай таърихии таҳқиқи истилоҳоти соҳавӣ, аз ҷумла истилоҳоти иқтисодиро муайян кунем.

Маълумоти сарчашмаҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки истилоҳоти иқтисодӣ бо собиқай таърихии ташаккул ва такомули худ бештар дар замони Шуравӣ рушд намуда, ба як низоми муайян даромадааст. Дар забони осори классикӣ ва аз он ҳам қадимтар истилоҳоти иқтисодӣ буданд, вале ба низом даровардани онҳо дар садаи XX

сурат гирифтааст, ки дар он таъсири забоншиносии рус мушоҳида мегардад.

Омӯзиши вижагиҳои луғавии забони тоҷикӣ мавқеи вожа ва истилоҳотро дар низоми лексикии забон муайян карда, муносибатҳои гуногунро миёни вожаҳо ба танзим медарорад. Вожаҳо дар алоҳидагӣ наметавонанд аз доираи маънои номинативии худ берун рафта, маънои нави луғавӣ гиранд. Тобиши маънӣ зоҳир кардани вожаҳо дар ҳамнишинӣ бо вожаҳои дигар сурат мегирад. Аз ин рӯ, вожаҳо аз рӯйи хусусияти маънӣ ва сохтории худ тасниф карда мешаванд. Таснифоти мавзуии вожаҳо аз ҷумла, истилоҳот аз рӯйи мансубияташон ба ин ё он соҳа сурат мегирад. Тибқи хусусиятҳои лингвистӣ вожа ва истилоҳотро ба гурӯҳҳои луғавӣ ва ҳиссаҳои нутқ тасниф мекунанд, ки ҳангоми анҷом додани ин таснифот аломатҳои лексикӣ - граматикии онҳо ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Барои муайян кардани таркиби луғавии ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод таҳлил ва таснифи гурӯҳҳои луғавию маънӣ зарур аст. Вижагиҳои лексикии ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод дар муқоиса бо матни осори илмӣ ё бадеӣ бештар дар он зоҳир мегардад, ки маълумоти дар ҳуҷҷат овардашуда бо услуби расмӣ – коргузорӣ иншо шуда, дақиқ ва камобуранг пешниҳод шудааст.

Таҳқиқи ҳуҷҷатҳои расмӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки вожа ва истилоҳоти дар таркиби матни ҳуҷҷатҳо овардашуда, инъикоскунандай давраи нави ташаккул ва таҳаввули забони адабии тоҷикӣ мебошанд. Бо вуҷуди он ки як қисми онҳо вожа ва истилоҳоти серистеъмол ба шумор мераванд, вале дар миёни онҳо истилоҳотеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар замони истиқлол мустаъмал гардидаанд. Ҳамзамон истилоҳотеро низ дучор омадан мумкин аст, ки то андозае қуҳна шудаанд ва ё аз истеъмол баромада истодаанд.

Пас аз пошҳӯрии Иттиҳоди Шуравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибистиқлол гардид, ки ҳаёти иҷтимоӣ ва сиёсӣ тағиیر ёфт.

Махсусан, низоми иқтисодии замони Шуравӣ аз байн рафта, чойи онро низоми нави иқтисодӣ гирифт, дар ин низом сармоядорӣ ва иқтисоди бозаргонӣ ҷойгоҳи хос доранд. Чунин дигаргунихо на танҳо ба ҷомеа, балки ба забон ва низоми ҳуччатгузории мо таъсир доштанд. Азбаски забони расмӣ забони тоҷикӣ эълон гардид, ҳуччатҳо низ бо тоҷикӣ таҳия гардида, ҳуччатгузории иқтисодӣ бо забони тоҷикӣ ба роҳ монда шуд. Ин раванд сабаби дар забони тоҷикӣ ба вуҷуд омадани як қатор ҷода ва истилоҳоти нави иқтисодӣ гардид.

Таҳлили матни ҳуччатҳои расмӣ-коргузории соҳаи иқтисод нишон медиҳанд, ки дар таркиби ин матнҳо истилоҳот ва лӯғоти соҳавӣ серистеъмол буда, гурӯҳе аз онҳо истилоҳоти дар замони истиқлол соҳташуда ва ё иқтибосшуда ба ҳисоб мераванд, ки таҳқиқу омӯзиши онҳо айни замон ба проблемаи мубрами таҳқиқотӣ табдил ёфтааст.

Тағайироти иҷтимоиву сиёсӣ сабаб гардиданд, ки низоми иқтисодии мо пас аз пошхурии Иттиҳоди Шуравӣ дигаргун шавад. Соҳтори иқтисодии дар замони Шуравӣ шаклгирифта, ба соҳти нави иқтисодӣ, ки асоси онро сармоядорӣ ва иқтисоди бозорӣ ташкил медиҳанд, иваз гардид. Дар ибтидои солҳои истиқлол ин раванд то андозае ба мушкилот мувоҷеҳ гардид, зеро зарурати тарҷумаи ҳуччатҳо ва истилоҳоту лӯғоти соҳаи иқтисод ба миён гузошта шуд. Дар ҳуччатҳои расмӣ дар баробари тарҷума кардани ҳуччатҳо гунаҳои русиву аврупоиашон қайд карда мешуданд. Дигаргунихои иҷтимоиву иқтисодӣ заминаи таҳаввул ва такомули таркиби лӯғавии забони тоҷикӣ гардиданд, ки он аз ҳама бештар дар китобу лӯғатномаҳо ва ҳуччатҳои расмиву коргузории соҳаи иқтисод инъикос ёфтаанд. Рушди муносибатҳои иқтисодии доҳили қишвар ва робитаҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қишварҳои хориҷӣ, бунёди муассисаву корхонаҳо, кушодани бонкҳои тиҷоративу давлатӣ

яке аз омилҳои зуҳури вожа ва мағҳумҳои нави иқтисодӣ гадидаанд. Муҳаққиқон ва истилоҳиносон дар баробари омӯзиши ҷиҳатҳои назарии истилоҳоти нав, ба тартиб додани луғатномаҳо ва таҳияи ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ бо забони тоҷикӣ ва тоҷикию русӣ ё тоҷикию англисӣ машғул гардидаанд. Дар ин самт корҳои назаррас низ ба анҷом расидааст. Аз ҷумла, луғатномаҳои зиёде ба нашр расидаанд, ки ба соҳаи иқтисод ва зерсоҳторҳои он тааллуқ доранд. Дар ҳуҷҷатҳои расмӣ вожа ва истилоҳоти зиёде мавриди истифода қарор гирифтанд, ки аксари онҳо истилоҳоти нав мебошанд: борхати берунӣ [2,278], ширкат [2,278], вомбарг [2,282], замимахат [2,283], молтаъминкунӣ [2,285].

Захираи луғавии забони тоҷикӣ дар марҳалаи нави рушд ва такомули забони адабии муосири тоҷикӣ такмил ёфта, таҳти таъсири омилҳои забонӣ ва ғайризабонӣ ин раванд идома дорад. Дигаргуниҳои иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан, дар охири садаи XX ва ибтидои асри XXI ба амал омадаанд, ки ин дигаргунӣ ба ташаккули вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ таъсири амиқ гузоштаанд. Таҳқиқоти забоншиносон солҳои охир нишон медиҳад, ки забони тоҷикӣ дар ин марҳалаи таъриҳӣ аз лиҳози таркиби луғавӣ ба дигаргунӣ дучор гардидааст. Ин таҳаввул бештар дар тағиیر ёфтани маънои вожаҳо, аз нав эҳё гардидани вожаҳои кӯҳнашуда, тавсеаи майдони маънои вожаҳо, ки дар маҷмуъ замина барои пайдоиш ва рушди вожа ва истилоҳоти нав дар соҳаҳои гуногун мегарданд, мансуб аст. Ташаккули истилоҳоти иқтисодӣ дар замони истиқлол бевосита аз дигаргуниҳои ин давраи таъриҳӣ сарчашма мегирад.

Забоншинсон чунин мешуморанд, ки ташаккули истилоҳоти соҳавӣ аз ташаккули вожагони умумистеъмол дар забони адабӣ фарқ дорад, зоро барои ташаккули вожасозии маънои умумистеъмол замони тулонӣ зарур аст, вале барои ташаккули истилоҳоти соҳавӣ ин

зарурат вучуд надорад. Ба андешаи мо сабаби ин ихтироъ ва падидаҳои нав дар ин ё он соҳа мебошад, ки гоҳо дар як муҳлати кутоҳ ба вучуд меоянд. Вожа ва истилоҳоти иқтисодиро вобаста ба мавқеи корбурд метавон тасниф намуд. Дар асоси маводи таҳқиқ истилоҳоти дар хӯҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод истифодашударо ба ду гурӯҳ чудо кардан мумкин аст:

1. Вожа ва истилоҳоти иқтисодие, ки аз истеъмол баромада истодаанд, ё вожаҳои кӯҳнашуда;
2. Вожа ва истилоҳоти иқтисодие, ки нав мавриди истифода қарор гирифта истодаанд, ё наввожаҳо;

Таҳаввулоти вожагонии забон ҳодисаи доимӣ аст. Он вобаста ба шароити рушд ё таназзули забон тағиیر меёбад. Барои тағиiri таркиби луғавӣ ҳамеша омилҳои таъсиргузор вучуд доранд. Пайдоиш ва ё аз истеъмол баромадани вожаҳо пешгӯй карда намешавад, зеро онҳо ҳамеша ба ҳаводиси дар ҷомеа баамалоянда вобастаанд. Дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ вожагони иқтисодӣ бо суръат ташаккул ва такомул меёбад, дар ин раванд вожа ва истилоҳоти нав мавриди истеъмол қарор мегиранд, ки донишманди тоҷик М. Музоғиршоев роҷеъ ба ин масъала андешаи худро ба таври зайл баён намудааст: “Наввожаҳо чунин вожаҳое мебошанд, ки то як давраи муайян нав будани худро нигоҳ медоранд, баъд онҳо дар забон ё ҳал шуда умумистеъмол мегарданд ва захираи лексикии забонро бой мекунанд, ё дар забон мавқеи хос пайдо накарда, ҷои худро ба луғати ҳаммаънои дигарӣ ба нормаи забон мутобиқ дода, худ ё батамом аз истеъмол хориҷ шуда, дар қатори архаизимҳо ҷой мегиранд, ё чун луғати маъмули дигар дар ин қатор боқӣ мемонанд” [95,9].

Дар вожагони иқтисодӣ низ айнан чунин ҳолат ба мушоҳида мерасад, вале на ҳама вожаҳои иқтисодӣ ба зудӣ умумистеъмол мегарданд, барои ин замони бештар зарур аст. Сабаб ин аст, ки вожагони нави иқтисодӣ ва ё ба ибораи дигар наввожаҳои иқтисодӣ

ифодакунандай падидаҳои нав ва маҳсус мебошанд, ки барои дарку фаҳми он замон ва донишҳои таҳассусӣ лозиманд.

Дар таҳқиқоти забоншиносон раванди куҳнашавии вожаҳо мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст, ки тибқи нишондоди онҳо куҳнашавии истилоҳоти иқтисодӣ ба якчанд омилҳо вобастааст. Аз рӯйи анъана онро ба омилҳои дохилизабонӣ ё берунӣ, ё ин, ки ба ибораи дигар ба омилҳои забонӣ ва фарозабонӣ вобаста медонанд.

Муҳаққиқон асоси ташаккули истилоҳоти иқтисодиро бештар бо роҳи вожагонӣ - маънӣ ба қалам додаанд. Тағири луғавию маънӣ сабаби ба вучуд омадани вожа ва истилоҳоти нав мегардад. Муносибатҳои иқтисодӣ вобаста ба шароити таърихии рушди ҷомеа роҳандозӣ мешаванд. Чунончи, замони Шуравӣ вожа ва истилоҳоти **колхоз, совхоз, кооператив, мусобиқаи сотсиалистӣ, бригадир, раиси колхоз** ва монанди инҳо дар истифода буданд, ки имрӯз аз истеъмол баромадаанд. Ба ҷойи онҳо вожаҳое рӯйи кор омаданд, ки ифодакунандай падидаҳои нави иқтисодӣ, натиҷаи ихтироъ ва дастовардҳои техникию технологӣ мебошанд. Чунончи: **сармоядорӣ, соҳибкор, тиҷорат, фирма, тоҷир, ауксион** ва ғайра. Албатта, ин вожаҳо ва истилоҳоти иқтисодӣ дар замони Шуравӣ маъни манғӣ дошта, то ҷое дар қонунгузории Шуравӣ фаъолияти манъшудаи иқтисодӣ ба ҳисоб мерафт. Бо тақозои замон низоми иқтисод тағиир ёфт ва шаклҳои баҳодиҳӣ ба равандҳои иқтисодӣ дигаргун гардид. Истилоҳоти иқтисодии хусусияти манғидошта бо мурури замон мазмуни мусбат гирифтаанд. Раванди таҳаввулёбии низоми иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба маъни вожаҳо ва истилоҳоти иқтисодӣ таъсир гузошта, хусусиятҳои маънӣ ва услубии онҳоро тағиир дод.

Таркиби луғавии матнҳои иқтисодӣ дар забони тоҷикӣ аз истилоҳот ва луғоти гуногун иборат аст. Дар миёни онҳо вожаҳои аслии тоҷикӣ, иқтибосӣ, инчунин вожа ва истилоҳоти аз вожаҳои гуногунзабон таркибёфта мавҷуданд. Новобаста аз тағовути маънӣ

ва решашиносӣ истилоҳоти иқтисодӣ дар таркиби матнҳои ҳуччатҳои иқтисодӣ вазифаи ягона доранд ва ҳусусияти устувориро дар мавқеи муносиб ва ифодаи маъно ҳифз кардаанд. Сабаби он ташаккули устувори иқтисод ва рушди рӯзафзуни он дар замони мусир аст. Зухури падидаҳои нави иқтисодӣ ба он овардааст, ки дар забони тоҷикӣ таркиби луғавӣ дар асоси таҳаввули иқтисодӣ тағиیر ёбад.

Дар баробари ин таҳаввулот, дар замони истиқлол луғатномаҳои гуногуни иқтисодӣ интишор гардидаанд, ки тавасути онҳо истилоҳоти иқтисодии навистеъмол ба низом дароварда шуда, вобаста ба соҳаҳо гурӯҳбандӣ гардидаанд. Агар ба ибтидои солҳои истиқлол таваҷҷӯҳ намоем, луғатномаҳои умумии иқтисодӣ ба нашр мерасиданд, вале баъдтар луғатномаҳои иқтисодӣ вобаста ба соҳаҳои гуногуни иқтисодӣ тартиб дода мешаванд. Шумораи ин луғатномаҳо, мутассифона, то ҳол муайян карда нашудааст, вале маълумоти дастраскардаи мо шаҳодати он аст, ки дар ин самт корҳои зиёди илмӣ анҷом дода шудааст. Луғатномаҳо на танҳо бо забони тоҷикӣ, балки луғаномаҳои ҷандзабона ба табъ расидаанд, ки “Луғати мухтасари англисӣ-руسӣ - тоҷикии ибораҳои иқтисодӣ” [237], “Луғати мухтасари ибораҳои иқтисодӣ /тоҷикӣ - англисӣ [237]” аз ҷумлаи онҳоянд. Ба ин монанд луғатномаҳои зиёде ба нашр расидаанд, ки аз устувор гардидани вожагони иқтисодӣ дар қабати вожагонии забони адабии тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд. Ҳусусияти муҳимми вожагони иқтисодӣ дар ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисод устувории луғавию маънӣ ва устуворӣ ҳангоми корбурд мебошад.

Таркиби вожагонии ҳуччатҳои меъёрии соҳаи иқтисод вобаста ба соҳаҳои иқтисодӣ ва дараҷаи рушди онҳо таҳаввул ёфта, дар замони таҷдид ва азнавсозии иқтисодӣ қабати лексикии забони адабии тоҷикиро бой гардонидаанд. Вожагони иқтисодии забони тоҷикӣ инъикоскунандай тағиироти иқтисодии солҳои охир аст. Аз ин рӯ, ҳар вожа ва истилоҳи дар забони имрӯзази тоҷикӣ мустаъмлшуда,

ифодакунандаи номи ин ё он пеша, ё фаъолияти иқтисодӣ ба шумор меравад. Вожагони иқтисодиро асосан ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст. Ба гурӯҳи аввал вожаҳои ифодакунандаи номи касб ё пеша, ки дар соҳаи иқтисод фаъолият меқунанд, шомиланд. Монанди диллер, гид, мененджер, брокер ва ғайра. Гурӯҳи дуюм вожаҳои ифодагари номи фаъолияти иқтисодӣ мебошанд, монанди нархгузорӣ, тичорат, сохибкорӣ, хариду фурӯш ва ғайра. Дар умум, агар ба низоми иқтисодии замони муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳ намоем, вожагони нав ташаккулёфтаистодаи иқтисодиро вобаста ба шароити иқтисодӣ ва қонуниятҳои вожагонии забони тоҷикӣ истифода намудан шарт ва ҳатмӣ аст.

2.1.1. Вожа ва истилоҳоти соҳаи бонкдорӣ

Истилоҳ ва луготи соҳаи бонкдорӣ дар қабати вожагонии забони тоҷикӣ гурӯҳи алоҳидай воҳидҳои вожагониро ташкил медиҳанд. Равандҳои тағйирёбандай иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар солҳои охир далели он мебошанд, ки бонкҳо як ҷузъи муҳимми соҳаи иқтисод ба ҳисоб мераванд ва бидуни фаъолияти мунтазами онҳо таъмини пешрафти иқтисодӣ имконнопазир аст. Истилоҳоти дар ин соҳа мустаъмал, асосан, то ҳол таҳқиқ нагардида, ҷиҳатҳои маънӣ ва соҳториу услубии онҳо мавриди омӯзиш қарор нағирифтаанд. Пайдоиши истилоҳот ва луготи мансуби ин соҳа пас аз шаклгирии низоми бонкӣ ҳамчун соҳтори мустақил сурат гирифтааст. Дар баробари нашр гардидани як қатор китобҳо, лугатномаҳо ва мақолаҳои илмии ба иқтисод даҳлдошта, соли 2008 “Фарҳанг молия ва бонкдорӣ” ба нашр расид, ки дар ин фарҳанг истилоҳот ва луготи мансуби соҳаи бонкдорӣ ва молия гирдоварӣ ва ташреҳ гардидааст.

Бояд зикр кард, ки ин фарҳанг чандзабона буда, бори аввал ба таври нисбатан комил истилоҳоти ин соҳа бо забонҳои тоҷикӣ - русӣ ва англисӣ шарҳу тавзех ёфтаанд. Мураттибони фарҳанг дар муқаддима ҷунин зикр кардаанд: “Ҳангоми таҳияи фарҳангигӣ

тафсирии мазкур аз фарҳангу луғатҳои истилоҳот, ки то имрӯз нашр шудаанд, ба хусус аз “Фарҳанги истилоҳоти байналмилалии бонкдорӣ” [226] ва “Истилоҳоти бонкдорӣ”, ки дар маҷаллаи “Ахбори бонки миллии Тоҷикистон” (аз шумораҳои 3-4 (28-29)- и соли 2001 инҷониб) ба нашр мерасад, истифода ба амал омадааст”.

Зикр кардан зарур аст, ки истилоҳоти соҳаи бонк дар ҳуччатҳои расмию коргузории бонкҳо ва муассисаҳои бо бонкҳо иртиботдошта истифода мегарданд. Таҳлили истилоҳоти бонкдорӣ нишон медиҳад. ки истилоҳоти соҳаи бонк аз вожаҳои аслии тоҷикӣ ва вожаҳои иқтибосӣ иборат мебошанд. Вожаҳои аслии тоҷикӣ мустақилона ва ё дар ҳамнишини бе вожаҳои гуногунасл истилоҳ сохтаанд.

Пас аз Истиқлолият ба даст овардани Ҷумҳурии Тоҷикистон коргузорӣ дар низоми бонкдории мо бо забони тоҷикӣ сурат гирифт. Дар ин замана ҳуччатгузорӣ низ бо забони тоҷикӣ роҳандозӣ гардида. Дар баробари ин, луғатномаҳои зиёде дар ин соҳа ба нашр расидаанд. Дар асоси таҳқики маводи луғатномаҳо ва ҳуччатҳо вожа ва истилоҳоти дар соҳаи бонкдорӣ мустаъмлгардидаро, ба ду гурӯҳи вожагонӣ ҷудо кардан мумкин аст: вожаҳои мустаъмале, ки дар замони Шуравӣ ва пеш аз он мавриди истифода буданд ва вожа ва истилоҳоти нау ё наvvожаҳо. Ба гурӯҳи аввал истилоҳоте дохил мешаванд, ки хусусияти бунёдӣ дошта, вожаи умумистеъмол, ё серистеъмол мебошанд. Чунончи: **арзиши пул** (стоимость денег) - қобилияти ҳаридории воҳиди пул, микдори молу хизматрасонӣ, ки бо пул аз рӯйи сатҳи нарҳҳои мавҷудаи бозорӣ ҳаридан мумкин мебошад [228,20]; **бақияи суратҳисоби бонкӣ** (сальдо банковского счета) - бақияи пул дар суратҳисоби бонкӣ, маблағи талаботе, ки соҳиби суратҳисоб ба бонк пешниҳод мекунад [228,29]; **бонкдор (банкир)** - роҳбар ва соҳибмулки сармояи бонкӣ, ки дар соҳибкории бонкӣ саҳм мегирад, яъне соҳибтахассусе, ки бурдани амалиётҳои бонкиро роҳбарӣ мекунад. **Қарз** – тавре мебинем, дар давраи

таҳлилӣ миқдори дархостҳои пешниҳодшуда барои гирифтани қарз аз тарафи мизочон дар бонкҳо 30433 адад ё 25,4%, ташкилотҳои амонатии қарзии хурд (ТАҚҲ) – 64048 ё 33,26%, ташкилотҳои қарзии хурд (ТҚҲ) – 2229 адад ё 9,70% зиёд гардидааст/ [240].

Гурӯҳи дуюми истилоҳоти соҳаи бонкдорӣ аз вожаҳое иборат мебошанд, ки асосан, иқтибосианд. Сабаби ба забони тоҷикӣ иқтибос гардидани онҳо пайдоиш ва инкишофи падидаҳо ва навгониҳои бонкдорӣ ва соҳтани истилоҳот барои ифодаи онҳо мебошанд. Ин гурӯҳи истилоҳотро боз ба ду зергурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: истилоҳоте, ки айнан аз забони хориҷӣ гирифта шуда, дар истифода қарор доранд ва истилоҳоте, ки ба забони тоҷикӣ тарҷума карда шудаанд. Чунончи: **авизо**, ёддошт (**авизо**) - огоҳномаи расмӣ [228,5], **амалиёти венчурӣ** (венчурные операции) - амалиёти бонкӣ - ҳуҷҷатҳое, ки вобаста ба қарзиҳӣ ва маблағузорӣ таҳқиқот ва ихтирооти илмию техникӣ, навовариро анҷом медиҳанд [228,12], аннуитет, пардоҳти даврӣ (аннуитет) - як намуди қарзи дарозмуддати давлатӣ мебошад, ки қарзиҳанд (кредитор) дар давоми сол барои пӯшонидани қисми маблағи асосии қарз ва фоизи он даромади муайянे мегирад [228,20], **аутрейд** - ҳаридуфурӯше, ки дар натҷаи якдигарнофаҳмии тарафҳо, ё бо сабаби хатогиҳои техникӣ баргузор намешавад [228,26], **бенефисиар**, **бахрагир** (**бенефисиар**) - шаҳси ҳукуқӣ ё воқеии гирандаи маблағ аз рӯйи супоришномаи пардоҳт [228,32], **сенораж**, **подош** (**сеньораж**) - маблағе, ки барои интишори пулҳои коғазӣ ва сикка задани тангаҳои филизӣ ситонида мешавад [228,183].

Бонкдорӣ дар баробари як бахши иқтисод будан, ҳамзамон як низоми мустақили иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, ки дар таркиби худ бахшу зерсоҳторҳои зиёд дорад. Ҳар яке аз онҳо дар замони муайян вобаста ба шароити тиҷорату иқтисод ташаккул ёфтаанд. Аз ин рӯ, раванди ташаккул ва такомули низоми бонкдорӣ боиси ба вучуд

омадани истилоҳот ва таркибҳои устуори истилоҳӣ дар ин соҳа гардидааст. Илова бар ин, дар замони мо низоми фанноварии компьютерӣ такомул ёфта истода, сабаби ҳуччатгузории электронӣ ва истифодаи ҳуччатҳои электронӣ гардидааст, ки ин раванд низ барои зухури анвои ҳуччатҳои нави меъёрии иқтисодӣ ва истилоҳоти нави иқтисодӣ омили таъсиргузор ба ҳисоб меравад.

Фаъолияти бонкҳо вобаста ба вазифаҳояшон фарқ мекунанд. Аз ин рӯ, бонкҳоро ба бонки тиҷоратӣ, бонки миллӣ, ташкилотҳои қарзӣ ва дигар навъҳо тақсим кардаанд, ки ин шакли фаъолияти онҳоро инъикос мекунад. Истилоҳоти бонкдориро вобаста ба шакли фаъолият ба ду гурӯҳ тасниф кардан мумкин аст:

1. Истилоҳоти марбут ва вазифа: эксперти қарзӣ, коршиноси бонкӣ, менеджери бонк, сардори шуъбаи карздиҳӣ, сардори шуъбаи кор бо қарзҳои мушкилситон, хазинадор, мутахассиси шуъбаи ҳисобдорӣ ва гайра. Чунончи: кредиторҳо /кредиторҳо ба сифати таъмини қарзи додашаванда дар баробари дигар намудҳои гарав, инчунин сугуртаи қарзро низ метавонанд ба сифати таъмини гарав қабул кунанд / [242];

Истилоҳи **амонат+гузор** аз вожаи арабии **амонат** ва феъли гузоштан таркиб ёфта, чунин шарҳ ёфтааст: “Амонатгузор (депонент) - шахси воқеӣ ё ҳуқуқӣ, ки дар асоси шартнома аз хизмати амонатдорӣ (депозитарӣ) истифода мебарад ё пул ва коғазҳои қиматноки худро дар ташкилотҳои қарзӣ (бонк) барои нигоҳдорӣ месупорад” [236,13]. Имрӯз ин вожа серистеъмол аст.

Бо вожаи **амонат** ва феъли доштан (дор) истилоҳи мураккаби **амонатдор** (депозитор) сохта шудааст, ки дорои чунин маъност: - 1) соҳиби амонат; 2) шахсони инфириодӣ ва ҳуқуқӣ, ки ташкилот ба онҳо миқдори маблағеро, ки пештар бо қадом сабабе напардохта буд, бояд ҳатман пардохт намояд” [221,14]

Имрӯз вожаи мураккаби чорчузъаи амонат+нигоҳ+дор+андა дар соҳаи бонк серистеъмол аст, ки аз вожаи арабии амон, исми маънии нигоҳ, асоси замони ҳозираи дор ва пасванди –андა таркиб ёфта ба маънии “- 1) бонк, миёнарави бозор (даллол), ичроқунандаи суд, ки дороиҳои мухталифро барои нигаҳдорӣ ҳамчун амонат қабул мекунад ё нигаҳдории амонат ба онҳо бовар кунонида шудааст; 2) давлат ё ташкилоти байналмилалӣ, ки нигаҳдории нусхаҳои ҳақиқии қарордодҳоро ба уҳда доранд” [221,15] шарҳ ёфтааст .

Истилоҳои андозсупорандагон аз вожаи андоз, феъли супоридан, пасванди калимасози -андა ва пасванди чамъсози –гон таркиб ёфта, ба маънии “шахсони воқеӣ ва (ё) ҳуқуқӣ, ки ба зиммаашон уҳдадории пардоҳти андоз гузошта шудааст, ҳамчун андозсупоранда эътироф мешаванд” [236,17] шарҳ ёфтааст.

Истилоҳи иқтибосии бенефисиар ба забони тоҷикӣ бо вожаи баҳрагир (бенефисиар) тарчума гардидааст, ки аз вожаҳои баҳра ва асоси замони ҳозираи гирифтани бунёд гардида, дорои чунин маъност: “баҳрагир (бенефисиар) шахси ҳуқуқӣ ё воқеии гирандаи маблағ аз руии супоришномаи пардоҳт”[236,32].

Истилоҳоти мураккаби иқтисодии бонкдор, аз ибораи изофии дорандай бонк таркиб ёфта ба маънии “бонкдор (банкир) - роҳбар ва соҳибмулки сармояи бонкӣ, ки дар соҳибкории бонкӣ сахм мегирад. Яъне соҳибтахассусе, ки бурдани амалиёти бонкиро роҳбарӣ мекунад”[236,55] шарҳ ёфтааст.

Дар “Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ” истилоҳоти зиёди ифодакунандаи мансаб, касбу кор, фаъолияти шахсро мушоҳида кардан мумкин аст: Гаравгир (залогодержатель) – “шахсе, ки талаботи ӯ оид ба уҳдадории асосӣ бо гарав таъмин шудааст” [236,61] , вожаи гаравгир аз ибораи изофии гирандаи гарав таркиб ёфтааст.

Вожаи гаравдех (залогодатель) - шахсе, ки дорои ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи ашёй ба предмети гарав мебошад [236,61] аз ибораи

дихандаи гарав таркиб ёфтааст. Дебитор, қарздор (дебитор) - шахси воқеј ё хуқуқӣ, ки аз субъекти хочагидорӣ пул ва мол қарздор аст [236,71] аз исми қарз ва феъли доштан таркиб ёфта, дар тамоми услубҳои забон серистеъмол аст.

2. Истилоҳоти марбут ба номи шаклҳои фаъолияти бонкдорӣ ва гайра: қарз, қарзҳои ипотекӣ, автоқарз, қарз барои тичорат, қарз барои фаъолияти хочагидорӣ ва гайра. Чунончи: назорати бонкӣ /Назорати маҷмӯй маънои анҷом додани назорати бонкӣ танҳо дар асоси ҳисоботи маҷмуи молиявии гурӯҳи бонкиро надорад/; [241]; сармояи бонк бо муассисаи молияви кредитӣ сурат гирад, он гоҳ тарҳ кардани он аз сармояи бонки асосӣ зарур мебошад/ [241]; ширкати фарӯӣ қарзҳои ба ширкати фарӯӣ додаи бонки асосӣ ва уҳдадориҳои даҳлдори ширкати фарӯӣ дар назди бонк/ [241];

Истилоҳоти гурӯҳи дуюмро аз ҷиҳати мавзӯъ ба чунин гурӯҳ тасниф намудан мумкин аст:

а) Истилоҳоти ифодакунандай номи асъори миллии давлатҳо:

Тугрик (тугрик) - воҳиди пули миллии Муғалистон, ки аввалин бор соли 1925 ба муомилот бароварда шуда, арзиши он ба 100 мунгу баробар мебошад [236,210] ; афгонӣ (афгани) - воҳиди пулии Ҷумҳурии исломии Афғонистон мебошад, ки соли 1925 ба муомилот ба ҷои рупия ворид карда шудааст. Як афгонӣ баробар ба 100 пул мебошад [236,26]; динор (динар) - пули нукраю тиллои Рими қадим ва баъзе аз мамлакатҳои Шарқи қадим, воҳиди пули миллии як қатор кишварҳои Шарқ Ўгославия ва Македония. дирам (дирам) – воҳиди пули майдай Ҷумҳурии Тоҷикистон. Тангаҳои филизӣ бо арзиши 5, 10, 20, 25, 50 дирам дар муомилот гардиш мекунанд. Диরҳам (дирҳам) - воҳиди пули як қатор кишварҳо: Марокаш ва Иёлоти Муттаҳидаи Араб [236,74] ; Доллар (доллар) - воҳиди пулии ИМА (доллари ИМА), Канада (доллари Канада), Австралия (доллари Австралия) ва як қатор давлатҳои дигар, ки ба 100 сент баробар аст. Доллар дар Амрико аз соли 1786 исифода мешавад, ки

аввал дар намуди филизот бо қимати нуқра ва сипас бо тилло муайян карда мешуд. **Донг** (донг) - воҳиди пули миллии Ветнам мебошад, ки аз 3 май соли 1978 дар момилот мебошад. Як донг баробар ба 10 хао мебошад [75]. **Драм** (драм) - воҳиди пули миллии Арманистон, ки 22 ноябри соли 1993 ба муомилот бароварда шудааст ва 1 драмм баробар ба 100 лум мебошад; **Драхма** (драхма) - воҳиди пулии таърихии қадимаи Юнон (Гретсия) мебошад, ки аз соли 1836 дар муомилот аст. Вай баробар ба 100 лептам мебошад [236,77]; **Йен** (иена) - воҳиди пулии Чопон, яке аз асьорҳои асосии захиравии ҷаҳон баъд аз доллари ИМА ва евро, ки соли 1871 ба муомилот ворид шудааст [236,77]. **Лари** (лари) - воҳиди пули миллии Гурҷистон, ки соли 1995 ба муомилот ворид карда шудааст. Ин воҳиди пули миллӣ ба 100 тетри баробар аст. **Лат** (лат) - воҳиди пули миллии Латвия. Ин воҳиди пулӣ солҳои 1922- 1940 дар муомилот буд ва соли 1993 аз нав ба муомилот ворид карда шуд. **Лев** (лев) - воҳиди пули миллии Булғористон, ки соли 1880 ба муомилот ворид карда шудааст. Ин воҳиди пули миллӣ ба 100 стотин баробар аст. **Лей** (лей) - воҳиди пули миллии Руминия ва Молдова. Лей ҳамчун воҳиди пули миллии Руминия аз соли 1867 дар муомилот мебошад. Ин воҳиди пули миллӣ ба 100 бан баробар аст [236,122]. **Лек** (лек) - воҳиди пули миллим Албания, ки аз соли 1947 дар муомилот мебошад. Ин воҳиди пули миллӣ ба 100 киндарок баробар аст [236,123].

б) Номи ҳуччатҳои дафтардорӣ дар самти бонкдорӣ. Дар ҳар як самти фаъолияти инсоният ҳуччат, санад асоси онро ташкил медиҳад. Дар соҳаи бонкдорӣ низ ҳуччатҳои зиёде истфода бурда мешаванд, ки ҳамчун санад, аснод байни бонк ва муштариён, дар раванди кори бонкдорӣ истифода мегарданд. Чунончи: **китоби асосии муҳосиботӣ** (главная бухгалтерская книга) - ҳуччати марказию асосии ҷамъбастии ҳисобдорӣ, ки дар он доир ба ҳисботи ҳусусии муҳосиботӣ ва ҳисобҳо, ҳисобҳои

ҳисобгирии таркибӣ (синтетикӣ) маълумоти ҷамъбастӣ оварда мешавад. Ибораистилоҳи **китоби асосии муҳосиботӣ** аз ибораи изофӣ таркиб ёфта, ҳамчун ҳӯҷати маҳсус эътибор дорад.

Кафолатнома дар сарчашмаҳо ҳамчун ҳӯҷат ба маънои **хатти кафилшавӣ, замонатнома** [221,602] шарҳ ёфтааст. **Кафолатномаи бонкӣ** аз калимаи мураккаби **кафолат+нома** ва калимаи сохтаи **бонкӣ** тавассути бандаки изофӣ ташкил ёфта, ҳӯҷати муҳим мебошад: **кафолатномаи бонкӣ** (банковское гарантийное письмо) - ҳӯҷате, ки онро бонки дараҷаи аввал (боэътиҳод) медиҳад ва бо он тасдиқ карда мешавад, ки муштарӣ дар ҳисоби худ барои пардохти уҳдадории молиявии худ маблағи коғӣ дорад.

Дар “Лугати муҳтасари истилоҳоти бонкдорӣ” ҳӯҷатҳои зиёди ин соҳа шарҳ ёфтаанд, ки имрӯз дар истеъмоланд, чунончи: **коғази қиматнок** (ценная бумага) мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳуқуқи молу мулкиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузаштро дар бар мегирад [236,96]. **Коғазҳои қиматнок** (ценные бумаги) - ин ҳӯҷати пулӣ мебошад, ки муносибати байни истифодабарандай ин ҳӯҷат ва барорандай онро инъикос мекунад. Ҳӯҷатҳое мебошанд, ки ҳуқуқи амволии молик дар онҳо ифода ёфтаанд ва ба воситаи пешниҳод намудан ва ё супоридан нисбат ба шахсе, ки онҳоро баровардааст, тасдиқ менамоянд [236,97]. **Коғазҳои қиматнок** бо асьори Ҷумҳурии Тоҷикистон (ценные бумаги в валюте Республики Таджикистан) – ҳӯҷатҳои пардохтӣ (чекҳо, васиқаҳо, аккредитивҳо, супоришот ва ғайра), сарватҳои фондӣ (саҳмияҳо, вомбаргҳо) ва дигар уҳдадориҳои қарзӣ, ки бо асьори Ҷумҳурии Тоҷикистон ифода ёфтаанд [236,98].

Қарордод аз исми маънии **қарор** ва асоси замони ҳозираи **додан** таркиб ёфта, чунин шарҳ дода шудааст: “**Қарордод** (контракт) - ҳӯҷате, ки аз аҳду паймони байни фурӯшандагӣ ва ҳаридор барои таҳвили мол шаҳодат медиҳад” [236,119].

Истилохибараи “ордери хазина” аз вожаҳои иқтибосии ордер ва хазина таркиб ёфта, чунин маънидод шудааст: “**Ордери хазина** (кассовый ордер) - хуччати пули, ки аз рӯи он амалиёти хазинавии қабул ва додани пули нақд аз тарафи хазинаи корхонаҳо, ташкилоту муассисаҳо ичро ва ба расмият дароварда мешавад. Пул аз рӯйи ордери ҳарочоти хазина ё хуччати онро ивазкунанда (варақаи пулдиҳӣ, ҳисоб барои пардоҳт, чек) дода мешавад. Хазина пулро аз рӯи ордери даромади хазина қабул мекунад” [236,155].

Баъзе хуччатҳо дар фарҳанги соҳавӣ ба ду қарина шарҳ ёфтанд, ки ин хоси истилоҳот нест. Дар чунин ҳолат бояд дақиқ андешид ва як вожаро интихоб намуд. Ҳамчун хуччат **коносамент, барнома** (коносамент) барои шарҳи як ҳуччат истифода гардианд: **коносамент, барнома** (коносамент) - хуччати идоракуни мол мебошад, ки ҳуқуқи дорандай қонунии онро дар мавриди идора кардани бори дар барнома (коносамент) зикргардида ва гирифтани бор пас аз ҳамлу нақли он тасдиқ менамояд. Барнома (коносамент) метавонад манзурӣ, ордерӣ ё номӣ бошад.

Сертификати, шаҳодатномаи қалиди имзо (сертификат ключа подписи) - ҳуччат дар ҳомили коғазӣ ё ҳуччати электронӣ бо имзои электронии рақамии пӯшидаи шахси ваколатдори маркази тасдиқунанда, ки дар таркиби худ дорои қалиди кушодаи имзои электронии рақамӣ мебошад ва он аз ҷониби маркази тасдиқунанда ба иштирокии низоми иттилоотӣ ҷиҳати тасдиқи аслӣ будани имзои электронии рақамӣ ва ҳаммонандсозии сертификати қалиди имзо дода мешавад [236,183]. Ибораистилоҳои **шаҳодатномаи қалиди имзо** дар табиати забони тоҷикӣ хос нест ва тарҷумаи таҳтуллафзӣ мебошад.

в) Истилоҳоте, ки фаъолияти шахсони ҳуқиқиро дар соҳаи бонкдорӣ мефаҳмонад:

Мизочони бонкӣ тарҷумаи таҳтуллафзии ибораи русии “клиенты банка” буда, ба забон тоҷикӣ низ дар қолаби ибораи изофӣ баргардон шудааст: **Мизочони бонкӣ** (клиенты банка) - шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ, ки

бо мақсади анчом додани амалиёти қарзӣ, амонатӣ, ҳисобкушой ва ғ. ба бонк муроҷиат мекунанд. Агар муомила миёни ду бонк сурат гирад, он гоҳ бонки муроҷиаткунанда ҳамчун мизоҷи бонк ҳисобида мешавад [130]. **Мудириятии мувакқатӣ** (временная администрация) - шахсоне, ки аз ҷониби суд барои гузаронидани расмиятҳои муфлисшавӣ ва амалӣ намудани ваколатҳои дигар, ки қонун муқаррар намудааст, таъйин карда мешаванд [236,138].

Истилоҳи **муштари** дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, на танҳо дар соҳаи иқтисодӣ, балки дар дигар соҳаҳо низ истифода мегардад, аз ҷумла дар соҳаи алоқа. Ин вожа аз ҷиҳати баромад арабӣ буда, ба маъни харидор, талабгор корбаст мегардад: **муштари** – истифодабаранд (пользователь) - шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ, резидент ё ғайрирезиденти мамлакат ё намояндагони қонуни он, ки аз хизматҳои бонк доир ба қушодан ва пешбуруди ҳисобҳои бонкӣ истифода мекунанд [236,143].

Резидент (резидент) - шахси ҳуқуқӣ, шуъба ва намояндагиҳои он, ки қароргоҳашон дар дохили марзи кишвар қойгир мебошад [236,169].

Истилоҳи мураккаби **сармоягузор** аз се ҷузъ: **сар, моя, гузор** таркиб ёфта, серистеъмол мебошад: “Сармоягузор (инвестор) - шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ мебошад, ки маблағи худро барои амалӣ қардани лоиҳаҳои сармоягузорӣ равона месозад. Маблағи сармояе, ки сармоягузор мегузорад мумкин аст дар намуди захираҳои молиявӣ, амвол, маҳсулоти ақлонӣ (зеҳнӣ) пешниҳод шавад” [236,175].

Седент (цедент) - шахсе, ки ҳуқуқи гирифтани пулро аз рӯи васиқа (вексел) ба шахси дигар ҳавола мекунад [236,182].

Соҳибкори инфиродӣ (индивидуальный предприниматель) - шахси воқеӣ, резидент ё ғайрирезидент, соҳибкори инфиродӣ ҳисобида мешавад, агар он бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ аз номи худ таҳти тавакkal ва масъулияти амволии худ ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад [236,190].

г) Истилоҳоте, ки самтҳои дигари фаъолияти бонкдориро ифода мекунанд. Ин қабил истилоҳот дар соҳаи банкдорӣ фаровон ба мушоҳида

мерасанд ва ин чо бо овардани чанд истилоҳ таваққуф хоҳем кард: **Сиёсати пулҳои арzon (политика дешевых денег)** – аз ҷониби Бонки маркази (милли)-и кишвар ва бонкҳои дигар роҳандозӣ шудани сиёсате, ки ба густариш додани қарзи бонкӣ тавассути паст кардани меъёрҳои фоизии қарз равона шудааст [236,186]. Истилоҳоти сиёсати пулҳои арzon аз се ҷузъи мустақил дар қолаби ибораи изофӣ сохта шудааст.

Дар луғати соҳавӣ истилоҳибора ё таркиби **тасдиқномаи бозори пул** мушоҳида гардид, ки вожаи тасдиқнома аз исми арабии тасдиқ “рост донистан ё таъкид кардани чизе, иқрор кардан ба дурустии чизе” [222,320] ва исми тоҷикии нома “naviştāe, ки ба касе ё ҷое мефиристананд, мактуб, ҳат, руқъа, китоб, асар” [221,931] сохта шуда, ҳамчун ҳуҷҷат чунин шарҳ ёфтааст: “Ҳуҷҷат дар бораи дуруст донистани коре” [222,320]. Истилоҳибораи **тасдиқномаи бозори пул** аз се ҷузъ иборат аст: **тасдиқномаи бозори пул** - шакли тасдиқномаи кутоҳмуддати амонатӣ, ки бонкҳо барои ҷалби пасандозҳо мебароранд [236,201].

Истилоҳи таҳлилкунанда аз исми арабии **таҳлил** “усул ва равиши таҳқиқи илмӣ бо роҳи санцидани ҷиҳатҳои ҷудогона, ҳосият ва ҷузъҳои таркибии чизе; **таҳлил кардан (намудан)** санцидан, анализ кардан” [222,327], феъли ёвари **кардан**, пасванди-анда таркиб ёфта, ба маънои “он ки санчиш ва таҳлили амалеро анҷом медиҳад, таҳлилгар” [222,327] истифода мегардад. Ин истилоҳибора дар соҳаи иқтисод корбаст мегардад: **Таҳлилкунанда (аналитик)** - мутахассис, корманди ширкат, бонк, ки услуби (методикаи) таҳлилиро аз бар кардааст ва чунин таҳлилро мегузаронад [236,201].

Калимаи иқтибосии арабии **табдил** ба маънои “бадал кардани чизе ба чизе. 2. дигар (дигаргун) кардан, тағйир; **табдил кардан** [222,285] корбаст мегардад. Дар соҳаи иқтисодиёт бо ин вожа ибораистилоҳи табдили баробар истифода мегардад: **Табдили баробар (эквивалентная замена)** - ивази як амалиёти қарзӣ ба амалиёти дигари қарзӣ. Масалан,

қать кардани ҳисоби чорӣ ва қабули савдо барои кушодани ҳисоби нав [236,195].

Вожаи табдилпазир аз вожаи арабии табдил ва **табдилпазирии асьор** - асьоре, ки озод ва номаҳдуд ба асьори дигари хориҷӣ табдил карда мешавад. Табдилпазирии асьор ба таври васеъ дар ҳисоббаробаркуниҳои байналмилалӣ истифода карда мешавад [236,195].

Тавозуни амонат (депо) (баланс вкладов) - маълумот дар бораи вазъи ҳисобҳои амонат (депо), ки барои таърихи муайян омода шудаанд [236,196].

Тасдиқи чек (удостоверение чека) - бонк дар чек аслӣ будани имзо ва дар суратҳисоби пардохткунанда мавҷуд будани маблағро барои ин чек тасдиқ мекунад [236,200].

Тафовут, фарқ (маржа) - истилоҳе, ки дар амалии савдо, бирҷа, сугурта ва бонкдорӣ барои истифода намудани фарқияти байни нарҳи молҳо, қурби коғазҳои қиматнок, меъёрҳои фоизӣ ва дигар нишондиҳандаҳо истифода мегардад [236,201].

Таҳвили мол (поставка товара) - додани ҳуқуқи моликият ба молҳо, аз ҷумла фурӯш, мубодила ё тақдим, интиқоли ройгон ё қисман пардохт намудани он, додани музди меҳнат дар шакли асл ва пардохтҳои дигари дар шакли аслӣ, иичунин ба гаравгиранда додани ҳуқуқи моликият ба моли дар гарав мондашуда [236,201].

Таҳлили бозор (анализ рынка) - омӯзиши бозори мол ва хизмат, талабот ва таклифот, рафтори истеъмолкунандагон, ҳолати (конъюнктураи) бозор, ҷараёни афзоиши нарҳ бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани ҳаракати молҳои худ дар бозор [236,201].

Таҳлилкунанда (аналитик) - мутахассис, корманди ширкат, бонк, ки услуби (методикаи) таҳлилиро аз бар кардааст ва чунин таҳлилро мегузаронад [236,201].

Синдикатҳои бонкӣ (банковские синдикаты) – қарордоди байни якчанд бонк ҷиҳати якҷоя гузаронидани амалиёти калони молиявӣ [236,182].

Судхӯрӣ (ростовщичество) - ин фаъолиятест, ки дар он ашҳоси алоҳида - судхӯрон танҳо ба қарздиҳии молӣ ё пулӣ машғул буда, аз ҳисоби даромади он ҳаёт ба сар мебаранд [236,192].

Суратҳисоб (расчетный счет) - ҳисобе, ки аз тарафи бонкҳо ба субъектҳои хочагидорӣ ва ташкилоти дорӣ воситаҳои хусусии гардон ва тавозуни мустақил барои нигаҳдории маблағҳои пулӣ ва ҳисоббаробарӣ кушода мешавад [236,193].

Бояд зикр намуд, ки бо вожаи мураккаби суратҳисоб чунин истилоҳоти иқтисодӣ сохта шудааст: суратҳисоби амонатӣ, суратҳисоби дуасъора, суратҳисоби кортӣ, суратҳисоби қатъшуда, хобонидашуда, суратҳисоби муросилотии ташкилоти қарзӣ, суратҳисоби пардохтӣ, суратҳисоби пасандозӣ, суратҳисоби транзитии хазинадорӣ, умумикардашудаи кортӣ, суратҳисоби ҷорӣ, суратҳисоби ҷории муваққатӣ, суратҳисоби чекӣ, суратҳисоби ягонаи маҳаллии хазинадорӣ, суратҳисоби ягонаи хазинадорӣ ва ғ.

Вожаи **маблағ** арабӣ буда, ҳамчунин истилоҳоти иқтисодӣ дорои маъниҳои “миқдори пули нақд, пул; **ба маблағи...** дар бадали... пул, ба қимати...; як миқдор, миқдоре, як қадар; **маблағ гузоштан, маблағгузорӣ;** **маблағ чудо кардан, тахсис додани миқдори муайяни пул барои коре;** таъйин кардани маблағ... [221,733] мебошад. Бо вожаи **маблағ** чунин истилоҳоти мураккаби иқтисодӣ сохта шудааст:

маблағгузор -он ки барои иҷрои коре маблағ тахсис медиҳад, сармоягузор; **маблағгузорӣ** - *исми амал аз маблағ гузоштан*; маблаги даркорӣ чудо кардан барои иҷрои коре (*соҳтмон ва ғ.*); **маблағгузорӣ кардан;** **маблағгундорӣ** - *исми амал аз маблағ ғундоштан*; ҷамъ овардани маблағҳо, ки барои коре дар назар гирифта шудааст. **маблағчудокунӣ** -

исми амал аз маблағ чудо кардан; тахсис додани маблағи муайяне ба ичрои коре (мас., ба соҳтмон) [221, 733].

Дар “Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ” [236] бо вожаи маблағгузорӣ истилоҳибораҳои зиёде соҳта шудааст, ки дар ин соҳа мавриди истеъмол қарор доранд: маблағгузории асосӣ (основное финансирование), маблагғузории венчурӣ, таваккалӣ (венчурное финансирование), маблағгузории молиявӣ, маблағгузории касрӣ (дефицитное финансирование), маблағгузории ибтидой (первоначальное финансирование), маблағгузории давлатии иқтисодиёт, маблағгузории ҳақиқӣ (реальное финансирование), маблағгузории экстенсивӣ (экстенсивное финансирование), маблағгузорӣ ба активҳои ғайримоддӣ (финансирование на нематериальных активов) ва ф. [236, 128].

Соҳаи **бонкдорӣ** таҳти таъсири омилҳои пешбарандай соҳаи иқтисод ва рушди босуръати иқтисоди ҷаҳон тақмил ёфта истодааст, ки ин раванд сабаби дар таркиби луғавии забони адабии муосири тоҷикӣ пайдо гардидани истилоҳоти нави соҳаи бонкдорӣ гардидааст. Истилоҳоте, ки ҳатто то андозае барои истифодабарандагон нофаҳмо аст ва хусусияти касбӣ доранд. Чунончи: **шартномаи фючерсӣ** (харидани ҳосили оянда). / Тавсияҳои зерин аз тарафи бонкҳо, ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ ва дигар шахсони ҳукуқие, ки дар асоси шартномаҳои фючерсӣ (харидани ҳосили оянда) соҳаи кишоварзиҳо маблағгузорӣ мекунанд (минбаъд дар матн «кредиторҳо»), барои ташкили муносибатҳои қарзӣ истифода мегарданд [240].

Кадастри қитъаи замин /санади (акти) баҳодиҳии кадастрии қитъаи замине, ки ҳуқуқи истифодаи он ба гарав гузошта шудааст [240].

Бояд зикр намуд, ки заминаи асосии истилоҳоти бонкдорӣ дар “Луғати мухтасари истилоҳоти бонкдорӣ” [236] тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳот мебошад. Мураттиби луғатнома ба таври мувозӣ ҳам

истилоҳти иқтибосӣ ва ҳам истилоҳоти тоҷикиро дар бисёр маврид корбаст намудааст: инвеститсия – сармоягузорӣ, [236,85]; инкассо – интиқоли пул [236,85]; интиқоли маблағ, трансферное [236,86]; иҷозатнома-лицензия [236,90]; капитализатсия – сармоягардонӣ [236,93]; картелҳои бонкӣ [236,94]; клиринги чекӣ [236,96]; коносамент, барнома [236,99]; коэффицентҳои молиявӣ [236,103]; кредит, қарз ба суратҳисоб [236,103]; кредиторони, қарздеҳони озмуни [236,106]; кумаки молиявӣ – субсидия [236,107]; кумаки нақди ройгон – субвенсия [236,108]; қарзи, ипотеки, замонатӣ [236,112]; қарзҳои субординарӣ [236,118]; лизинг, ичора (лизинг) - як шакли хизматрасонии молиявӣ буда, ба ичораи дарозмуҳлат додани воситаҳои асосии (таҷхизот, воситаҳои нақлиёт ва ғайра) корхонаро дар бар мегирад, ки баъд аз анҷоми муҳлати шартнома иҷорагир метавонад, амволро ҳарида гирад ва ё баргардонад [236,123]; **лизинги амалиётӣ** (операционный лизинг) - муҳлати шартномаи ин лизинг аз муҳлати истифодаи фоиданоки амволи пешниҳодшуда кутоҳтар аст. Баъди итноми муҳлати шартнома имкон дорад амволи лизинг ё ба иҷорадиҳандай он баргардонда шуда, такроран ба лизинг дода шавад ва ё аз тарафи иҷорагир бо арзиши бақиявии он ҳарида шавад [236,124]; **ломбард, амонатфурушиӣ (ломбард)** - муассисае, ки ба аҳолӣ барои нигаҳдории ашёи истифодаи шахсӣ ва ашёи рӯзгор, ҳамчунин барои гирифтани қарз таҳти гарави ин ашё (амволи манкул) имкон медиҳад [236,124]; **меъёри мақбул, пруденсиалиӣ, (пруденсиальная ставка)** меъёрҳои иқтисодие, ки аз ҷониби Бонки марказӣ (милли)-и мамлакат бо мақсади танзими фаъолияти ташкилоти карзӣ муқаррар гардида, риояи онҳо аз ҷониби ниҳодҳои қарзӣ ҳатмӣ мебошад [236,133].

Истилоҳоти марбут ба соҳаи бонкдорӣ ба пуррагӣ муайян карда нашудаанд. Таҳлил ва баррасии вижагиҳои маънӣӣ ва соҳтории онҳо ҳангоми истифода дар ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ бояд ба ҳисоб гирифта шаванд. Азбаски ташаккул ва такомули истилоҳоти соҳаи бонкдорӣ раванди доимӣ аст, омӯзиш ва татбиқи дурусту бамавқеи онҳо барои

таъмини ҳуччатгузорӣ ва расонидани маълумоти зарурии иқтисодӣ ба чойи лозима мусоидат меқунад.

2.1.2. Вожа ва истилоҳоти соҳаи андоз ва андозбандӣ:

Андоз ва андозбандӣ яке аз зерсоҳаҳои иқтисоди миллӣ ба ҳисоб рафта, аз замонҳои қадим то ҳол вуҷуд дорад. Маълумоти дар осори гузаштагон дарҷардида аз он шаҳодат медиҳад, ки андозситонӣ як шакли фаъолияти иқтисодӣ будааст ва барои пойдорӣ ва рушди давлатдорӣ нақши муҳимро ичро мекардааст. Албатта, низоми андозбандии дар гузашта роиҷбуда аз низоми имрӯза як дараҷа фарқ дорад. Вожаи андоз ва андозбандӣ таҳти таъсири тарҷумаи истилоҳи русии **налогообложение** ба миён омадааст ва дар вожасозӣ сермаҳсул аст. Вожаи андоз дар ҳамнишинӣ бо вожаҳои дигар истилоҳибораҳои зиёдеро сохта, барои истифода қарор додааст: **андоз ва андозбандӣ**, **пардоҳти андозҳо ва бочҳо**, **кодекси андоз**, **утоқи шахсии андозсупоранд**, **андоз аз даромад**, **ҳисобкунаки андоз**, **андоз аз амволи гайриманқул** ва гайра.

Дар соҳаи иқтисод як гурӯҳ вожа ва истилоҳоте мавҷуданд, ки серистеъмоланд. Дар ҳуччатгузории соҳаи иқтисод санадҳои расмии ин соҳа бо истилоҳоти марбут ба соҳаи андоз таҳия карда мешаванд. Заминаи зуҳури истилоҳоти соҳаи андоз ва андозбандӣ натиҷаи таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодии солҳои охир ба миён омада мебошад. Дар низоми ҳуччатгузории соҳаи андоз ва андозбандӣ дигаргуниҳое ба амал омадаанд, ки барои ташаккули истилоҳоти соҳаи андоз шароит фароҳам овардаанд. Дар баробари ин як қатор дастур, китобҳо ва лугатномаҳои ба ин соҳа марбут ба нашр расидаанд, ки истифодаи истилоҳоти маҳсуси ин соҳаро таҳқим бахшиданд. Агар дар умум ба ҳисоб гирем, ариза ҳуччати умумиест, ки дар тамоми низоми коргузорӣ мавриди истифода мебошад, вале дар бахши андоз ва андозбандӣ солҳои охир барои ичрои ин ё он корчанд навъи ариза мавҷуд аст, ки дар таркиби матни онҳо калима ва

истилоҳоти нави соҳаи андоз ба мушоҳида мерасанд. Чунончи: ариза оид ба андоз аз арзиши иловашуда озод намудани мол (кор, хизматрасонӣ)-и аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳо харидашаванда; ариза оид ба таҳвили мол (кор, хизматрасонӣ)-и аз ҳисоби маблағҳои созишномаҳо харидашаванда; ариза барои бақайдгирии шахсонии хориҷӣ барои мақсадҳои андозҳои иловашуда ҳангоми анҷом додани **хизматрасониҳои электронӣ**; аризай андоз аз арзиши иловашуда; ариза оид ба **тамдиdi пешниҳоди эъломия**; ариза барои баргардонидани андозҳои иловагашта; ариза барои қатъ намудани фаъолият; аризай бекоркунӣ; аризай гузариш ба низоми умумии андозбандӣ; дарҳости пешниҳоди ҳисботҳои электронӣ; аризай гайрирезидентии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи татбиқи муқаррароти шартномаи байнамилалӣ [240].

Танҳо дар навъи аризаҳои пешниҳодшаванда истилоҳоти нав ва камистеъмолро мушоҳида мекунем. Чунончи: **хизматрасониҳои электронӣ, тамдиdi пешниҳоди эъломия, аризай ғайрирезидентӣ**. Ин истилоҳот дар доираи фаъолияти кории кормандони кумитаи андоз ва дар муомила бо шаҳрвандон истифода мегарданд. Бояд ҳангоми истифодаи онҳо дар ҳуҷҷатҳои расмӣ шарҳи истилоҳоти номафҳум дода шавад. Масалан, истилоҳи **эъломия** на танҳо дар соҳаи андоз ва андозбандӣ истифода мешавад, балки дар соҳаи ҳуқуқ ва дигар соҳаҳо низ мустаъмал аст. Бо ин калима истилоҳоти зиёде соҳта шудааст, ки асосан навъҳои гуногуни ҳуҷҷатҳои соҳаи андоз бо ин истилоҳ номгузорӣ гардидааст. Мисол: **эъломияи андоз, эъломияи андози иҷтимоӣ, эъломияи андоз аз арзиши иловашуда, эъломияи андози низоми содакардашуда, эъломияи андоз аз объектҳои ғайриманқул ва** ғ. [240].

Ба ҳамин монанд истилоҳоти зиёде дар ҳуҷҷатҳои соҳаи андоз истифода мешаванд, ки падидай замони истиқлол ва таҳти таъсири дигаргуниҳо дар низоми андоз ва андозбандии кишвар ба вучуд

омадаанд. Чунончи: **андоз аз арзиши иловашуда / тартиби бақайдгирӣ ва бекор намудани бақайдгирӣ ба сифати супорандай андоз аз арзиши иловашуда, пешбурди феҳрист, додани шаҳодатнома ва қатъи амали он аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия таҳия ва тасдик карда мешавад [236,16]; ҳӯҷраи шахсии андозсупоранда / ҳӯҷраи шахсии андозсупоранда (минбаъд – ҳӯҷраи шахсӣ) ин манбай иттилоотие мебошад, ки дар сомонаи расмии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд – Кумитаи андоз) ҷой дода мешавад [240]; пардохти андози низоми содакардашуда / назорати пардохти андози низоми содакардашударо мақомоти андоз амалӣ менамояд/ [242]**

Дар “Луғати муҳтасари ибораҳои иқтисодӣ” [238] бо вожаи андоз ибораистилоҳҳои марбут ба андоз соҳта шудаанд, ки аксар тарҷумаи истилоҳоти иқтибосӣ мебошанд: **андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фурӯши чакана, андозбандӣ**-натиҷаи ниҳоии таъсиррасонии андоз, тақсими воқеии бори андоз, андози афзоянда- андозе, ки тибқи он аз даромадҳои зиёд, нисбат ба даромади кам фоиз бештар гирифта мешавад [238,4], **андози манғӣ** аз даромад-низоми андоз, ки дар он ҳукуматдорон даромадро аз оилаҳои сарватманд ҷамъ карда, ба оилаҳои камбизоат мерасонанд [238,5]; **андози мутаносиб, андози регрессивӣ, андози тасҳеҳдиханда** ва дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” бо вожаи андоз истилоҳоти зерин ба мушоҳида расиданд:**андоздиханда, андозпардоз, андозсупор, андозчин** [221, 68-69];

Дар соҳаи иқтисод ибораистилоҳҳои **андозбандии фоида** низ ба кор бурда мешавад.

Истилоҳоти дар ҳӯҷҷатҳои меъёрии соҳаи андоз истифодашаванда аз лиҳози соҳт низ бештар ибораистилоҳи изофӣ буда, дар натиҷаи ҳамнишинии ду ва ё се вожа рӯйи кор омадаанд.

2.1.3. Вожа ва истилоҳоти соҳаи молия

Молия қисмати муҳим ва меҳварии соҳаи иқтисод буда, истилоҳ ва луғоти дар ин соҳа истифодашаванда дар замони ҳамчун соҳаи алоҳида ҷудо гардидани он ба вучуд омадаанд. Дар хуччатҳои расмии соҳаи молия аз замони Шуравӣ вожа ва луғоти маҳсуси соҳаи молия истифода мешуданд, вале он замон забони расмии коргузории соҳаи молия бо забони русӣ сурат мегирифт. Вожа ва истилоҳоти истифодашаванда низ бо забони русӣ роиҷ буданд.

Аз ҷиҳати баромад вожаи молия арабӣ буда, гунаи русии он финанс аст. Ин вожа минбаъд ҳамчун истилоҳ дар заминаи ташкил ёфтани ин соҳтор зуҳур мекунад. Таҳлили таркиби матни хуччатҳои ин соҳа нишон медиҳанд, ки дар хуччатгузории соҳаи молия ду гурӯҳи истилоҳот вучуд доранд: истилоҳоти ба соҳаи молия мансуб ва истилоҳоти умумистеъмоли иқтисодӣ. Замони пайдоиши истилоҳоти ин соҳаро тасниф кардан мушкил аст. Истилоҳоти иқтибосӣ таркиби матни хуччатҳои меъёрии соҳаи молияро ташкил медиҳанд. Инчунин дар замони истиқлол лугатномаҳои гуногуне нашр шудаанд, ки дар онҳо бархе аз истилоҳ ва лугати соҳаи молия шарҳ ёфтаанд ва ё лугатномаҳои алоҳида ба соҳаи молия баҳшида шуда низ мавҷуданд. Фарҳанги чандзабонаи соҳаи молия “Лугати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ (русӣ-англисӣ-тоҷикӣ) [237] аз зумраи фанрӯзӣ ҳисобӣ мешавад, ки дар замони истиқлол таълиф гардидааст ва истилоҳоти зиёди соҳаи молия шарҳу тафсир ёфтааст. Чунончи, **ичора** – созишномае, ки мувофиқи он ичорадиҳанд ба ичорагир ҳуқуқи истифодабарии дороиҳоро барои муҳлати пешакӣ муайяншуда ба ивази пардоҳт ё силсилаи пардоҳтҳо медиҳад [237,12].

Ичора вожаи арабӣ буда, тавассути он истилоҳоти зиёди иқтисодӣ соҳта шудаанд, ки имрӯз дар истеъмоланд: **ичоравӣ, ичорагир, ичорагирӣ ичорадех, ичорадиҳӣ, ичорадор, ичорамонӣ,**

ичоранишин, ичорапулӣ, ичорахӯр, ичораи содиротӣ, ичораи молиявӣ (финансовый лизинг), ичорапулӣ ва ғ.

Истилоҳоти дар боло зикргардида аз ҷиҳати соҳт аслосан мураккаб ва ибораистилоҳ мебошанд.

Дар бахши молия, асосан, масъалаҳои марбут ба воситаҳои пулӣ ва идораи воситаҳои пулӣ, буҷети давлатӣ ва масоили ба ин монанд матраҳ карда мешаванд. Низоми молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шуравӣ бо стандартҳои байналхалқии молиявӣ мутобиқ карда шуд. Аз ин рӯ, ҳуҷҷатҳои дар ин соҳа истифодашаванда бо доштани ҳусусияти миллӣ, яъне пули миллӣ боз бо меъёрҳои байналхалқии ҳуҷҷатгузорӣ мувоғиқ карда шудааст. Дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи молия низ истилоҳоти нав мавриди истифодаанд, ки аз таҳаввули ҳуҷҷатгузорӣ дар ин соҳа дарак медиҳанд. Чунончи: **ичрои хазинавӣ, буҷети давлатӣ, меъёри хазинавӣ, воридоти хазинавӣ, ҳарочоти хазинавӣ, мубодилаи асъор, уҳдадории буҷетӣ, захираҳои пулии хазинадорӣ**. Истилоҳоти ин соҳаро метавон аз ҷиҳати баромад ба чунин гурӯҳҳо тасниф намуд:

а) **Истилоҳоти тоҷикӣ:** ҳарҷнома, замонатнома, ҳавасмандгардонии кормандон, арзиши барқароршавӣ, тафовути муваққатӣ, кӯмакпулӣ, пардоҳти кафолатнок, дастгирии давлатӣ, ризомандӣ, воситаҳои пулӣ, шартнома, сармоягузориҳои дарозмуддат, даромад, корхонаи хориҷӣ, ченкунӣ, сармоягузорӣ, уҳдадории асоснок, сармоягузориҳои кутоҳмуддат, бозоргирӣ ё пардоҳтпазирӣ, захираи рухсатии пардоҳтшаванда, андозбандии тафовути муваққатӣ, андозбандии фоида, бекурбшавӣ, қарордоди гарон, саҳмияи оддӣ, азnavбаҳодиҳӣ, бозоргирӣ ва ғ.

б) **Истилоҳоти арабӣ:** ширкати фаръӣ, захираҳо, фарқҳои қурбӣ, ҳиссаи ақаллият, ҳарочот, эътимодият, кафил, кафолат, ҷуброн, ҷарима, ҳайрӣ ва ғ.

в) **Истилоҳоти русӣ-байналмилалӣ:** бонк, сегменти ҷуғрофӣ, капитализатсия, опсион, сегментҳои соҳавӣ, гудвили манфӣ, картел, картелҳои бонкӣ, квота, клиринг, консерн, консернҳои бонкӣ, консессия, корнер, коэффицентҳои молиявӣ, кредит, кредити аввал, кредити қарзи давлатӣ, крона, эмитент ва ғ.

г) **Истилоҳоти тоҷикӣ-арабӣ:** шартномаи ичора бо ҳуқуқи бозхарид, шартнома бо соҳтмон, шартнома бо нархи муқарраргардида, ҳиссаи ақаллият, захираҳо, сармоя, ҳавфи қарзӣ, моликияти сармоягузорӣ, ҳавфи қарзӣ, фарқиятҳои қурбӣ ва ғ.

ғ) **Истилоҳоти арабӣ-тоҷикӣ:** фоидаи ҳисобдорӣ, бақияҳои доҳилигурӯҳӣ, маблағи ҷуброншуда, саҳмияи бозхаридоршудаи худӣ, арзиши бақиявии кафолатнок, ҳаракти воситаҳои пулӣ, ҳарочот, ҳарочоти коркард, ҳарочоти қарзӣ, моликияти сармоягузорӣ, усули баҳисобгирии арзиши аслӣ, фаъолияти давомнок, арзи хориҷӣ ва ғ.

д) **Истилоҳоти арабӣ-арабӣ:** қурби асъор, хатари арзӣ, суди саҳмияҳо, арзи хориҷӣ, ичораи лағв, саҳмияи оддӣ, муттаҳидияти ҳиссаҳо, ичораи амалиётӣ ва ғ.

2.1.4. Вожа ва истилоҳоти соҳаи ҳисобдорӣ ва омор

Маъхази таъриҳӣ ва осори ниёгонамон аз таърихи кӯҳан доштани истилоҳ ва луғати соҳаи ҳисобдории забони тоҷикӣ шаҳодат медиҳанд. Агар дақиқтар нигарем, ҳисобдорӣ то андозае дар ҳама бахшу соҳаҳо вучуд дорад. Ҳуҷҷатгузории он барои тамоми соҳа якранг аст. Таърихи ҳисобдории мо қадимӣ бошад ҳам, ҳуҷҷатҳои ин соҳа то замони мо омада нарасидаанд. Ҳуҷҷатҳое, ки дар ин соҳа имрӯз истифода мекунем, дар замони Шуравӣ сохта таҳия карда шудаанд. Қабл аз замони Шуравӣ низ ҳуҷҷатҳо буданд, вале намунаи ҳуҷҷатҳои имрӯз истифодашаванда дар ин давраи такомули забони адабии тоҷикӣ арзи ҳастӣ карданд. Дар замони истиқлол дар асоси ҳуҷҷатҳои мавҷудаи замони Шуравӣ намунаи ҳуҷҷатҳои тоҷикӣ сохта

ва таҳия гардидаанд, ки айни ҳол дар истеъмол қарор доранд. Чунончи: **расид /квитансия/, шартнома /договор/** ва монанди инҳо.

Ҳисобдорӣ ҳамчун як бахши мустақили илми иқтисод бо гузашти замон такомул ёфта истодааст. Таҳлили намунаи ҳуччатҳо нишон медиҳанд, ки истилоҳоти дар соҳаи ҳисобдорӣ истифодашаванда бештар аз забони русӣ ва забонҳои дигар тарҷума шудаанд. То имрӯз мушкилоти истифодаи онҳо бо забони тоҷикӣ ба мушоҳида мерасанд. Масалан, вожаҳои счёт, учёт ё худи вожаи бухгалтер, ки аз олмонӣ гирифта шудааст. Мо ин вожаро муҳосиб тарҷума кардем, вале муҳосиб низ вожаи тоҷикӣ нест, арабӣ аст. Ба назари мо зарурати тарҷумай ин вожа вучуд надорад. Хуб мешуд агар дар шакли бухгалтер истифода шавад. Таҳлили ҳуччатҳои расмии ин соҳа нишон медиҳанд, ки аксар истилоҳоти дар соҳтори ҳисобдорӣ мавҷуда дар натиҷаи пайдо шудани ин соҳа ва такомул ёфтани он мустаъмал гардиданд.

Истилоҳибораи изофии арзиши тавозунӣ тарҷумай таҳтуллафзии балансовая стоимость дар ин соҳа серистеъмол аст. Дар ин соҳа дар қолаби ибораистилоҳи изофӣ истилоҳи **фоидаи ҳисобдорӣ** – “фоидаи холис ё зарари давраи ҳисботӣ то аз ҳисоб баровардани ҳарочоти пардохти андоз” истифода мегардад. Он аз ду вожа: **фоида ва ҳисобдорӣ** ташкил шудааст. Ибораистилоҳи **ҳисобкуни мӯҳосибавӣ (харҷномавӣ)** ҳамчун истилоҳи ҳисобдорӣ чунин ташрҳ ёфтааст: “Ҳисобкуниҳои баҳодиҳӣ (нархгузорӣ) ба ҳисботи молиявӣ доҳил карда мешаванд, ки дар асоси арзиши ибтидой (аслӣ) тартиб дода шудаанд, бо назардошти он, ки баъзе маблағҳои натиҷаҳои беъзимоди ҳодисаҳои оянда ва ҳамчунин маълумоти зарурӣ оид ба ҳодисаҳои аллакай гузашта, наметавонанд дар вақташ боэтимод чен карда шаванд ва бо риояи шароити самаранокии ҳарҷҳо барои тайёр намудани ҳисботи молиявӣ [237,16].

Омор тарчумаи вожаи статистикаи иқтибосӣ мебошад. Омор дар тақсимбандии соҳавии илм ба иқтисод дохил карда шудааст, вале омор қариб дар тамоми соҳаи ҳаёти иҷтимоӣ мавриди истифода аст. Вожаи омор дар замони истиқлол серистеъмол гардид, ки аз ҷиҳати баромад арабӣ аст. Ҳуҷҷатҳои дар соҳаи омор дар гардишбуда, қариб ба тамоми соҳа даҳл доранд. Истилоҳот ва лугати соҳаи омор низ аксаран иқтибосӣ мебошанд. Таркиби луғавии ҳуҷҷатҳои дар низоми омор гардишкунанда аз вожа ва истилоҳоти соҳаҳои гуногун таркиб ёфтаанд, ки мо танҳо ба истилоҳоти сирф иқтисодӣ ва истилоҳоти бевосита ба омор рабтдошта такя кардаем.

Вазифаи ин бахши иқтисод бештар ба ҳисоб гирифтани афзоиш ва камшавии молу маҳсулот, сатҳи хидматрасонӣ, иҷрои нақшай бучет, афзоиш ва камшавии даромад аз ҳисоби андоз, тиҷорат, истеҳсолот ва амсоли ин мебошад. Аз ин рӯ, мушаххас кардани таркиби луғавии матнҳои соҳаи омор як андоза мураккаб аст. Бештар дар ҳуҷҷатҳо соҳаи омор факту ракам ва воҳидҳои ченаку андоза истифода мешаванд, аксари онҳо вожаҳои дар стандарти байналхалқӣ эътирофшуда ва барои тамоми ҳалқу миллатҳо баробар истифодашаанда мебошанд. Истилоҳот ва лугати соҳаи омор дар луғатномаҳои алоҳида ҷамъоварӣ гардидаанд, ки дорои вижагиҳои маънӣ ва услубӣ мебошанд. Истифодаи онҳо диққат, масъулият, инчуни дониши хуб доштан доир ба имлои забони тоҷикиро тақозо мекунад. Чунончи: барӯйхатгирии аҳолӣ, **маълумот** дар бораи аҳолӣ, гурӯҳи барӯйхатгирии аҳолӣ, ҳуҷҷатҳои барӯйхатгирии аҳолӣ [241].

Ибораи истилоҳи **баррӯйхатгирии аҳолӣ** аз қалимаи мураккаби **баррӯйхатгириӣ**, ки худ аз ибораи пешояндии ба рӯйхат гирифтани таркиб ёфтааст ва вожаи аҳолӣ бунёд ёфтааст.

2.1.5. Вожа ва истилоҳоти соҳаи аудит

Вожаи аудит ба забони тоҷикӣ то ҳанӯз муодили муносиб надорад, аз ин рӯ, дар адабиёти илмӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод онро дар ҳамин шакл истифода мекунанд. Бархе аз истилоҳоти дар соҳаи аудит истифодашаванд дар замони Шуравӣ аллакай ба забони тоҷикӣ тарҷума гардида буданд. Баъзе аз истилоҳоти ин соҳаи иқтисодро мо дар забони классикии тоҷикӣ мушоҳида мекунем. Шояд дар гузаштаи мо низ чунин соҳтор мавҷуд будааст, вале он дар кадом шаклу намуд мушаххас нест. Аудит ҳамчун бахши алоҳидаи иқтисод аст, ки вазифаи он асосан тафтиш ва назорати фаъолияти иқтисодии корхонаҳо ба ҳисоб меравад. Ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи аудит барои омӯзиш пурра дастрас нест, бо сабаби таъмини маҳфият, вале маводи дастрасгардида аз ҳуҷҷатҳои маъмули истифодашаванд ва луғаномаю китобҳои таълифшудаи ин соҳа муайян карда мешаванд, ки истилоҳоти соҳаи аудит низ гурӯҳи алоҳидаи истилоҳоти соҳаи иқтисодро ташкил медиҳанд. Дар таркиби матни ҳуҷҷатҳо ва луғатномаҳои дузабона ва ҷандзабонаи соҳаи аудит мавҷудияти истилоҳоти умумистеъмоли соҳаи иқтисод, монанди: **пул, мол, сармоя, қарз** ба мушоҳида расиданд, ки шарҳи онҳоро ҷоиз донистем: Чунончи, вожаи мол дар “Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ” чунин шарҳ ёфтааст: 1. дорой, сарват; мулк; моли ..., мулки..., аз они... 2. *иқт.* ҳар ҷизи моддии арзишдошта, ки барои қонеъ кардани талаботи инсон, фурӯш ё мубодила истеҳсол мегардад; маҳсули меҳнат. 3. Ҷизҳои истеҳсолшуда (*аз қабили ашёи саноатӣ*), ки ҳариду фурӯш мешавад, колои фурӯхтани: **моли арzon, моли сермасраф, мағозаи молҳои арzon, молу мулк; моли бесоҳиб, моли манқул; моли саноат(ӣ)** моли баровардаи саноат аз қабили газвор ва ғ. [221,810]. Бо ин вожа чунин истилоҳоти иқтисодӣ соҳта шудаанд, ки имрӯз дар истеъмоланд: молгузор “диханда ва пардохтгари бочу хироҷ”, молгузорӣ “бочу хироҷдигӣ, андозсупорӣ”, молӣ “мансуб ба мол, итеҳсоли молӣ, молиявӣ” ва ғ.

Мол (товар) - маҳсули меҳнати кормандон, хизматҳо фаҳмида мешавад, ки таъйиноти мубодила дар бозор доранд. Ҳар як моли ба фурӯш пешниҳодшаванда бояд дорои хислати духела бошад. Яке аз ин хислатҳои мол манфиатнокии он аст, ки талаботи инсонро аз ягон ҷиҳат қонеъ мегардонад ва хислати дигари молҳо дорои арзиш будани онҳост, ки барои истеҳсоли он меҳнати маҳсулнок сарф шудааст [237,135] шарҳ ёфтааст дар луғати соҳавӣ.

Ислоҳи серистеъмоли ин соҳа қарз мебошад, ки дар соҳаи иқтисодиёт серистеъмол аст. Калимаи қарз ҳамчун истилоҳ дар фарҳанги соҳавӣ ба якчанд маъно шарҳ ёфтааст, ки хоси истилоҳ нест, зоро бо як вожа ном бурдани чанд мағҳум боиси нофаҳмӣ мегардад:

1. Қарз (кредит) - маблағи пулие, ки аз ҷониби ташкилоти қарзӣ (кредитӣ) ба муштарӣ бо шартҳои таъминотӣ, муҳлатнокӣ, музднокӣ ва пардохтнокӣ дода мешавад.
2. Қарз (заем) - яке аз намудҳои қарз мебошад. Қарз шартномаест, ки дар асоси он як тараф (қарздех) ба тарафи дигар (қарзгир) ҳамчун моликият ё барои идораи оперативӣ пул ё амвол медиҳад, қарзгир бошад уҳдадор мешавад, ки маблағи пули гирифташуда ё амволро дар асоси шартномаи имзошуда баргардонад.
3. Қарз пешниҳоди маблағи пулӣ бо шарти баргардонидани он, чун қоида бо пардоҳти фоиз ва ба муҳлати муайян [237,105-109].

Тавассути вожаи қарз дар соҳаи иқтисод истилоҳоти зиёд сохта ва ба истифода дода шудаанд, ки қисми бештари онҳо дар натиҷаи тарҷумаи таҳтуллафзӣ ба миён омадаанд: қарз бо миёнаравони молӣ, қарзгир, қарздигонда, қарздор, қарздори фаъол, қарздори дарозмуддат, қарздорӣ, қарзи бевосита, ғайримустақим, қарзи байналмилалӣ, қарзи берунӣ, қарзи боэътимод, қарзи беэътимод, қарзи Бонки марказӣ (миллӣ) кредит Центрального (национального банка), қарзи бонкӣ, қарзи давлатӣ, қарзи депиторӣ, қарзи дугона, қарзи ипотекӣ, замонатӣ, қарзи истеъмолӣ, қарзи кредиторӣ, қарзи кутоҳмуддат,

қарзи маңмуй, қарзи мұвақатт, қарзи мұхлатгузошташуда, қарзи намоябандишуда, қарзи “овернайт” (кредит овернайт), қарзи омехта (смешанный кредит), қарзи опцион (опционный заем), қарзи силсилавӣ (серийная ссуда), қарзи судхурӣ (ростовиический кредит), қарзи таҷдидшаванда (обновленный заем), қарзи тиҷоратӣ (коммерческий кредит), қарзи фоизӣ (процентный кредит), қарзи холиси давлатӣ (чистый государственный долг), қарзи, воми ҳориҷӣ (внешний кредит), қарзи ҳориҷӣ (иностранный кредит), қарзи ҳудпардоҳт (самоликвидирующаяся ссуда), қарздиҳии мустақими бонкӣ (прямое банковское кредитование), қарздиҳии тақрорӣ (рекредитование), қарзҳои байнибонкӣ (межбанковские кредиты), қарзҳои байнибонкии гирифташуда аз бонкҳои ҳориҷӣ (межбанковские кредиты полученные от зарубежных банков), қарзҳои байнибонкии гирифташуда аз ташкилоти доҳилии бонкҳо (межбанковские кредиты полученные от внутренних организаций, банков), қарзҳои беэътиҳоди ситонидашуда (взысканные безнадежные кредиты), қарзҳои ғайриқолабӣ (нестандартные кредиты), қарзҳои давлатӣ (государственные кредиты), қарзҳои дарҳостӣ (онкольные кредиты), қарзҳои кутоҳмуддат (краткосрочные кредиты), қарзҳои қолабӣ (стандартные кредиты), қарзҳои муштарак (синдикативные кредиты), қарзҳои субординарӣ (субординарные кредиты), қарзҳои шубҳанок (сомнительные кредиты) ва ғ.

Баъзе аз истилоҳот ва лугати соҳаи аудит дар забони осори ниёгон дучор меоянд, вале аксар истилоҳоти ин соҳаи иқтисод ҳусусияти бунёдӣ дошта, маҳсус ба соҳаи аудит тааллук доранд. Нуқтаи дигари муҳим дар муайян кардани таркиби луғавии ҳуччатҳо ва лугатномаҳои ин соҳа ин аст, ки аксар истилоҳоти ин соҳа аз забонҳои дигар иқтибос гардидаанд ва муодили тоҷикӣ надоранд.

Зикр кардан мумкин аст, ки таснифи мавзуии истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳадди ниҳоӣ нест. Вобаста ба шароити иқтисодӣ ва таҳаввули он метавонад боз соҳаҳои нав ба вучуд ояд, ки пайдоиши

онҳо сабаби зухури истилоҳоти нави соҳаи иқтисод гарданд, ки дар баробари он намунаи нави ҳуччатҳои иқтисодӣ сохта шуда, мавриди истифода қарор хоҳанд гирифт.

2.2. Баромади таърихии вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ

Дар ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ ва луғатномаҳо истилоҳот ва луғоти истифодагардида аз ҷиҳати баромад ба ду гурӯҳи қалон тақсим мешаванд: истилоҳоти аслии тоҷикӣ ё форсиасл ва истилоҳу луғоти иқтибосӣ.

Бунёди ҳар як забонро вожаҳои аслии он ташкил медиҳанд ва онҳо манбаи асосии қалимасозиву истилоҳсозӣ, ибораороиву ҷумлабандии забони миллиро таъмин мекунанд. Дар тамоми соҳаҳои ҳаёт, аз ҷумла истилоҳоти иқтисодӣ мавқеи вожаҳои аслӣ назаррас мебошад.

Таснифи ин гурӯҳи истилоҳот дар асоси баромади қалимаҳо анҷом дода шудааст, ки дар раванди ташаккул ва такомули онҳо, вобаста ба шароити таърихӣ мавриди таҳлил қарор гирифтаанд. Истилоҳоте, ки дар шакли қалима ва ё ибораҳо мавриди истифода қарор гирифтаанд, пеш аз ҳама, аз қалимаҳои аслии тоҷикӣ ташаккул ёфтаанд. Чунончи: бекорӣ [230,28]; шахси корчаллон [230,29]; боигарӣ [230,29]; пулҳои қофазӣ [230,30]; азхуднамоӣ [230,39]; самараи берунӣ [230,41]; бозори дохилӣ [230,41].

Истилоҳоти аслӣ аз ҷиҳати маъно вазифа, шуғли шахс ва маъноҳои гуногунро ифода мекунанд ва аз шарҳи маънӣ ва соҳтории онҳоро зарур донистем.

Вожаи **тафтишгар** дар соҳаҳои гуногун истифода мегардад, он аз вожаи арабии **тафтиш** ва пасванди –**гар** таркиб ёфтааст. Он ба маънои тафтишкунанда истифода мегардад ва дар соҳаи иқтисодӣ ба маънои -“шахси воқеиест, ки ба талаботи таҳассусии муқаррарнамудаи мақоме, ки танзими давлатии фаъолияти аудиториро ичро менамояд” [236,25].

Вожаи андозсупорандагон аз исми **андоз**, феъли **супоридан**, пасванди чамъсози - **гон** сохта шуда, ба маъни “шахсони воқей ва ё хукуқӣ, ки ба зиммаашон уҳдадории пардохти андоз гузошта шудааст, ҳамчун андозсупорандагон эътироф мешаванд [236,17].

Вожаи даромад аз пешванди феълсози **дар-** ва асоси феъли замони гузаштаи **омад** сохта шуда, ба маъни маблағи пулие, ки корхона, ширкат, соҳибкор ва фурӯши амвол ва хизматрасонӣ ба даст овардааст: даромад аз фурӯши маҳсулот, даромад аз хисоби воситаҳои асосӣ [236,17].

Бо ҷузъи **хона** сохта шудани истилоҳоти аслӣ дар истилоҳот ва луғатномаҳо ба мушоҳида расиданд, ки маконеро мефаҳмонанд, ки ба ин соҳа алоқаманданд: гаравхона аз исми гарав ва исми макони хона сохта шуда, ба маъни “ташкилоти маҳсусгардонидашудае мебошад, ки ба гаравмонии ашё чун воситаи таъмини қарз бе ситонидани уҳдадории иловагӣ аз гаравдех ҳангоми ҳама ҳолатҳои адо накардани қарз машғуланд” [236,64].

Бақияпулӣ аз вожаҳои **бақия**, пул ва пасванди - **ӣ** сохта шуда, ба маъни “маблағҳои андозҳо, фоизҳо, ҷаримаҳое, ки барои пардохт ба буҷет ҳисоб карда шуда, ва дар муҳлати муқарраргардида, аз ҷумла дар муҳлати тағйирдодашуда супорида нашудаанд” [236,64].

Гурӯҳи дуюми истилоҳот аз калимаҳои аслӣ ва иқтибосӣ ё умуман калимаҳои иқтибосӣ ташаккул ёфтаанд. Мисол: қонуни арза [230,69]; фонди сармоявӣ [230,80]; консерн [230,101]; маржа [230,118] ва амсоли инҳо.

Дар забони ҳуҷҷатҳои расмӣ - коргузории иқтисодӣ, ки бо услуби расмию коргузорӣ таҳия мегарданд, истифодаи калимаҳо ва истилоҳоти аслии тоҷикӣ барои таъмини ғановати луғавӣ ва устуворию мондагории забони асили тоҷикӣ мусоидат мекунанд. Маҳсусан дар луғатномаҳои солҳои охир батабърасида кӯшиши ба

калимаҳои аслии тоҷикӣ иваз кардани истилоҳоти аз забонҳои дигар иқтибосгардида зиёд ба мушоҳида мерасад.

Забони тоҷикӣ дар охири садаи XX ва ибтидои садаи XXI чуноне муҳаққиқон шарҳ додаанд, ба таҳаввул ва дигаргуниҳо дучор гардид. Аз ин рӯ, масъалаи арзишҳои миллӣ ва аз осебпазирӣ ҳифз кардани забони адабии тоҷикӣ, маҳсусан дар мактубҳо ва муносибатҳои расмӣ дар дараҷаи аввал қарор гирифт. Аз ин рӯ, тарҷума ва таҳияву сохтани вожаҳо ва истилоҳоти соҳавӣ, аз ҷумла истилоҳоти соҳаи иқтисод мавриди таваҷҷуҳи ҳуҷҷатнигорону луғатнависон қарор гирифт. Дар забони ҳуҷҷатҳои расмию коргузорӣ ва луғатномаҳои батабърасида ду истилоҳи серитсеъмол мавҷуд аст. Калимаҳои касод, муфлис, наззул, замин ва кафил, ки ба таври мувозӣ дар ҳуҷҷатҳои расмию коргузорӣ истифода мегарданد. Бояд зикр намуд, ки онҳо дар асл наметавонанд ба ҷойи ҳамдигар корбаст гарданд. Дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” вожаҳои мазкур ҷунин ташрех ёфтаанд:

Вожаи **касод** дорои ҷунин маъност: “беривоҷӣ ва бехаридори чизе, беравнақ, бемуштарӣ. 2. бозоре, ки дар он ба матоъе харидор кам аст ё ҳеч аст; **моли вожаи касод** моли касмаҳар; **касод шудани бозори** чизе, пайдо нашудани харидор ба ягон мол [221,559]; **муфлис** ба маънои “он ки аз сармоя ва моли худ (дар тиҷорат) маҳрум шудааст, варшикаста: **муфлис шудан** (ба ҳар ду маъно)” [221,856]; **таназзул-**“поин омадан; пастравӣ; тараққӣ; таназзул кардан фуромадан, поин омадан” [222,305]; **кафил** - “ки дар вақти талаб кардан ёфта додани чизе ё касеро ба зимма гирифтааст, кафолатдиҳанда, зомин. 2. он ки иҷрои коре ё вазифаero ба ҷои касе ба зиммаи худ гирифтааст; **кафил шудан** замонат додан; пардоҳти чизе ё иҷрои кореро ба ҷои касе ба зимма гирифтан; ба гардан гирифтани ҷавобгарӣ барои кирдори касе [221,559].

Истилоҳот муродифотро намепазираад, вале дар ҳуҷҷатҳои расмӣ-коргузорӣ, аз ҷумла ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ин ҳолат ба мушоҳида

мерасад. Чунончи: **зомин**, **кафил**. Ин вожаҳо дар ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ҳамчун истилоҳ кор фармуда мешаванд. Истифодаи ин гуна калимаҳо ба таври баробар бо муродифи худ мушоҳида мешаванд. Дар ҷое калимаи **зомин** ва дар ҷои дигар **кафил**, ё ин ки калимаи **касад** бар ивази калимаи **таназзул** истифода мегарданд. Мисол: шахси ҳуқуқӣ ё воқеӣ ҳамон вақт **муфлис** эълон карда мешавад, ки ҷамъи қарзи дар муҳлати муайян пардохтнашуда аз маблағи дар санад нишондодашуда, ё арзиши амволи манқул ва ё ғайриманқули он зиёд шудааст [229,44]; **кафил** – шахсе, ки барои иҷрои уҳдадориҳои ба дигар шаҳс (уҳдадориҳои асосӣ) вогузоргардида масъулият ба душ мегирад ва онро иҷро мекунад ё талафотро дар сурати муфлисии қарздори асосӣ (ҷавобгари уҳдадории асосӣ) ҷуброн менамояд [229,386].

Яке аз ҳусусияти муҳимми истилоҳоти иқтисодӣ соҳтани истилоҳоти нав мебошад. Дар таркиби матни ҳуҷҷатҳои расмии иқтисодӣ ва лугатномаҳо вожаҳои зиёди аслии тоҷикӣ ва ё вожаҳои аз забони арабӣ иқтибосшударо, ки дар забони адабии муосири тоҷик ҳал шуда, онҳоро аз вожаҳои аслӣ фарқ кардан душвор аст, дучор меоем, ки дар истилоҳсозӣ сермаҳсул мебошанд. Чунончи: қарз. Ин истилоҳ серистеъмол буда, тавассути он ибораистилоҳ ва таркибҳои зиёде соҳта шудааст. Истилоҳи қарз бо вожаи иқтибосии кредит дар бештари мавридҳо баробар истифода мегарданд, ки бо ҳам синониманд. Ин вожа сермаҳсул буда, бо он истилоҳоти зерин соҳта шудааст: кредит (қарз), кредити аввал, кредити пазиришиӣ, кредити бонкӣ, кредити бебозхонд, кредити варақавӣ, кредити савдои хориҷӣ, кредити ҳудтаҷдид, кредити кафолатнок, кредити давлатӣ ва ғайра. Мо дар фарҳанги молия ва бонкдорӣ бо вожаи кредит навъҳои гуногуни истилоҳибораҳоро дучор омадем, ки дар маҷмуъ шумораи онҳо аз 63 истилоҳ иборат аст. Дар сарчашмаҳои дигар низ ба ҳамин микдор ва ё камтар ба мушоҳида мерасад.

Истилоҳоти иқтисодӣ безамина ва беасос дар забони тоҷикӣ мустаъмал нагардидаанд. Онҳо натиҷаи тараққӣ ва рушди низоми иқтисод, инчунин такомули равобити муносибатҳои иқтисодӣ мебошанд. Барои муайян кардани баромади истилоҳоти иқтисодӣ аз ду ҷиҳат бояд ба ин масъала таваҷҷӯҳ кард. Якум аз лиҳози вижагиҳои лингвистӣ, ки мувофиқи он тасниф ва шинохти истилоҳоти аслии тоҷикӣ дар натиҷаи таҳқиқоти лингвистӣ сурат мегирад. Тавассути он ҳусусиятҳои истилоҳоти аслии тоҷикӣ муайян ва фарқияти онҳо бояд нишон дода шавад. Дуюм, вижагиҳои экстролингвистии пайдоиш ва такмили вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ баррасӣ карда мешавад. Дар ин маврид заминаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва илмию фановарии он дар назар дошта мешавад. Барои таҳқиқ ва хуносабарорӣ аввал ба таснифи истилоҳ ва луготи иқтисодӣ оғоз мекунем.

2.2.1. Вожа ва истилоҳоти аслии тоҷикӣ (форсиасл)

Вожа ва истилоҳоти аслии тоҷикӣ ё форсиасл дар адабиёти илмӣ тавсиф карда шуда, вижагиҳои маънӣ ва услубии онҳо дар тафовут аз вожа ва истилоҳоти иқтибосӣ нишон дода шудааст. Муайян кардани ҳусусиятҳои аслии вожаҳо дар забоншиносии тоҷик собиқаи таъриҳӣ дошта, ҳанӯз аз ибтидои шуруи таҳқиқи забони форсии тоҷикӣ мушахҳас карда шуда, фарқияти он аз вожаи иқтибосӣ нишон дода шудааст. “Воҳидҳои аслии луғавии забони тоҷикӣ калимаҳое мебошанд, ки аз ҷиҳати баромади таърихии ҳуд асосан ба забонҳои ғарбии эронӣ баробар тааллуқ доранд. Ҷунончи, калимаҳои аслии таркиби луғавии забони тоҷикӣ дар забони форсии имрӯза низ кор фармуда мешаванд ва барои ба вучуд омадани воҳидҳои луғавии нав манбаи асосӣ мебошанд: даст, пой, ҷашм, гӯш, забон, талҳ, ширин, сафед, панҷ, сад, ман, ту, рав, соз, пеш, пас ва ғайра. Ин гуна калимаҳо барои забони форсии имрӯза низ аз калимаҳои аслии решагӣ ба шумор мераванд” [40,13].

Муайян кардани истилоҳ ва луготи аслии иқтисодӣ аз ҷиҳати баромад ва пайдоиши истилоҳоти нави иқтисодӣ ба дурусту бомавқеъ истифода кардани онҳо ёрӣ мерасонад. Дар ҳӯҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо як гурӯҳ истилоҳ ва луғотеро дучор омадан мумкин аст, ки аз вожаҳои аслии тоҷикӣ соҳта шудаанд. Чунончи:

Фурӯш. / Ҳӯҷатҳои таъминот ва **фурӯш** дар шуъбаҳои банақшагирӣ, таъминот ва фурӯши ташкилоту корхонаҳо таҳия мешаванд. / [225,154]. Ин калима дар фарҳанг чунин тафсир карда шудааст: “Фурӯҳт - фурӯш, фурӯҳтан; ҳариду фурӯҳт ҳаридуфурӯш, додугирифт” [229,423]. Фурӯш вожаи аслии тоҷикӣ буда, бо ёрии он истилоҳот ва ибораистилоҳу таркибҳои зерин соҳта шудаанд, ки айни замон дар ҳӯҷатҳои иқтисодӣ корбаст мешаванд: фурӯш аз тариқи музояда, фурӯш бидуни бозрасии қаблӣ, фурӯш аз тариқи бирҷа, фурӯш ба тариқи қарз, фурӯши қисм ба қисм, фурӯши чакана, фурӯши нақдӣ, фурӯш ба хориҷа, фурӯши амонатӣ, фуруши қарзҳо, фурӯш бо мизони вазн, фурӯши муҳлатдор, фурӯши содиротӣ, фурӯши яклухт, фурӯш тибқи намуна, фурӯш ба тариқи музояда, фурӯши таҳвилӣ, фуруши бафоида, фурӯши таҳфиҷӣ, фурӯш аз анбор, фурӯши воқеӣ, нарҳи фурӯш [231,188-189].

Андоз. Андоз калимаи аслии тоҷикӣ буда, бо ин калима истилоҳи иқтисодӣ соҳта шудааст. Ин истилоҳ сермаҳсул буда, бо он истилоҳибора ва таркибҳо соҳта шудаанд, ки дар соҳаи иқтисод мавриди истифодаанд. Дар сарчашма чунин шарҳ дода шудааст: **андоз** 1.асоси замони ҳозира аз андохтан. 2. ҷузъи пасини баъзе калимаҳои мураккаб ба маънои иҷроқунандаи амал ё соҳиби қасбу кор: сангандоз, тирандоз... Андоз даромади пул ё моле, ки давлат аз одамон ва корхонаҳо ё аз замину хона, чорво, нақлиё ва г. ба таври ҳатмӣ меғундорад; ҳироҷ: андози молӣ... андози нақда... [221,24]. Дар луғатномаҳои таҳсусусии соҳаи иқтисод истилоҳи **андозро** чунин шарҳу тафсир кардаанд, ки моҳияти илмии ин истилоҳ ба таври возех

тафсир карда шудааст: **Андоз**. Пардохти ҳатмӣ ва инфириодии бебозгаште мебошад, ки аз муассисаҳо ва шахсони воқеӣ дар шакли маблағе, ки онҳо дар асоси ҳуқуқи моликият аз фаъолияти хоҷагидорӣ ё идораи амалиёти пулӣ ба даст овардаанд, ба мақсади таъмини молиявии давлат ситонида мешаванд [221, 131-132].

Истилоҳи **андоз** дар ҳамнишинӣ бо калима ва унсурҳои дигари забонӣ истилоҳоти зиёдеро дар истифода қарор додаанд, ки ифодакунандай ин ё он мағҳум ва пешаву касб ё раванди истеҳсолӣ ва дигар ҳолату вазъият мебошанд: андоз нисбати арзиш, андози изофӣ, андози муомилоти биржавӣ, андози арзӣ, андози бозгардонӣ, андози давлатӣ, андози пулӣ, андози иловагӣ, андоз аз замин, андози тағйирёфта, андози воридот, андози амвол, андози ғайримустақим, андози маҳаллӣ, андози соҳибони воситаи нақлиёт, андози арзиши изофа, андози сармоя, андози амволи ғайриманқул, андози истифодабарандагони заҳоири зеризаминӣ, андози ҳарид, андози истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андози фоида, андози шахсони ҳуқуқӣ, андози афзоиши сармоя, андози фурӯш, андози фоизҳо, андози фоидаи барзиёд, андози моликият, андози молҳо, андози коғазҳои қиматнок, андози содироту воридот, андози табиӣ, андози напардохта ва ғайра. Дар маҷмуъ бо истилоҳи андоз зиёда аз 90 истилоҳ ва ибораистилоҳ соҳта шудаанд. [221, 109- 111].

Арзиш / нарҳ/. Дар “Фарҳангӣ тафсирии забони тоҷикӣ” чунин шарҳ дода шудааст: арзиш1. қимат, баҳо, нарҳ; арзиш доштан арзидан. 2. маҷ. қадр, шоистагӣ, сазоворӣ. 3. иқт. миқдори муайяни меҳнати ҳатмии ҷамъиятӣ, ки барои истеҳсоли мол сарф шуда, дар ҳуди ҳамин мол таҷассум ёфтааст: арзиши аслӣ, арзиши изофа, арзиши меҳнат, арзиши мубодилавӣ. [221, 77]. Арзиш ҳамчун истилоҳи иқтисодӣ дар лугатномаҳои иқтисодӣ чунин таъриф дода шудааст: нарҳ – ифодаи пулии арзиши мол, ки андозаи он аз рӯйи сарфи зарурии ҷамъиятии меҳнат барои истеъмол ва фурӯши он муайян

мегардад ва аз таносуби талабот ва пешиниходот вобаста аст [221, 535].

Дар хуччатҳои расмии иқтисодӣ ва луғатномаҳо вожаҳои аслии тоҷикии **нарху арзиш** баробар истифода гардидаанд, ки дар умум ифодагари як мағҳум мебошанд. Истилоҳи **нарх** низ хеле сермаҳсул мебошад, ки тавассути ин лексема зиёда аз 71 истилоҳи нав ва бо вожаи **арзиш** бошад, беш аз 7 истилоҳи иқтисодӣ соҳта шудааст: нарҳи музоядавӣ, нарҳи асосӣ, нарҳи ғайрихолис, нарҳи умумӣ, нарҳи доҳили ширкат, нарҳи барқароршаванда, нарҳи муфид, нарҳи давлатӣ, нарҳи шартномавӣ ва ғайра... Ба андешаи мо ин ниҳояти кор нест, дар оянда боз шояд бо зуҳури падидаҳои нави иқтисодӣ ва дастовардҳо истилоҳоти нав рӯйи кор биёянд.

Даромад. Дар забони тоҷикӣ серистеъмол буда, дар хуччатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо ба ҳайси истилоҳ дар натиҷаи ташаккул ва рушди иқтисод мавриди истифода қарор гирифтааст. Агар ба осори бо забони тоҷикӣ нашршуда таваҷҷуҳ кунем мо ин вожаи аслии форсии тоҷикиро бисёр дучор меоем. Муайян кардани замони истифодаи он душвор аст, вале ба сифати истилоҳ аз оғози муносибатҳои иқтисодӣ сарчашма мегирад. Дар забони адабии муосири тоҷик ҳамчун истилоҳ серистеъмол ва сермаҳсул аст. Дар “Фарҳанги тафсирӣ забони тоҷикӣ” чунин шарҳ дода шудааст: даромад- пул ё ҷизе, ки ҳамчун маҳсули ягон фаъолият ба даст медарояд, даҳл, воридот: даромади асосӣ, даромади иловагӣ, даромади миллӣ, даромади холис; даромад кардан, пул ё ҷизе ба даст овардан (дар натиҷаи фаъолият ё адои коре). [221,418].

Дар луғатномаҳои соҳавии иқтисодӣ чунин оварда шудааст: “даромад- мағҳуми ниҳоят маъмул, ба таври васеъ истифодашаванда ва дар айни замон сермаънотарин вожаест, ки ба маъноҳои зиёд истифода мешавад. Ба маъни васеи қалима тамоми навъи афзоиши маблағҳои пулӣ ё ба даст овардани арзишҳои моддӣ, ки қимати пулӣ

доранд” [235,158]. Вожаи даромад сермаҳсул буда, бо воситаи он ибораистилоҳоти зиёде сохта шудааст, ки ҳар яке ифодакунандай ин ё он мағҳуми иқтисодӣ ва падидай нави иқтисодӣ мебошанд: даромади биржа, даромад дар шакли суд, даромад дар шакли фоиз, даромад дар шакли ичора, даромади умумӣ, даромади арзӣ, даромадӣ солона, даромади давлатӣ, даромади номиналӣ, даромади миёна ва ғайра [222,60-61]. Дар маҷмуъ 35 истилоҳи иқтисодии бо ин вожа соҳташударо мушоҳида намудем, ки ҳар як истилоҳи алоҳида мағҳуму падидай нави иқтисодиро ифода мекунанд.

“Забони тоҷикӣ аз ҷиҳати захирай луғавӣ дар сафи муқтадиртарин забонҳои ҷаҳон меистад ва қодир аст, ки ҳар гуна маъниро бо воситаҳои худ бекамуқост ифода бикунад. Ба иборати дигар, забони тоҷикӣ зотан забони корсоз аст ва онро дар мақоми як забони илм истифода кардан мумкин аст” [117,139].

Дарвоқеъ, забони тоҷикӣ тавонмандиҳои зиёде барои соҳтани истилоҳоти соҳаҳои гуногуни илмро дорост, аз ҷумла дар соҳаи иқтисод. Мо дар ташаккули истилоҳоти нави иқтисодӣ ин падидаро мушоҳида мекунем. Дар баробари мавҷуд будани истилоҳоти иқтисодии аслии тоҷикӣ, истилоҳотеро дучор омадан мумкин аст, ки онҳо дар ҳамнишинии вожаҳои аслии тоҷикӣ ва вожаҳои забонҳои дигар сохта шудаанд. Ин гурӯҳи истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва луғатномаҳои соҳавии дузабона ва ҷандзабона мавриди истифода қарор гирифтаанд. Гурӯҳи аввал истилоҳоте, ки як ҷузъи онҳо вожаҳои тоҷикӣ ё арабии дар забони тоҷикӣ ҳазмшуда ва ҷузъи дуюмашон вожаҳои иқтисодӣ мебошанд, ки ҷанд намуна аз онҳо мисол меоварем:

Пардоҳти аккродӣ // пардоҳти паймонкорӣ. Ин истилоҳ бештар барои мутахассисони соҳа мағҳум буда, аз ҷузъи пардоҳт ва аккорд иборат аст. Дар луғатномаи соҳавии иқтисодӣ чунин шарҳ дода шудааст: пардоҳти аккордӣ – ҳаққи меҳнати якбора барои кори

анчомдодашуда, ҳаққи меҳнати яквақтаина, ки аз тарафи созмонҳо, ширкат барои тамоми ҳаҷми кори анчомдодашуда аз рӯйи меъёри қаблан муқарраргардида пардохта мешавад [228,15]. Ин истилоҳ дар “Фарҳанги молия ва бонкдорӣ” ба гунаи тарҷумашудаи тоҷикӣ дода шудааст: пардохти паймонкорӣ [228,16].

Дар ду намуд истифода гардидани ин истилоҳ ба он сабаб аст, ки муҳаққиқон ва тарҷумонҳо қӯшидаанд, то ҳадди имкон ин истилоҳро ба забони тоҷикӣ тарҷума кунанд. Кадоме аз он қабул мегардад ва серистеъмол мешавад ё дар забони расмии ҳуҷҷатнигорӣ роиҷ мегардад, дар оянда маълум ҳоҳад шуд.

Бочи аксиз. Ин истилоҳ дар лугатномаҳои соҳавӣ чунин шарҳ дода шудааст: **Бочи аксиз-** андози интихобӣ. Баъзан онро “андоз барои истеъмол” ном мебаранд ва барои баъзе навъи молҳое, ки дар ҳудуди ягон қишвар истеҳсол ё ба ягон қишвари дигар ворид шудаанд, муқаррар карда мешаванд [228,23].

Яке аз дастоварҳои замони истиқлол бо забони тоҷикӣ роҳандозӣ кардани ҳуҷҷатнигорӣ дар тамоми бахшҳои фаъолияти корхонаҳо мебошад, аз ҷумла дар бахши иқтисод. Ин боиси ташаккул ва такомули истилоҳоти иқтисодӣ гардид, ки бархе аз истилоҳот тариқи тарҷумаи таҳтуллафзӣ ворид гардида бошанд, қисми дигар дар қолаби калимасозии забони тоҷикӣ сурат гирифтаанд. Чунончи, замонатнома аз вожаи замонат ва нома таркиб ёфта, дар лугат чунин шарҳ ёфтааст: Воситаи милиявиест, ки ба соҳиби он ҳуқуқи харидани саҳмияҳои оддиро медиҳад [237,17].

Ибораистилоҳи **ҳавасмандгардонии кормандон** аз ду вожаи аслӣ таркиб ёфта, ҳамчун истилоҳи соҳаи иқтисод дорои чунин маънот: Ҳамаи шаклҳои мукофотпулиҳо (подош), пардоҳт ва ҳавасмандкуниҳое, ки ширкат ба кормандон ба ивази хидматашон пешниҳод мекунад [237,17].

Истилоҳоти **ризомандӣ** аз исми **ризо** ва пасвандҳои **-манд** ва **-ӣ** таркиб ёфта, ба маъни “афзоиши хама гуна ҳарочоти воқеии аз ҳад зиёд барои ҳаридорӣ намудани дороиҳои мушаххас ва уҳдадориҳо болои арзиши ҳақиқӣ дар санаи иҷроиши амалиёт [237,28]” истифода мегардад.

Шартнома вожаи мураккаб буда, ҳуччатест, ки ба маъни “созишномаи ду ва ё зиёда тарафҳо, ки натиҷаҳои муайяни иқтисодӣ доранд ва аз иҷрои он саркашӣ кардани тарафҳо дар гумон аст, зеро чунин созишнома одатан қувваи қонунӣ дорад” [237,32] корбаст мегардад.

Тавассути вожаи **шартнома** дар соҳаи иқтисод истилоҳибораҳои зерин соҳта шудаанд, ки мавриди истифода қарор доранд: шартномаи иҷора бо ҳуқуқи бозхарид, шартнома ба соҳтмон, шартнома “ҳарочот ҷамъӣ”, шартнома бо нарҳи муқарраргардида.

Истилоҳҳои дигари иқтисодӣ вожаи мураккаби **ченқунӣ** буда, аз феъли таркибии номии **чен кардан** ва пасванди калимасози **ӣ** соҳта шуда, дар соҳаи иқтисод чунин маъниро дорст: “Ҷараёни муайянкуни андозаи маблағҳои пулие, ки ҳаҷми моддаҳои онҳо дар тавозун ва ҳисботи фоида ва зиён эътироф шудаанд бояд ба ҳисоб гирифта шаванд” [237,43].

Зикр кардан бомаврид аст, ки вожаи ҷенқунӣ дар соҳаҳои дигар низ истеъмол мегардад. Масалан, дар қасбҳои қосибӣ, дӯзандагӣ ба маъни андозагирӣ, муайян кардани андозаҳо ё нишондодҳо истифода мегардад.

Ибораистилоҳҳои **сармоягузориҳои қутоҳмуддат** дар қолаби ибораи изоғӣ аз ду калимаи мураккаб ташкил ёфта, дар сарчашмаҳои илмӣ чунин ташрех гардидааст: “Сармоягузориҳои молиявии дараҷаи пардоҳтпазириаш баланд, ки ба муддати на зиёда аз як сол гузошта мешаванд” [237,54].

Чи тавре дар боло зикр намудем, яке аз омилҳои пайдошавии истилоҳот тарҷумаи истилоҳот мебошад. Мураттибони фарҳангҳои ҷандзабонаи истилоҳоти соҳавӣ барои ифодаи як мағҳум ду истилоҳро пешкаши хонанда мекунанд, ки на ҳама вақт ба манфиати кор аст.

Истилоҳ ҳар қадар якмаъно бошад, ҳамон қадар аз қарина дур мешавад. Барои ифодаи як мафхум як вожа кифоя аст. Дар “Луғати тафсирии стандартҳои байналмилалии ҳисботи молиявӣ” вожаи иқтибосии русии **ликвидность** бо ду вожа- бозоргири ё пардохтпазирӣ баргардон шудааст. Бояд яке аз ин вожаҳо ҳамчун истилоҳ қабул карда шавад.

Истилоҳҳои иқтисодии бекурбшавӣ аз пешванди бе-, исми қурб, феъли ёвари шудан ва пасванди –ӣ таркиб ёфта, ба маъни пастшавии арзиши асъор ба кор бурда мешавад.

Азнавбаҳодиҳӣ ҳамчун истилоҳи иқтисодӣ ба маъни “аznabahodihii doroiҳo va uhdadoriҳo” [236,85] корбаст мегардад ва аз ибораи вобастагии **аз нав баҳо додан** таркиб ёфтааст.

Дар соҳаи иқтисодиёт истилоҳоти “фонд+sоз+ӣ, муттаҳид+sоз+ӣ, маблағ+гузор+ӣ” корбаст мегардад, ки ду давраи калимасозиро аз сар гузаронидааст. Истилоҳи маблағгузорӣ дар сарчашмаҳо чунин тафсир шудааст:

1) **Маблағгузории** такрории қарз дар санаи пардохт ва ё то ин сана ҳамчун мафҳуми Refunding ва дар ҳолатҳои муайян - маблағгузории такрории пешакӣ (prerefunding).

2) **Сармоягузорӣ** ё фонди захира барои дар оянда бо нафақа ва пардохтҳои иҷтимоӣ таъмин намудан. Фондсозӣ – интиқоли дорои корфармо ба дигар ширкати аз он новобаста (фонд), ба мақсади дар оянда таъмини уҳдадориҳои пардохти нафақа.

Вожаи **ҳадаф+манд+sоз+ӣ** аз чор ҷузъ иборат буда, ба маъни “муқаррар намудани меъёрҳои мақсад ва танзими афзоиши ҳачми пул дар муомилот ва қарз, ки бонки марказӣ дар сиёсати худ ба роҳ мемонад. Ин яке аз усулҳои муфиди мубориза бар зидди таваррум мебошад [236,235] ” Истилоҳи мазкур камистеъмол мебошад.

Вожаи **ҳидмат+она** аз исми **ҳидмат** ва пасванди муштараквазифаи – она таркиб ёфта, дорои чунин маъно мебошад: “Ҳаққи меҳнати пулии коргарон дар намуди музди кор ва мукофотпулиҳо, ки аз рӯи миқдор ва

сифати меҳнат дода мешавад” [236,232]. Бо истилоҳи хидматона ибораистилоҳи **хидматонаи бонк** низ сохта шудааст: “пардоҳт барои хизматрасониҳои бонк” [236,232].

Пайдоиш ва сарчашмаи истилоҳоти ҳар як миллат ин, пеш аз ҳама, забони милли мебошад. Забони тоҷикӣ ҳамчун забони қудратманд дар ташаккул ва рушди истилоҳоти иқтисодӣ низ муваффақ гардидааст. Имрӯз истилоҳоти зиёди иқтисодиро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар доираи имкониятҳои забони тоҷикӣ ба миён омадаанд. Чунончи, вожай омор ҳамчун истилоҳоти иқтисодӣ ба маъни “шумор, ҳисоб, ҳисобу китоб” корбаст мегардад. Бо вожай омор аз имконоти дохилии забони тоҷикӣ истифода бурда, ҷандин истилоҳоти иқтисодӣ сохта шудааст: **оморгар** он ки ҳисоби оморро ҷамъоварӣ, гурӯҳбандӣ ва баррасӣ мекунад, оморгир, баҳисобгиранда; **оморгир** он ки ба ҷамъоварии омор машғул аст; **оморгирӣ** амали ҷамъоварии омор; **оморӣ** мансуб ва марбути омор; истифодаи омор дар таҳияи коре: **иттилооти оморӣ, ҳисоби оморӣ, оморшинос ҳисобшинос**, он ки қобилият ва малакаи шумориданро дорад [222,29].

Дар фарҳангҳо истилоҳоти фаровонеро мушоҳида кардан мукин аст, ки тариқи усуљҳои истилоҳсозии забони тоҷикӣ сохта шудаанд: нарҳ+гузор+ӣ, нақд+ина, маблағ+гузарон+ӣ, маблағ+гузор+ӣ, пеш+пардоҳт, қурб+гузор+ӣ, қонун+и+гардон+ӣ, қарз+дор, кор+фармо, бар+қарор+кун+ӣ, дар+хост, сарват+манд, гувоҳ+нома, бонк+дор, соз+иш+нома, даст+ур+амал, нишон+дод, амонат+гузор, пас+андоз+гузор, сармоягузор, забон+хат, ваколат+нома, соҳиб+кор+ӣ, замина, қарор+дод, бор+фиристон+анда, пеш+музд, ҳам+арз+иш, шаҳодат+нома+и сахм, ченаки пулӣ, ичора+нома, шахси ваколат+дор, шахси имзо+кун+анда, шарт+номаи кафолат, шарт+номаи пас+андозии бонкӣ, ҳисоб+номаи шахсӣ, ҳисоб+нома, ҳисботи пеш+музд, ҳисоб+дории ду+гона, ҳам+гун+созии вом+баргҳои давлатӣ, талаб+номаи пардоҳтӣ ва ғ.

Истилоҳоти мавриди назар таҳти таъсири тарҷума ва ё зарурат дар хӯҷатҳо истифода гардида, барои доираи мутахассисон бештар мағҳуманд. Истилоҳоти ба ин монандро дар забони хӯҷатҳои расмии коргузорӣ ва лугатномаҳо бисёр дучор омадан мумкин аст. На ҳамаи ин истилоҳот дар забони адабии тоҷикӣ ҳазм шудаанд. Замони муайян лозим аст, ки то онҳо дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ мавқеи худро дарёбанд.

2.2.2. Вожа ва истилоҳоти иқтибосӣ

2.2.2.1. Иқтибоси вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ аз забони арабӣ

Раванди иқтибосшавии вожаҳо ва истилоҳот аз забонҳои гуногун ба забони тоҷикӣ ва ё баръакс аз забони тоҷикӣ ба забонҳои олам таърихи тулонӣ дорад, ки доир ба ин масъала забоншиносон пажуҳишҳои зиёде анҷом додаанд, вале доир ба иқтибосшавии истилоҳоти иқтисодӣ ба забони тоҷикӣ то ҳол таҳқиқоти мукаммали илмӣ вучуд надорад.

“Ташаккул ва инкишофи истилоҳоти забони тоҷикӣ ба ташаккул ва инкишофи забони адабии тоҷикӣ зич марбут аст. Аз ҳамин ҷиҳат, дар таркиби истилоҳоти мо дар баробари қалимаҳои аслӣ қалимаҳои иқтибосӣ, аз ҷумла, иқтибосҳои арабӣ ва русиву интернатсионалӣ бисёранд. Ин ҳолат ба шароити иҷтимоии ду давраи инкишофи забони адабии тоҷик алоқаманд мебошад” [141,48].

Бино ба маълумоти мавҷуда дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ аз ҳама бештар қалимаҳои арабӣ иқтибос шудаанд. Дар китоби “Забони адабии тоҷик” доир ба қалимаҳои иқтибосии арабӣ чунин маълумот оварда шудааст: “Протсесси ба таркиби луғавии забони тоҷикӣ дохил шудани қалима ва ибораҳои арабӣ аз асрҳои VII- VIII, аз давраи Эрону Осиёи Миёнаро истило кардани арабҳо сар карда то Революсияи Октябр давом намудааст” [144,25].

Агар ба таърихи ташаккули забону фарҳангӣ тоҷику араб дақиқтар нигарем, собиқаи таърихии иқтибосшавии вожаҳои арабӣ

ба забони мо аз ин ҳам қадимтар аст. Барои истилоҳ ва луғоти иқтисодӣ омили тиҷоратӣ муҳим мебошад, ки дар тули асрҳо аз забони арабӣ ба забони тоҷикӣ истилоҳоти иқтисодию идорӣ иқтибос шудаанд. То ҳол миқдори вожа ва истилоҳоти аз забони арабӣ иқтибосшуда мушаххас нест, vale дар замони истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон истилоҳоте дар истифода қарор гирифтанд, ки аслан арабӣ ё аз вожаҳои арабиу тоҷикӣ соҳташуда мебошанд. Аксари онҳо ба ҷойи қалимаҳои русиву аврупой мавриди истифода қарор гирифтаанд ва ин раванд то ҳол идома дорад.

Истилоҳоти иқтибосии арабиро аз ҷиҳати таркиб ба ду гурӯҳ ҷудо кардан мумкин аст: гурӯҳи аввал истилоҳоти иқтибосии арабӣ ё истилоҳоти аз вожаҳои аслии арабӣ соҳташуда ва гурӯҳи дуюм истилоҳоти иқтисодии арабии аз ҳамнишинии вожаҳои арабӣ ва тоҷикӣ таркибёфта.

Гурӯҳи аввалий истилоҳоти аз забони арабӣ иқтибосшуда собиқаи таърихии тулонӣ доранд ва садсолаҳо боз дар хидмати забони тоҷикӣ қарор доранд. Онҳоро на танҳо дар ҳуҷҷатҳои иқтисодии имрӯз дар истифода буда, ё луғатномаҳои муосири иқтисодӣ, балки дар осори илмию адабӣ ва ҳуҷҷатнигории қадимӣ дучор омадан мумкин аст. Чунончи: **тоҷир, амвол, қарз, байъ, дайн** ва ғайра.

Дар осори илмии иқтисодии забони муосир ва ҳуҷҷатҳои расмӣ, инчунин дар луғатномаҳо истилоҳоти зеринро дучор омадан мумкин аст: **фоиз, фоида, фоидай муассисон, фоидай муътадил, фаъолияти инҳисорӣ, фарқияти курб, таносуби асъор, тадқиқот, тавозун, тавозуни амонат, таваррум, содирот, омор, мусодира, мубодила, тавозун ва ғ.**

Таварруми муътадил. Аз ҳамнишинии ду вожаи арабӣ таркиб ёфтааст. Вожаи таваррум дар “Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ” чунин шарҳ дода шудааст: Таваррум 1. варам кардан. 2. бекурб (-и пул). [222,292] ва муътадил дар ҳадди эътидол, миёна: иқлими

муътадил. 2 . мутаносиб, мувофиқ. 3. муътадилона; мувофиқи меъёр, ба таври бояду шояд. [222,873]. Дар “Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ”: “**таварруми муъдалил** - навъи таваррум аз лиҳози суръати афзоиши нарҳҳо, вақте ки афзоиши нарҳ камтар аз 20% дар як солро ташкили медиҳад (қурби пул қариб бетағийр мемонад)” [236,233]. Вожай асъор арабӣ буда, дар соҳаи иқтисод серистеъмол аст ва чунин шарҳ ёфтааст: “Воҳиди пул, ки асоси соҳтори пулии мамлакатеро ташкил медиҳад (мас., сомонӣ дар Тоҷикистон): асъори миллӣ. 2. пулҳои хориҷӣ, ки дар ҳисобу китоби байни давлатҳо ба кор меравад (мас., доллари американӣ), арз” [221,89].

Бо вожай арабии асъор дар иқтисодиёт истилоҳибораҳои асъори амонатӣ, асъори асосӣ, асъорҳои бо мақсадҳои андозбандӣ истифодашаванда, асъори ғайри қобили табдил, асъори захиравӣ, асъори калидӣ, асъори қисман табдилшаванда, асъори миллӣ, асъори муомила, асъори табдилпазир, асъори устувор, асъори Чумҳурии Тоҷикистон, асъори хориҷӣ, асъори эҳтиётий [236,266] корбаст мегарданд, аксарият тарҷумаи таҳтуллафзии истилоҳоти русӣ-байнамилалӣ мебошанд.

Вожай байъона арабӣ буда, ба маънои “як миқдор пule, ки дар вақти муомила пешакӣ ба соҳиби мол медиҳад, пешбаҳо, пешпардоҳт” [221,124] истифода мегардад.

Бақия вожай арабист ва дорои чунин маънист: “монда, бозмонда; бοқимонда, мобақӣ; **бақияи** пул зиёдатии пул, пули бοқимонда баъди хариди чизе” [221, 125].

Забони арабӣ дар тули дусад соли ҳукмронии арабҳо мақоми худро дар тамоми соҳаҳои ҳаёт ба таври иҷборӣ ишғол карда буд, зоро тамоми осори илмиву адабӣ бо ин забон нигошта мешуданд ва ин маъниро забоншинос С. Назарзода чунин баён намудааст: “Забони арабӣ бошад дар ин муддат ба як забони тавонони илму адаби қишварҳои мағлуб мубаддал гардида буд ва аҳли илму дониш аз ҳар нажод ва ҳар сарзамин

осори худро бо ин забон навиштаанд [107,87]”. Дар ин давра бештари вожаҳои арабиро истилоҳот ташкил мекарданд. Ин раванд солиёни зиёд давом кард ва дар истилоҳоти иқтисодӣ низ вожаҳои арабӣ зиёд ба мушоҳида мерасанд: **кафил, кафолат, мизоч, муассисон, мубодила, музояда, муфлис** ва ғ.

Ҳамин тариқ, истилоҳоти иқтисодии арабиасос дар забони тоҷикӣ баробари истилоҳоти иқтибосии русиву байналмилай корbast мегарданд.

2.2.2.2. Вожа ва истилоҳоти иқтисодии аз забонҳои русиву аврупойи иқтибосгардида

Иқтибосшавии истилоҳот аз забонҳои русиву аврупой пас аз робитаҳои дучониба миёни Русия оғоз гардидааст. Натиҷаи муносибатҳои тиҷоратӣ миёни Русия ва Осиёи Миёна ба забони тоҷикӣ вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ аз забони русӣ ва тавассути забони русӣ аз забонҳои аврупой ворид мегарданд. Аз забонҳои аврупой бевосита ворид нагардидани истилоҳот, пеш аз ҳама, омилҳои ҷуғрофӣ ва набудани робитаи бевосита бо Аврупо будааст.

Донишманди тоҷик ва муҳаққики соҳа С. Ҳочиев андешаи худро дар бораи калимаву истилоҳоти иқтибосӣ аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба таври зайл баён кардааст: “То нимаи асри XIX калима ва ибораҳои русӣ-интернатсионалӣ дар забони адабии тоҷикӣ хеле кам кор фармуда мешуданд. Калима ва ибораҳои русӣ асосан аз охирҳои асри XIX сар карда, мунтазам ба забони тоҷикӣ дохил шудан гирифтанд ва дар ибтидои асри XX миқдорашон афзуд” [185,71].

Чунин раванд доимӣ набуда, баъдтар дар асри XX-XXI вазъият тағиیر меёбад, маҳсусан дар замоне, ки доираи шабакаи ҷаҳонии Интернет густариш пайдо карда истодааст, истилоҳоти иқтисодӣ бевосита аз забонҳои аврупой ва ё тавассути забони русӣ ба забони тоҷикӣ ворид гардида истодаанд.

Воридшавии истилоҳоти иқтисодии иқтибосӣ вобаста ба шароити иҷтимоиву иқтисодӣ сурат мегирад. Агар ба давраҳои таърихии такомули қабати лексикии забони тоҷикӣ рӯ орем, дар баробари пешравии вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ ва ғайра истилоҳоти нави иқтисодӣ ба вучуд омада, ниёзмандонро таъмин мекунанд. Дар замони истиқлол низ дигаргуниҳо дар соҳаи иқтисод ба мушоҳида мерасад. Низоми мавҷудаи замони Шуравӣ аз байн меравад ва низоми сармоядорӣ ва иқтисоди бозорӣ ба вучуд меояд, ки таҳти таъсири он ба забони тоҷикӣ вожа ва истилоҳоти русиву аврупойӣ ва истилоҳоти байналмилалии иқтисодӣ ворид мегардад.

Аз ин ҷиҳат, метавон вожаву истилоҳоти иқтибосии иқтисодиро аз рӯйи мундариҷа, таркиб ва мавқеи корбурдашон ба ду гурӯҳ дастабандӣ кард: гурӯҳи аввал истилоҳоти иқтисодии иқтибосӣ; гуруҳи дувум истилоҳоти иқтисодии аз вожаҳои тоҷикӣ ва русиву аврупойӣ таркибёфта;

Воридшавии истилоҳоти иқтибосии иқтисодӣ раванди идомаёбанд ба буда, таҳти таъсири омилҳои забонӣ ва ғайризабонӣ сурат гирифтааст. Як гурӯҳ истилоҳоти иқтибосгардида тарҷума шудаанд ва ё дар асоси вожаҳои иқтибосии русиву аврупойӣ истилоҳоти нав соҳта шудаанд. Барои муайян кардани баромади ин гурӯҳи истилоҳот замон ва шароити таърихири ба ҳисоб гирифтани лозим.

Истилоҳоти иқтисодӣ, ки аз забонҳои русиву аврупойӣ иқтибос шудаанд, айнан ва бетағиҳир мавриди истифода қарор мегиранд, зоро гуна ва ё тарҷумай онҳо ҳанӯз дар забони тоҷикӣ вучуд надорад. Сарчашмаи ташаккул ва иқтибосшавии онҳо таҳаввулоти техникую фарҳангӣ ва иқтисоди пешрафтаи Farb ба ҳисоб рафта, раванди иқтибосшавӣ ба забони тоҷикӣ қатъ намегардад, балки таҳти таъсири рушди муносибатҳои тиҷориву иқтисодӣ такомул ёфта истодааст. Воситаҳои иқтибосшавӣ агар замони пештар маҳдудтар буд, айни

замон қарид монеае вучуд надорад. Яке аз воситаҳои сермаҳсули иқтибосшавӣ шабакаи ҷаҳонии Интернет ба ҳисоб меравад, ки тавассути он ҳазорҳо вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ ба забони тоҷикӣ ворид мегарданд.

Дар луғатномаву фарҳангҳо истилоҳоти иқтибосии русиву байналмилалии зиёдеро мушоҳида мекунем, ки имрӯз дар иқтисодиёт серистеъмоланд: **Сенораж** (даромад аз интишори пул) – сеньораж; **Синдикатҳои бонкӣ** - банковские синдикаты [236,328]; **СПОТ** - қурби ивазкунӣ - СПОТ- обменный курс [236,329]; **Тезавратсия**; титризатсия (аз ҷониби муассисаи кредитор ба муомилот баровардани коғазҳои қиматнок ҳамчун санади моликият) [236,336]; **Тонтина** (гурӯҳи амонатгузорони синну соли мухталиф, ки дар дохили он саҳми аъзои фавтида дар ихтиёри боқимондагон мемонад) - тонтина [236,336]; **Трейдинг**, амалиёти тиҷоратӣ - трейдинг, торговая операция [236,336]; **Факторинг** (бо нархи арzon аз ҷониби бонк ҳаридани талабҳои пардохтии корхона ва сипас тавассути ин амал руёндани маблағи қарз) - факторинг [236,338]; **Флоат** (фарқияти байни маблағи амонатҳои нақдгардида ва маблағи амонатҳои воқеан ба суратҳисобҳои бонкӣ воридшуда) - флоат [236,339]; **Эквайринг** (ҳисоббаробаркуниҳо, ки бо истифодаи аз kortҳои бонкӣ гузаронида мешаванд) - эквайринг [236,356] ва т.

Ба гурӯҳи дуюм вожа ва истилоҳоти иқтибосии русиву аврупой мансубанд, ки аз ду унсур ва ё ду қалимаи мустақил таркиб ёфтаанд. Як ҷузъи истилоҳоти иқтибосиро қалимаҳои аслии тоҷикӣ ё арабӣ ташкил медиҳанд ва ҷузъи дигари онҳоро вожаҳои иқтибосии русиву аврупой ташкил медиҳанд, ки то ҳол тарҷума ё муодили худро дар забони тоҷикӣ наёфтаанд. Чунончи: **арбитражи асъор-р+a, блоки асъорӣ-р+a, амалиёти венчурӣ- а+a, фармоиши дискретсионӣ-т+r:**

Арбитражи асъор - амалиёте, ки ҳарид ё фурӯши асъор бо асъори мувофиқ бо мақсади ба даст овардани фоида аз ҳисоби фарқи қурби

асъор, дар бозорҳои гуногуни асъор (фазоб, маконӣ) ё дар тули давраҳои муайян ба таври омехта анҷом дода мешавад [226,71].

Блоки асъорӣ / блоки арзӣ- гурӯҳи якчанд давлатҳо, ки мақсадашон ба вучуд овардани гегемонияи асъор, сиёсати ягонаи асъор нисбат ба мамлакатҳои дигар мебошад [226,71].

Амалиёти венчурӣ. Венчурӣ калимаи англисӣ буда, корхонаи хатардошта- амалиёти пулӣ, амалиёт бо коғазҳои қиматнок, ки ба қарздиҳӣ ва маблағгузорӣ ба технологияи нав, таҳқиқоти илмӣ ва коркард, дар амал татбиқ намудани ихтирооту истифодадиҳӣ вобаста мебошад. Чунин амалиёт асосан аз ҷониби бонкҳои инноватсионӣ сурат мегиранд ва хатари калон доранд [226,76-77];

Фармоиши дискретсионӣ- фармоише, ки ба намоянда ва ё ширкати миёнарави ба қайд гирифташуда ҳуқуқ медиҳад, ки барои аз номи мизоҷ нисбати интихоби коғази қиматноки харидашаванда ва миқдори коғазҳои қиматнок қарор қабул қунад, инчунин оид ба хариду фурӯш низ [226,143].

Дар забони тоҷикӣ дар соҳаи иқтисодиёт истилоҳоти фаровонеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки бунёди асосиашон вожаи иқтибосӣ буда, истилоҳибораҳои зиёде соҳта шудаанд, ки имрӯз дар ин соҳа корбаст мегарданд: **консернҳои бонкӣ, kortxои бонкӣ, картелҳои бонкӣ, бонки тиҷоратӣ, биржай фондӣ** ва ғ.

Вожаҳои аз забонҳои русиву аврупой иқтибосшуда дар низоми иқтисодии мо серистеъмоланд. Азбаски ифодакунандай падидаҳои нав ва дастовардҳои иқтисодии замони муосир мебошанд, тарҷума ва тафсирӣ онҳо доимо идома дорад. Сабаби серистеъмол гардиданӣ ин гурӯҳи истилоҳот дар он аст, ки низоми иқтисодии мо бо иқтисоди ҷаҳон дар робита қарор дорад. Мо низ ба низоми ягонаи бозори ҷаҳонӣ ворид гардида, доимо аз пешравиҳои иқтисодии ҷаҳони муосир бархурдорем.

2.3. Тасниф ва таҳлили соҳтории вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ

2.3.1. Матолиби муқаддимавӣ

Хуччатҳои меъёрии иқтисодӣ бо назардошти вижагиҳои сарфии он то ҳол мавриди пажуҳиш қарор нагирифтаанд. Баррасии хусусиятҳои сарфии ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ дар асоси таҳлили вижагиҳои ҳиссаҳои нутқ сурат мегирад. Чи тавре маълум аст, пажуҳиши хусусиятҳои дастурии забони тоҷикӣ дар асоси осори назмиву насрӣ барвакӯт оғоз гардида, дар пажуҳишҳои забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ мушоҳида мешаванд. Хусусиятҳои сарфии забони тоҷикӣ собиқаи таърихӣ дошта, ҳанӯз дар асрҳои миёна, ҳатто пештар ҳам доир ба вижагиҳои сарфии забони форсии тоҷикӣ маълумотҳои илмӣ вучуд дошт.

Бино ба маълумоти Д. Хоҷаев ниёғони мо доир ба хусусиятҳои дастурии забони форсии тоҷикӣ маълумоти илмӣ додаанд ва дар асоси мисолҳои мушахҳас монандӣ ва фарқияти соҳториву маъноии онҳоро муайян кардаанд. Чунончи, Абуалӣ ибни Сино дар “Донишнома” доир ба категорияи ҷамъбандӣ дар исм чунин меорад: “Бояд дониста ояд, ки лафз ду гуна бувад: якero муфрад хонанд, чунон ки гӯйи: “Зайд” ва “Муҳаммад” ва чунон ки гӯйи “мардум” ва “доно” ва якero мураккаб ва муаллаф хонанд, чунон ки гӯйи “мардум доност” ё гӯйи “мардум доно” ва то ҳоли лафзҳои муфрад дониста наояд, ҳоли лафзҳои мураккаб дониста наояд” [177,29].

Баррасии хусусиятҳои дастурии забон дар осори илмии Ибни Сино дақиқ карда шудааст, ки аз қадимӣ ва собиқадор будани таҳқиқи масъалаҳои марбут ба дастуриро нишон медиҳад. Агар осори илмии ба забоншиносӣ бахшидаи Абуалӣ ибни Синоро пурра ба ҳисоб гирем, Сино хусусиятҳои сарфии забонро таҳлил карда, ҳулосаҳои ҷолиб баровардааст. Д. Хоҷаев роҷеъ ба ин масъала андешаи худро чунин баён намудааст: “Дар тавзеҳот Абуалӣ ибни Сино тафовуту ҳосияти барҷастаи ҳиссаҳои мустақил ва ёридиҳандай нутқро бисёр равшану мушахҳас арзёбӣ кардааст” [177,31].

Ҳарчанд дар замони пеш аз даврони Шӯравӣ забоншиносӣ ҳамчун як бахши илми алоҳида амал намекард, vale донишмандону адабон доир ба вижагиҳои овозшиносӣ, лексикӣ, калимасозӣ, сарфу наҳв дар осори илмии хеш ишораҳо кардаанд. Дар ин самт хизмати Насируддини Тӯсӣ, Носири Ҳусрав, Ҳоча Ҳасани Нисорӣ ва чанде дигарон назарраст аст.

Дар ибтидои садаи XX як зумра донишмандон ба вижагиҳои дастурии забони тоҷикӣ таваҷҷуҳ карда, асарҳои арзишмандеро манзури ҳаводорони забони тоҷикӣ кардаанд. Аз ҷумла, Саидризо Ализодаи Самарқандӣ ва Абдурауфи Фитрат дар китобҳои худ ҳиссаҳои нутқро тасниф намудаанд. Онҳо бештар ба таснифоти олимони русиву аврупойӣ такя карда, ҳиссаҳои нутқро вобаста ба вазифа ва сохту маъно шарҳ додаанд. “Аввалин китоби дарсӣ бо унвони “Сарфу наҳви забони тоҷикӣ” барои мактабҳои ибтидой ва миёнаи тоҷикӣ аз тарафи Саидризо Ализодаи Самарқандӣ дар соли 1926 ба табъ расонида шуд” [6,95-96].

Баррасии вижагиҳои дастурии забони тоҷикӣ дар асари Н. Маъсумӣ дар асоси осори насрӣ анҷом дода шудааст. Дар ин асар ҷанбаъҳои назарии масъалаҳои пажуҳишшаванд мавриди таваҷҷуҳ қарор гирифтааст. Н. Маъсумӣ дар баробари ин ҳусусиятҳои сарфии “Марғи судҳӯр”- и С. Айниро таҳқиқ намуда, доир ба исм, сифат, ҷонишин, феъл, ва тарзи истифодаи ҳиссаҳои ёвари нутқ маълумот додааст [86].

С. Ҳочиев дар асоси асари Мирзо Сироҷи Ҳаким “Туҳафи аҳли Бухоро” таҳқиқот анҷом дода, ҳусусиятҳои дастурии асарро таҳлил кардааст. Махсусан рисолаи ў “Забони адабии тоҷикӣ дар ибтидои асри XX”, ки боби сеюми он “Ҳусусиятҳои морфологии забони “Туҳафи аҳли Бухоро” ном дорад, дар бораи ҳусусиятҳои сарфии асар маълумот медиҳад. Таҳлили С. Ҳочиев аз рӯйи анъанаи таҳқиқ сурат гирифта, дар фаслҳои алоҳида доир ба исм, категорияи ҷамъбандӣ

дар исм, суффиксҳои исмсоз, ифодаи категорияи номуайянӣ ва дигар вижагиҳои исм дар асоси мисолҳои асар маълумот додааст. Доир ба сифат, шумора, феъл ва дигар ҳиссаҳои нутқ маълумоти зиёд дода шудааст [185,96].

Таҳқиқи хусусиятҳои дастурии ҳуччатҳо дар забоншиносии русиву аврупой пештар оғоз гардида, дар Тоҷикистон ба ин мавзӯъ солҳои охир рӯ овардаанд. Таҳқиқи воҳидҳои забонӣ аз лиҳози вижагиҳои вожагонӣ барои ошкор кардани хусусиятҳои забонии ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ кофӣ нест, зоро калимаҳо ба гайр аз он ки соҳту маъно доранд, истилоҳоти соҳавӣ шуда метавонанд, дар қисми сарф ҳамчун ҳиссаи нутқ корбаст мешаванд. Аз ин рӯ, таҳлили матнҳои иқтисодӣ дар асоси ҳиссаҳои нутқ низ зарур мебошад. Шароити таъриҳӣ имкон фароҳам овардааст, ки ҳуччатҳои коргузории соҳаи иқтисод ба забони тоҷикӣ сурат гирад. Ҳангоми таҳлили онҳо бояд вижагиҳои сарфии онҳо ба ҳисоб гирифта шавад ва барои дар шакли дурусту саҳех истифода кардани онҳо заминай илмӣ ва методӣ фароҳам гардад. Воҳидҳои забон бояд бо назардошти хусусиятҳои сарфии худ мавриди истифода қарор гиранд. Дар сурати аз ин арзиш огоҳӣ надоштан ва риоя накардани меъёру қоидаҳои муқараргардидаи дастурӣ маълумоти дар ҳуччатҳо ва лугатномаҳо дарҷгардида нодуруст ва бо ғалату хатоҳо банду баст мегарданд.

Таҳлили ҳиссаинутқии ҳуччатҳои иқтисодӣ дар таърихи забоншиносии тоҷик то имрӯз ба мушоҳида намерасад. Муҳаққиқи чавон Ш. Бобомуродов бори нахуст дар асоси ҳуччатҳои соҳаи маориф таҳқиқот анҷом дода, вижагиҳои сарфии ҳуччатҳои коргузории соҳаи маорифро баррасӣ кардааст. Мавсуф доир ба матни ҳуччатҳо, ки аз матни асарҳои бадеӣ бо вижагиҳои услубии худ фарқ доранд, чунин менигорад: “Ба баррасии вижагиҳои матнҳои ҳуччат оғоз карда, қайд кардан лозим аст, ки воҳидҳои морфологӣ мустақил нестанд, онҳо дар таркиби калимаҳо омада, ба ҳамин восита зоҳир

мешаванд, vale bo вуҷуди вобастагӣ az қалима онҳо хусусияти хоси услубии худро доранд” [19,130].

Тасниф ҳиссаҳои нутқ бори нахуст ба олимони Юнони қадим нисбат дода мешавад, vale дар забоншиносии тоҷикӣ kī бори аввал ба таснифи ҳиссаҳои нутқ rӯй овардааст, мушаххас нест. Дар асоси қалимаҳои дар таркиби луғавии забон мавҷудбуда, онҳоро ба ҳиссаҳои нутқ тақсим мекунанд, ҳамзамон ҳиссаҳои мустақилмаъни нутқро ба ҳиссаҳои номӣ ва феълӣ чудо намудаанд. Дар аксарияти забонҳои мавҷуда ин якson буда, дар баробари ин онҳоро ба ҳиссаҳои ёвар ва мустақил низ гурӯҳбандӣ мекунанд. Ба ҳиссаҳои номии нутқ ва дигар гурӯҳҳо тасниф кардани ҳиссаҳои нутқ ва навиштани дастурҳои зиёди сарфию наҳвӣ дар забони тоҷикӣ собиқаи таъриҳӣ доранд. Ин албатта, як тарафи масъала аст, ҷиҳати дигар ва муҳимми мавзуи баҳси мо таҳқиқи ҳиссаҳои нутқ, аз ҷумла ҳиссаҳои номии нутқ ба ҳисоб меравад, ки бидуни тавсиф ва таҳлили назариявии онҳо истифодаи дуруст ва мувоғики онҳо дар ҳуччатҳои расмии иқтисодӣ гайриимкон аст. Зоро ба вазифа ва моҳияти дастурии онҳо сарфаҳм нарафта, услуби истифода ва корбурди онҳо дар ҳуччатҳои иқтисодӣ бесамар аст.

Таҳқиқи ҳиссаҳои номии нутқ az ҷониби ҳам муҳаққиқони ватанӣ ва ҳам хориҷӣ сурат гирифтааст. Бо он ки таърихи таҳқиқи ҳиссаҳои нутқ хеле қадимӣ аст, vale ба таври низомманд баррасӣ кардани ҳиссаҳои нутқи забони тоҷикӣ маҳз дар замони Шуравӣ оғоз гардид.

Доир ба ҳиссаҳои номии нутқ Б. Ниёзмаҳмадов, Ш. Ниёзӣ, Ш. Рустамов ва ҷанде дигар az забоншиносон таҳқиқ анҷом дода, доир ба алломатҳои морфологии исм, сифат, шумора, ҷонишин маълумоти муғассал додаанд. Дар мавриди таҳлили хусусиятҳои сарфии ҳиссаҳои номии нутқ аксари онҳо андешаи яхела доранд. Ба андешаи Б. Ниёзмаҳмадов қалимаҳои забонро az rӯйи вазифаи наҳвиашон ба

хиссаҳои нутқ ҷудо кардан нодуруст аст. Бояд ҷиҳатҳои маъноии қалимаҳоро ба назар гирифт.

Барои мушаҳҳас кардани ҷойгоҳи ифодаи феъл дар матни ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ таҳқиқи феъл, зарф ва ҳиссаҳои ёвари нутқ аҳаммияти назариявию амалӣ доранд. “Категорияи грамматикии феъл дар забони адабии муосири тоҷикӣ яке аз бобҳои муҳимми морфология мебошад, ки ба он тарзҳои ифодаи фикр, маънӣ ва шаклҳои гуногуни грамматикӣ вобастагии зич доранд” [83,64].

Ҷанбаҳои назарии таҳқиқи ҳӯҷатҳои меъёрии иқтисодӣ мавзуи нави таҳқиқ буда, хусусиятҳои вожагониву сарфии он дар асоси таҷрибаи таҳқиқотии забоншиносони ватаниву ҳориҷӣ сурат мегирад. Таҷрибаи таҳқиқи воҳидҳои вожагонӣ ва вижагии сарфии забони тоҷикӣ дар тули таъриҳ дар асоси маводи осори бадеӣ собит мекунад, ки асосҳои назарии таҳқиқи матни ҳӯҷатҳо бо дигар маводҳои то имрӯз таҳқиқшуда як мебошанд. Ба ҳисоб гирифтани услуби ниғориши ҳӯҷатҳо муҳим аст. Таҳқиқи забони ҳӯҷатҳои расмию коргузорӣ самти нав дар забонишинсии тоҷик ба ҳисоб меравад, ки аз ҷониби муҳаққиқон оғоз гардидааст. Ҳадафи таҳқиқи забони ҳӯҷатҳо, вижагиҳои вожагониву сарғӣ ва соҳтории онҳо, ба тартиб даровардан ва суфтаву коромад кардани забон ва услуби ниғориши ҳӯҷатҳои расмию коргузорӣ, аз он ҷумла ҳӯҷатҳои иқтисодӣ мебошад.

Вожасозӣ яке аз роҳҳои такомули таркиби луғавии забон ба ҳисоб рафта, ғановатмандии луғавии забони адабиро таъмин мекунад. Таҳқиқи вожасозӣ дар забоншиносии тоҷик ва забоншиносии умумӣ, аз ҷумла забоншиносии рус собиқаи таъриҳӣ дорад. Муҳаққиқони соҳаи забон хеле барвакт ба ин масъала таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир намуда, зарурати таҳқиқи онро таъкид кардаанд. Аз ҷумла, роҷеъ ба ин масъала забоншиносони тоҷик солҳои 50- уми асри гузашта Ш. Ниёзӣ [112] ва минбаъд соҳои 60- 70- ум М. Муҳаммадиев [97], Ш.

Рустамов [138] доир ба вожасозӣ ва роҳу воситаҳои он мақола ва рисолаҳои алоҳида навиштаанд.

Роҳу воситаҳои вожасозӣ асосан ба вожаҳо даҳл доранд, ҳамзамон онҳо ба истилоҳот низ рабт мегиранд. Истилоҳот низ аз ҳисоби реша ё асос бо иловаи пасванду пешванд ва ё дар натиҷаи васлшавии ду вожа сохта мешаванд. Истилоҳоти таркибӣ аз ҳамнишинии чанд вожа ва ё ду вожа ба вучуд меоянд. Принсипи вожасозӣ ва истилоҳсозӣ аз лиҳози соҳтор як хел аст, вале дар соҳтани истилоҳот якчанд қоида ва муқаррарот мавҷуд аст, ки риоя накардани он сабаби нодуруст ва номафҳум сохта шудан ва дар истифода қарор гирифтани истилоҳот мегарданд.

Истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ собиқаи таъриҳӣ дорад. Ҳанӯз бузургони илми тоҷик барои соҳтани истилоҳоти соҳавӣ кӯшиш карда буданд. Яке аз ҷунин донишмандон Абуалӣ ибни Сино мебошад. Ғайр аз ин, истилоҳсозӣ дар соҳаи иқтисоди ҳусусияти ҳалқӣ низ дорад, зеро ниёзи иқтисодии инсон баробари инсон ба вучуд омадааст. Ниёғони мо чанд садсола пеш аввалин истилоҳоти иқтисодиро соҳтаанд, ки мо намунаи онро дар ҳуҷҷатҳои замони ҳукмронии ҳокими Суғд Девштич мушоҳида мекунем. Дар адабиёти классикии форсу тоҷик ҳамчун як бахши фаъолияти инсон истилоҳоти иқтисодӣ мавриди истифода қарор дошт. Ин маъниро акдемик М. Шукуров ҷунин шарҳ додааст: “Яке аз шартҳои меъёри илмии истилоҳсозӣ ин аст, ки аввал роҳҳои асосии истилоҳсозии ҳалқӣ ва классикиро муайян кардан лозим аст. Мо бояд аввал донем, ки ҳалқи тоҷик бо қадом роҳҳо истилоҳ месоҳт...” [202, 7].

Забоншинос Ш. Рустамов бар он ақида аст, ки бояд дар интиҳоб ва корбурди истилоҳот аз имконоти доҳилии забон истифода намуд: “Қоиди интиҳоб ва эҷоди истилоҳ ҷунин аст: аввал аз имконоти доҳилии ҳуди забон пурра истифода карда, сонӣ дар мавридҳои зарурӣ аз дигар сарчашмаҳо, аз ҷумла, аз забонҳои дигар истилоҳотро

иқтибос мекунанд. Албатта, ба имконоти дохилӣ истифодаи истилоҳоти мавҷуда, ҳамчун истилоҳ қабул кардани калимаҳои муқаррарӣ, бо яке аз маънояш ба доираи истилоҳ кашидани калима, усуслу қолабҳои истилоҳсозӣ дохил мешаванд” [138,49-50].

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки истилоҳоти соҳаи иқтисод то ҳанӯз ба таври диқиқ мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст ва ҷиҳатҳои соҳторио маънои он таҳқиқ карда нашудаанд. Бо вучуди он ки дар осори қадимӣ ва имрӯзаи забонамон истилоҳоти зиёде ба мушоҳида мерасад, ин раванд минбаъд ташаккул ёфта, дар замони истиқлоли кишвар луғатномаҳои зиёде ба нашр расида бошанд ҳам, vale tаснифи истилоҳоти иқтисодӣ то ҳанӯз анҷом дода нашудааст. Махсусан дар соҳтори ҳуҷҷатгузории мо, ки дар сатҳи корхонаҳои давлатӣ ба роҳ монда шудааст, ҷиҳатҳои лингвистии истилоҳоти соҳаи иқтисод ниёз ба баррасии илмӣ дорад.

Истилоҳоти дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод истифодагардида қисман кухнашуда буда, таҳти таъсири забонҳои дигар монда қобили истифода нестанд ва дар таркиби ҷумлаи дар матнҳо истифодашаванда мушкилоти имлой, маънӣ ва услубӣ эҷод мекунанд. Масалан, истилоҳи сӯѓурта, ки аз страховкаи русӣ гирифта шудааст. Бо вучуди он ки ба ҷойи он истилоҳи **бима** қабул карда шуд, vale то ҳанӯз дар бештари ҳуҷҷатҳо калимаи сӯѓурта истифода мешавад. Қисмати дигари истилоҳот нав ба забон ворид шудаанд, ки барои фаҳми онҳо низ дар сатҳҳои гуногун мушкилот ба вучуд меояд, махсусан барои мизочони бонкҳо ва ё дигар қишири аҳолӣ, ки дониши иқтисодии комил надоранд. Масалан, истилоҳоти дар ҳуҷҷатгузории бонкҳо истифодашаванда: **овердрафт, ипотека** ва амсоли инҳо. Инчунин баъзе истилоҳот ба тағйироти фонетикӣ дучор гардида, дар бештари маврид ғалат ба кор мераванд. Барои ҳалли ин гуна проблемаҳои бамиёномада, таҳқиқи истилоҳот дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод заруранд.

Истилоҳоти иқтисодӣ мисли истилоҳоти соҳаҳои дигар аз лиҳози соҳтор як хел мебошанд, вале дар доираи истифода ва ҷиҳатҳои татбиқии онҳо то андозае тафовут ба назар мерасад. Бо он формулаи таснифи соҳтории истилоҳот кайҳо дар илми забоншиносӣ қашф шуда, татбиқ мегардад, вале истилоҳоти иқтисодӣ бо сабаби аз забонҳои дигар иқтибос гардидани истилоҳот гоҳо вижагиҳои фонетикӣ ва лексикию морфологии забонҳои дигарро дар ҳуд инъикос мекунанд. Аз ин рӯ, ҳангоми таснифи соҳтори истилоҳоти иқтисодӣ ин масъаларо бояд ба назар гирифт. Истилоҳоти иқтисодӣ низ аз ҷиҳати соҳт сода, соҳта, мураккаб ва таркибӣ мешаванд.

2.3.2. Вожа ва истилоҳоти сода

Истилоҳоти сода маънои мушаххасро ифода карда, ба онҳо истифодаи пешванду пасванд ё дигар воситаҳои забонӣ хос нест. Аз ин рӯ, истифодаи онҳо дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ҳеле мувоғиқ ва бидуни мушкилӣ роҳандозӣ мегардад.

Раванди истилоҳшавии вожаҳо дурудароз аст. На ҳар вожа метавонад ба истилоҳ табдил ёбад ва ё истилоҳ дар заминаи ҳушку ҳолӣ соҳта намешавад. Мавҷудияти роҳҳои истилоҳсозӣ заминаи аслии ба вучуд омадани истилоҳ пояи илмӣ - профессионалиӣ доштани мағҳуми истилоҳшаванда аст.

Заминаи аслии истилоҳшавии калимаҳои сода қашфиёти илмӣ, ба вучуд омадани соҳаҳои нави илмӣ- техникӣ, зуҳури технологияи нав ва амсоли инҳо мебошанд. Масалан, истилоҳи **бонк**. Ин истилоҳ дар дигар соҳаҳо низ истифода мегардад. Масалан, имрӯз мегӯянд: **бонки лексияҳо**, вале ин истилоҳи соҳаи маориф буда наметавонад, шояд бо мурури вақт шавад. Ин ҷо танҳо нисбатдиҳӣ вучуд дорад.

Истилоҳоти сода ба ҷузъҳои морфологӣ тақсим намешаванд, аксар олимон дар мавриди истилоҳҳои сода андешаи яксон доранд, ки истилоҳоти сода бо роҳи лексикӣ-семантиկӣ соҳта мешаванд. Истилоҳоти сода сарчашмаи ягонаи пайдоиш надоранд ва замони

истилоҳшавии онҳо низ мушаххас нест. Аломати асосӣ ва фарқунандай истилоҳоти содаи иқтисодӣ аз як реша иборат будани онҳост. Мисол: **пул, қарз, бучет, асьор, андоз, омор**, ва ғайра. Ҳусусияти дигари истилоҳоти сода ин аст, ки барои истифодаи мафҳуми оддӣ мувофиқ ва фаҳмо мебошанд. Дар истилоҳоти содаи иқтисодӣ, ки аз забонҳои дигар иқтибос шудаанд, гоҳо гунанокиро мушоҳида кардан мумкин аст. Чунончи: кредит/ қарз / зайдем, бухгалтер / муҳосиб, сугурта/ бима. Ин гуна истилоҳоти сода дар натиҷаи тарҷума ба вуҷуд омада, раванди устуворшавии яке аз гунаҳо идома дорад. Мисол **бланк** / Истифодаи бланкҳо раванди таҳияи хӯҷатро метезонад... / [243]; **бонк, гумрук, андоз** /...аз ҳадамоту идораҳои молия, бонк, гумрук, андоз ва дигар ҳадамоту идораҳо, инчунин аз ташкилотҳои хориҷӣ ва ҷамъиятий маълумоти оморӣ гирад ва истифода барад [243].

Истилоҳоти содаи соҳаи иқтисодиётро ҳам калимаҳои содаи аслӣ ва ҳам иқтибосӣ ташкил медиҳанд ва онҳо сарчашмаи асосӣ ва муҳимми соҳта шудани истилоҳоти мураккаб ва ибораистилоҳҳо мебошанд. Чунончи, биржа дар “Луғати муҳтасари истилоҳоти бонкдорӣ” чунин шарҳ ёфтааст: “Биржа – натанҳо ҷойи маҳсус барои анҷом додани додугирифт аст, балки низоми муайяни ташкили савдо мебошад, ки танҳо бо қоидаҳои маҳсус амал мекунад. Барои савдо дар биржа чун анъана қофазҳои қиматноке роҳ дода мешаванд, ки барои такомули бозор шароити доимӣ муҳайё намоянд”[236, 33].

Бо истилоҳи **биржа** истилоҳибораҳои **биржай асьор, биржай молӣ, биржай фондӣ** соҳта шудаанд, ки дар фаъолияти соҳаи иқтисодӣ корбаст мегарданд.

Вожаи дигар **васиқа** (вексель) мебошад, ки он ба маънои муносибатҳои пулию қарзӣ истифода мегардад. “Васиқа - ин уҳдадории қарзии хаттиест, ки ба дорандай он ҳуқуқи аз шахси васиқаро ба имзо расонда талаб кардани баргардонии ҳатмии маблағи дар васиқа

нишондодашударо пас аз таърихи муайян медиҳад. Навъҳои гуногуни васикаҳо арзи вучуд доранд” [236,33]; **vasika -kit.** аҳду паймони устувор; аҳднома. 2. **таър.** хуҷҷате, ки дар он ҳуқуқи моликияти касе ба чизе (*хусусан молу мулки гайриманқул*) қайд шудааст: **vasikaи замин,** **vasikaи ҳавлӣ;** **vasikaи кардан** [221,268]. Аз шарҳи маънои луғавии **vasika** маълум гардид, ки аз ҷиҳати решашиносӣ ба забони арабӣ мансуб буда, ҳамчун хуҷҷат таърихи кӯҳан дорад.

Дар луғати соҳавӣ бо ёрии **vasika** ибораистилоҳҳои зерин ба мушоҳида расиданд: **Васика** бо муҳлати муайяни пардоҳт аз давраи таҳия (вексель сроком платежа во столько-то времени от составления); **vasika** то муҳлати пардоҳт аз давраи супурда шудан (вексель сроком платежа во столько-то времени от предъявления); **vasikaи беном** (вексель на предъявителя); **vasikaи бо** муҳлати пешниҳод (вексель сроком по предъявлении); **vasikaи бонкӣ** (банковский вексель); **vasikaи давлатӣ** (государственный вексель); **vasikaи дорӣ** камбудии расмӣ (вексель с дефектом формы); **vasikaи интиқолӣ**, мубодилавӣ (переводной вексель); **vasikaи молиявӣ** (финансовый вексель); **vasikaи муҳлати пардоҳташ** дар рӯзи муайян (вексель сроком платежа на определенный день); **vasikaи оддӣ** (простой вексель); **vasikaи таҳлилшаванда** (аналитический вексель); **vasikaи тиҷоратӣ** (коммерческий вексель); **vasikaи дӯстӣ** (дружеские векселя); **vasikaҳои молӣ** (товарные векселя); **vasikaҳои хазинадорӣ** (казначейские векселя) [236,33].

Истилоҳоти содаи иқтисодӣ дар самтҳои гуногуни иқтисод ба кор мераванд: **гарав, дебит, динор, дирам, таҳиф, евро, замонат, захира ва ғайра.**

2.3.3. Вожа ва истилоҳоти соҳта

Истилоҳоти соҳта нисбат ба истилоҳоти сода дар хуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод бештар истифода мегарданд, зоро мағҳумҳои нави иқтисодӣ, ки дар натиҷаи таҳаввули иқтисодӣ ба вучуд омадаанд, ки бештар истилоҳоти иқтибосиро ташкил медиҳанд.

Ифода кардан он бо забони точикӣ ё бо тарҷумаи он соҳтани истилоҳоти навро тақозо мекунад. Бо вучуди соҳтани истилоҳоти зиёд то ҳол ин масъала ба пуррагӣ ҳал нагардидааст. Истилоҳоти зиёдеро мушоҳида кардан мумкин аст, ки то ҳол дар шакли ибтидойӣ, ё айнан аз забони хориҷӣ истифода мешаванд.

Истилоҳоти соҳта мувофиқи нишондоди забоншиносон бо роҳи морфологӣ, яъне бо ёрии пешванд ва пасвандҳо соҳта мешаванд. Истилоҳот бо сабаби дар доираи як соҳа маҳдуд будан, нисбати калимаҳо қобилияти камтари калимасозӣ доранд, заминаи асосии истилоҳсозӣ калимаҳои решагии забони точикӣ ба ҳисоб мераванд. Унсурҳои лугавии решагии забон барои истилоҳофаринӣ мусоид буда, қобилияти на як истилоҳ, балки соҳтани чанд истилоҳро доранд. Маҳз, пешвандҳо барои истилоҳоти соҳта нақши асосӣ дошта, дараҷаи корбурди онҳо ҳангоми истилоҳсозӣ гуногун аст. Пешвандҳои каммаҳсулу бемаҳсул низ вучуд доранд. Забоншиносон калимаҳои соҳтаро асосан чунин меҳисобанд, ки калима- асосе, ки ба морфемаҳо тақсим мешаванд, калимаҳои соҳтаменоманд. Истилоҳоти соҳта аз як ё якчанд морфема иборатанд.

Зикр кардан зарур аст, ки дар таснифоти истилоҳоти соҳта ё калимаҳои соҳта дар умум соҳтор ва қолаби ягона вучуд дорад. Бо пешвандҳо соҳта шудани истилоҳоти иқтисодӣ вобаста ба дараҷаи истеъмол ва тавоноии пешвандҳои забони точикӣ сурат мегирад. Пешванд ва пасвандҳо дар забони точикӣ аз ҷиҳати вазифаи дастурӣ калимасоз ва шаклсоз мешаванд. Пешвандҳои калимасоз қобилияти вожаофарӣ доранд. Онҳо бо ҷузъи маънодор васл гардида, вожаи нав месозанд. Вазифаи пешвандҳо соҳтани истилоҳот аст, вале имкони истилоҳсозии пешвандҳо якхела нест. На ҳамаи пешвандҳои забони точикӣ ҳангоми соҳтани истилоҳоти иқтисодӣ сермаҳсуланд. Сабаби сермаҳсул ва каммаҳсул будани пешвандҳо аз дараҷаи истеъмоли

онҳо вобаста аст. Масалан, пешвандҳои бо-, бар-, ба- серистеъмоланд ва дар сохтани истилоҳоти иқтисодӣ низ имкони бештар доранд, вале баъзе аз пешвандҳо дар забони муосири тоҷикӣ камистеъмол мебошанд. Имкони истилоҳсозии онҳо маҳдуд аст. Пешвандҳо бо сабаби маҳудидстеъмол шудан наметавонанд баробари пешвандҳои сермаҳсул фаъол бошанд. Ҳоло дараҷаи истилоҳсозии пешвандҳоро баррасӣ ҳоҳем кард:

Пешванди бар-. Пешванди бар- пешванди сермаҳсул буда, маънии ба боло, ба берун, ба рӯй, сатҳ ва қафоро ифода мекунад. Дар осори классикии мо дар шакли абар низ дар истеъмол будааст. Ҳамнишинии пешванди бар- бо калимаҳои мустақил барои равshan зохир гардидани маънои истилоҳот мусоидат мекунад. Истилоҳоти **бардошт**-выдержка [230,43].

Вожаи барзиёд дар асл ба маънои “аз ҳадди даркорӣ зиёд, зиёдатӣ” истеъмол мешавад. Бо ёрии вожаи барзиёд ибораистилоҳоти “**барзиёдии буҷет (профицит бюджета)** - барзиёдии даромад ва грантҳои буҷет нисбати хароҷоти он; **барзиёдии нақдинаи хазина** [217,29] мушоҳида гардиданд.

Пешванди бо-. Истилоҳоти иқтисодии бо пешванди бо- сохташуда: босамар /плодотворно [230,188].

Пешванди боз. Истилоҳоти иқтисодии бо пешванди боз- сохташуда: погашение - адо, адо кардан, бозпардоҳт, пардоҳт; долгов - адои карзҳо; государственных займов - пардоҳти вомҳои давлатӣ [6,190]; рефинансирование – маблагузории такрорӣ, **бозтамвил** [230,145];

Пешванди дар. Истилоҳоти иқтисодии бо пешванди дар- сохташуда: сверхдоходность - даромаднокии зиёд, судоварии барзиёд [230,251].

Даромад аз пешванди дар- ва асоси замони гузаштаи **омад** таркиб ёфта, ҳамчун истилоҳи иқтисодӣ ба чунин маъно корбаст мегардад:

“Маблағи пулие, ки корхона, ширкат, соҳибкор аз фурӯши амвол ва хизматрасонӣ ба даст овардааст; дарома аз фурӯши маҳсулот, даромад аз фуруши воситаҳои асосӣ аз савдо байни худ фарқ дорад” [236,68]. Бо вожаи даромад 14 ибораистилоҳи иқтисодӣ соҳта шудааст.

Вожаи **дарҳост** аз пешванди дар-ва феъли хостан таркиб ёфта, ба маънои “ҳоҳиш, талаб, илтимос, **дарҳост кардан** // **дарҳост намудан** талаб кардан, ҳоҳиш кардан, ҳоҳиши хаттӣ бо тақозои чизе, номаи расмӣ бо талаби чизе”[221,421] шарҳ ёфтааст. Бо вожаи **дарҳост** истилоҳибораҳои иқтисодии зерин соҳта шудаанд: дарҳости рақобат (безконкурирующий запрос); дарҳости кафолати бонкӣ (гарантированный доход банка); дарҳости маҷмӯй (совокупный запрос); дарҳости рақобатнок (конкурирующий запрос).

Ба воситаи пешванду пасвандҳо соҳта шудани истилоҳоти иқтисодӣ каммаҳсул буда, дар матнҳои ҳучҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод дучор меоянд.

Бо ёрии пешванду пасванд соҳта шудани истилоҳоти иқтисодӣ.

Дар ин қолаб соҳта шудани истилҳоти иқтисодӣ дар луғатномаҳои тоҷикӣ, дузабона ва ҷандзабона зиёд ба мушоҳида мерасанд. Чунончи: вожаи **бे+қурб+шав+ӣ** аз пешванди **бе-**, исми **қурб**, асоси замони ҳозираи феъли **шав(шудан)** ва пасванди муштараквазифаи –ӣ таркиб ёфта, имрӯз серистеъмол аст ва ба маънои зерин истифода мегардад: даврае, ки дар давоми он нарҳҳо боло мераванд ва қобилияти ҳаридории асъори миллӣ наст мешавад.

Вожаи **безътиборсозӣ** аз пешванди **бе-**, исми **эътибор**, асоси замони ҳозираи **соз –соҳтан** ва пасванди –ӣ соҳта шуда, чунин маънидод шудааст: **Бе+эътибор+соз+ии** пул (**нуллификация денег**) - эълони бекор кардани воҳиди аз ҳад зиёд бекурбушуда ва ҷорӣ намудани асъори нав [236,32];

Боигарӣ “арзиши умумии бурдҳои моддии ягон соҳиб ё ширкат; корпартой-“боздоштани қстедсол бо мақсади ба қабули шартҳои иттифокҳои қасаба маҷбур кардани маъмурият” [236,44].

Бо ёрии пасвандҳо сохта шудан истилоҳоти иқтисодӣ

Пасвандҳо дар калимасозиву истилоҳсозӣ мавқеи устувор дошта, нисбат ба пешвандҳо серистеъмоланд. Пешванди –она муштараквазифа буда, дар истилоҳсозӣ низ серистеъмол аст. Дар мисоли зерин пасванди – она бо байъ “созиш ва мувофиқат оид ба байъ (дар харидуфурӯш), савдои пазондашуда; **байъи шаръӣ** савдое, ки дар ҳузури намояндаи шариат ба иҷро мерасид; **байъ кардан:** а) дар бораи байъ ё кирояи чизе ба як қароромадан; б) фурӯхтан” [221,124] омада, истилоҳи соҳаи иқтисодӣ сохтааст: **Байъона** -як микдор пule, ки вақти муомила пешакӣ ба соҳиби мол медиҳанд, пешбаҳо, пешпардоҳт [221,124].

Бозаргонӣ аз ҷиҳати соҳт сохта буда, ду давраи калимасозиро аз сар гузаронидааст: 1. Аз вожаи **бозор** ва- гон исми шахс сохтааст; 2. Бо иловаи пасванди –ӣ исми маънӣ сохтааст: “Бозаргонӣ фаъолияти соҳибкорӣ, ки маъмулан аз ҳисоби маблағҳои ҳусусӣ ё қарзӣ бо таваккал ва зери масъулияти худ бо мақсади ба даст овардани фоида ва инкишофи бозаргонии худ анҷом дода мешавад” [236,44].

Дар фарҳангҳои таҳассусӣ истилоҳотеро мушоҳида кардем, ки ду давраи калимасозиро аз сар гузаронидаанд ва чун истилоҳоти соҳаи иқтисодӣ корбаст мегарданд: сар+моя гузор+ӣ, ҳусуси-гардон+ӣ, ҳадаф+манд+соз+ӣ, хизмат+расон+ӣ, ҳазина+дор+ӣ, саҳмия+хоб+онӣ, сар+моя+бар+қарор+кун+ӣ, пеш+пардоҳт+кун+ӣ, паймон+кор+ӣ, муфлис+шав+ӣ, кӯмак+пӯл+ӣ, пардоҳт+пазир+ӣ, ғайри+давлат+и+гардон+ӣ ва ғ.

2.3.4. Вожа ва истилоҳоти мураккаб

Истилоҳоти мураккаб бо васлшавии ду калимаи мустақилмаъно сохта мешаванд. Дар калимасозии навъи мураккаб инчунин тавассути миёнвандҳо соҳтани калимаҳои мураккаб вуҷуд дорад. Тавассути миёнвандҳо соҳтани калимаҳои мураккаби пайваст сермаҳсул мебошанд ва таҳқиқи он аз ҷониби забоншинсон ва олимони гузаштаи мо сурат гирифтааст. Масалан Ҳоча Ҳасани Нисорӣ доир

ба калимаҳои мураккаб чунин гуфтааст: “... ва “алиф” – и атф дар миёни ду исм ва ду феъл, ки аз ду қисм бошад, воқеъ мешавад ва маъни “вов”- и атф (садонок ё инфикс -у-) пайдо менамояд, чун “шаборӯз”, “такопу”, “саропо”, “такодав” ба маъни “шабурӯз”, “такопу”, “саропо”. “такудав” [101,263].

Истилоҳоти мураккабро дар сарчашмаҳо аз ҷиҳати воситаи алоқаи грамматикий ба ду гурӯҳ ҷудо намудаанд:

1. Истилоҳоти муракаби пайваст. Дар қолаби мураккаби пайваст соҳта шудани истилоҳоти иқтисодӣ боз ба ду навъ тақсим мешавад: тавассути миёнвандҳо ва такори калимаҳо соҳта шудани истилоҳот.

Истилоҳоти мураккаб бо ҳусусиятҳои лексикӣ- маънӣ нисбат ба дигар гурӯҳи истилоҳот фаъол буда, дар матни ҳуччатҳои меъёрии иқтисодӣ серистеъмоланд. Чунончи: азnavбаҳодиҳӣ / азnavбаҳодиҳии дороиҳо ва уҳдадориҳо [235,86]; соҳибкор / ширкаткунанидаи корхонаи муштарак. Тарафе, ки дар фаъолияти якҷоя шарик ва бар назорати ин фаъолият иштирок дорад [235,90].

Истилоҳи мураккаби азnavбаҳодиҳӣ аз ҷиҳати аз+нав+баҳо+диҳ+ӣ аз ибораи аз нав баҳо додан таркиб ёфтааст.

Истилоҳоти навъи мазкур аз васлшавии ду вожа ва ё ду вожа ва дигар унсурҳои забонӣ таркиб ёфтааст. Ҳамнишинии ин унсурҳои забонӣ беасос набуда, дар натиҷаи наздикии маънои вожаҳои васлшаванда ба вуҷуд омадаанд.

Дар соҳаи иқтисодиёт бо вожаи пеш як гурӯҳ истилоҳоти иқтисодӣ соҳта шудаанд, ки имрӯз дар истеъмоланд: пешпардоҳт, пешпардоҳтӣ, пешмуздӣ [235,10]. Вожаи пеш бо исмҳои **кироя**, музд, феъли **пардоҳтан** васл гардида, истилоҳоти иқтисодӣ соҳтааст, ки ба маъниҳои зайл корбаст мегарданд: **Пешмузд-музде**, ки ҳамчун кироя пеш аз муҳлати муздиҳӣ медиҳанд; аванс [221,94]. **Пешкироя** - маблағи аз ҳаҷми кироя, ки пештар пардоҳт мешавад: мук. **паскироя**

[221,94]. Пешпардохт -музде, ки пеш аз муҳлат дода мешавад, байъона, пули пешакӣ, пешдод, бунак [221,95].

Яке аз хусусиятҳои номатлуби истилоҳот гунанокии онҳост. Ҳангоми баргардонидани истилоҳоти иқтибосӣ ба забони тоҷикӣ гунаҳои зиёде пайдо мешавад. Ибораистилоҳот ва вожаҳои зерин дар асоси тарҷума ба миён омадаанд: паймонкорӣ, паймонӣ, байъона, яклухт; музди паймонӣ, музди яклухт, музди корбайъ; паймонкорӣ, кори яклухт, аз рӯи байъ кор кардан; пардоҳти яклухти музди кор; андозҳои аҳднок [232,14]. Истилоҳоти дар асоси тарҷума бавучудомада, дар баробари анвои гуногун доштан ё гунанок будан, мушкилоти соҳторӣ ва маъноиву усулбӣ низ доранд. Масалан, паймонкорӣ гуфтан дурусту бомаъно, vale музди паймонӣ гуфтан аз лиҳози услуби нигориш нодуруст аст.

Вожаи **паймон** дорои чунин маъниҳост: 1. аҳд, шарт, қавлу қарор. 2. қарордод, шартнома, муоҳида; **аҳду паймон** қавлу қарор, шарту аҳд; **паймон бастан** а) аҳд кардан, қавл додан; б) муоҳида намудан, шартнома бастан; **паймон вайрон кардан**, **паймон шикастан**; **паймон кардан**, **паймон бастан**; **паймон шикастан** аз аҳд рӯй тофтан, аз қавли худ гаштан; **ба паймон вафо** намудан паймон ичро кардан, ба қавлу аҳди худ содик будан. 3. муоҳида; санади ҳуқуқии байналмилалӣ; **паймони оташбас имзо намудан** сулҳ бастан, оштӣ намудан [222,61]. Вожаи паймон бо вожаи кор васл гардида, истилоҳи **паймонкор** соҳтааст, ки ба маънои “он ки дар асоси шартнома ё қарордод кор мекунад” истифода мегардад.

Аз вожаи паймонкор бо ёрии пасванди муштараквазифаи –ӣ истилоҳи **паймонкорӣ** соҳта шудааст, ки аз вожаҳои **паймон**, **кор**, пасванди –ӣ таркиб ёфта, ба маънои кор кардан бо шартнома ё қарордод истифода мегардад.

2. **Истилоҳоти муракаби тобеъ.** Дар соҳтани истилоҳоти мураккаби иқтисодӣ мавқеи истилоҳоти мураккаби тобеъ назаррас аст. Ин усул дар истилоҳсозӣ серистеъмол аст. Калимаи мураккаби

боваринома, ваколатнома, изҳоротнома аз калимаҳои **бовар, ваколат, изҳор** ва ҷузъи **нома** сохта шуда, ҳамчун ҳуҷҷат ва истилоҳоти иқтисодӣ корбаст мегардад:

Боваринома, ваколатнома (доверенность) - ҳуҷҷате, ки дар он ваколати як шаҳе (намоянда) барон анҷом додани муомилот ё дигар фаъолияти қонунӣ аз номи шаҳси дигар (ваколатдиҳанда) қайд карда мешавад. Боваринома се навъ аст: бовариномаи яқдафъа, маҳсус ва умумӣ. Боваринома дар намуди ҳаттӣ тартиб дода шуда, ба муҳлати муайян дода мешавад [236,34].

Истилоҳи иҷозанома аз вожаҳои иҷозат ва нома таркиб ёфта, ҳамчун истилоҳоти соҳаи иқтисодӣ чунин маъниро ифода мекунад: “**Иҷозатнома** иҷозати маҳсусе, ки барои амалӣ намудани фаъолияти мушаҳҳас бо риояи ҳатмии шарту талаботи иҷозатномадиҳӣ онро мақомоти иҷозатномадех ба шаҳси ҳуқуқӣ ё соҳибкори инфиродӣ додааст” [236,90].

Изофахарҷ аз ибораи изофии **харчи изофа** сохта шуда, ба маъни “харочот барои хизматрасонии хочагӣ, истеҳсолот ва идора. Дар баробари харочоти асосӣ дар истеҳсолот харчи иловагӣ низ ба ҳисоб гирифта шуда, якҷоя бо он ба арзиши маҳсулот шомил мешавад. Ин харочот барои нигаҳдорӣ ва истифодаи воситаҳои асосӣ, идоракунӣ, корҳои ташкилӣ, хизматрасонии истеҳсолот, сафарҳои хизматӣ, омӯзонидани кормандон ва харочоти ғайриистеҳсолӣ мавриди истифода карор мегирад” [236, 83].

Калимаи мураккаби **бонкдор** аз исми иқтибосии **бонк** ва феъли **доштан** таркиб ёфта, ба маъни зерин шарҳ ёфтааст: “**Бонкдор (банкир)** - роҳбар ва соҳибмулки сармояи бонкӣ, ки дар соҳибкории бонкӣ саҳм мегирад. Яъне соҳибтахассусе, ки бурдани амалиёти бонкиро роҳбарӣ мекунад” [236,40].

Истилоҳи мураккаби **саҳмиядор//саҳмдор** аз вожаҳои **саҳм** ва асоси замони ҳозираи феъли дор (доштан) таркиб ёфтааст, ки дар луғатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёри серистеъмол буда, дорои чунин

мебошад: **саҳмдор**-он ки дар коре саҳм-ҳисса дорад, соҳибҳисса, баҳрадор, шарики бонкӣ, дорандай саҳм, яъне дорандай қисми сармояи бонк, ки ҳақ он ки дар коре саҳм – ҳисса дорад, соҳибҳисса, дорад дар идораи бонк ширкат варзад ва фоида ба даст орад [221,228]. Ин истилоҳ дар ду қолаб истифода мегардад: саҳмиядор, саҳмдор (шарики муассисай саҳомӣ) [8,15]. Ба андешаи мо нисбат ба саҳмиядор, саҳмдор гуфтан шевотар ва дуруст аст.

Бо лексемаи **ичора** истилоҳоти мураккаб сохта шудаанд, ки серистеъмоланд. Чунончи: ичорагир, ичорадор, ичоранишин, ичоравӣ, ичора; ичоранома, муҳлати ичора; ичора кардан, ба ичора гирифтани; ичора карда шудан, ичорадиҳанда [232,19].

Ичора вожаи арабӣ буда, дар сарчашмаҳо чунин шарҳ ёфтааст: “додани чое ё чизе барои истифодаи муваққат ба касе дар бадали музди муайян; кироя; **хонаи ичора, ҳавлии ичора; ичора кардан** ба музд гирифтани хона, мулк ё чизе барои истифодаи муваққат; **ба ичора гирифтани** киро кардан; **ба ичора мондан (додан)** вогузор кардани хона, мол ё чизе ба касе дар бадали маблағе.” [221,569].

Бо ёрии ин лексема дар луғат чунин истилоҳоти мураккаб сохта шудааст: **ичорапулӣ**-музди кироя, маблағи ичораи чое ё чизе; **ичорахӯр**-касе, ки моликияташро ба ичора дода, аз маблағи он зиндагӣ мекунад; **ичорагир**-“он ки чизе ё чоеро ба кироя мегирад”; **ичорагирӣ**-“ба ичора гирифтани чизе ё чое бар ивази маблағе барои истифодаи муваққатӣ”; ичорадор-“он ки мулкеро барои истифода ба киро гирифтааст ва аз ин кор манфиат мебинад”; **ичоракор**-“он ки заминеро бо шарту шароити маълум ба ичора гирифта, кишту кор мекунад” [221,569]. Истилоҳоти бо лексемаи **ичора** сохташуда, асосан аз ибораҳои изофӣ ва **вобастагии пули ичора, гирандаи ичора, дорандай ичора, ба тарикӣ ичора кор кардан** бунёд гардидаанд.

Дар хучҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва луғатномаҳо истилоҳоти зиёди мураккабро мушоҳида мекунем, ки аз ҳиссаҳои

гуногуни нутқ таркиб ёфтаанд, vale бо чанд гуна зикр гардидаанд, ки истифодабарандагонро дар интихоби вожай дилпазиру хушоянд роҳгум мекунанд. Дар фарҳангҳо, соҳаҳои илму техника, истилоҳот бояд бо як вожа ифода гардад. Чунончи, **кумакхарҷ**, **кумакхазина**, тарзи бебозгашт додани пул аз бучет, кумаки ҳазина (аз тарафи давлат ба ягон идора, муассиса, ташкилот ҳамчун пули бебозгашт чудо кардан); кумаки бебозгашт, кумаки молиявии беподошро метавон ҳамчун мисол овард [232,70]. Аз ду истилоҳи **кумакхарҷ**, **кумакхазина** пешниҳодшуда, вожай **кумакхарҷ** матлабро беҳтар ифода мекунад.

Бо вожай гарав истилоҳоти зиёди иқтисодӣ сохта шудаанд, ки серистеъмоланд: Аз вожай гарав ва асоси феълҳои замони ҳозираи гирифтан ва додан истилоҳоти иқтисодии **гаравгир**, **гаравдех** сохта шудааст: **Гаравгир** (залогодержатель) - шахсе, ки талаботи ў оид ба уҳдадории асосӣ бо гарав таъмин шудааст. **Гаравдех** (залогодатель) - шахсе, ки дорои ҳуқуқи моликият ё дигар ҳуқуқи ашёй ба предмети гарав мебошад;

Гаравнома аз исмҳои **гарав** ва **нома** таркиб ёфта, чун ҳуччати иқтисодӣ мавриди истифода қарор дорад: **Гаравнома** (залоговая квитанция) - ҳуччатест, ки дар вақти ба гарав мондани молу мулк истифода мегардад ва дорандай гарав ҳуқуқ пайдо мекунад дар ҳолати аз тарафи гаравгиранда риоя накардани шартҳои **гаравнома** ва баргардонидани қарзи гирифтааш дар вақти муқарраршуда, бонк чизи ба гарав мондашударо фурӯшад. Арзиши молу мулке, ки ба гарав монда мешавад бояд на танҳо баргардонидани қарз, балки додани фоизи қарзро низ таъмин намояд [236,63-64].

Вожай гаравхона бо таври мувози бо вожай ломбард истифода мегардад: **Гаравхонаҳо**, ломбардҳо (ломбарда) - ташкилоти маҳсусгардонидашудае мебошанд, ки ба гаравмонии ашё чун воситаи

таъмини қарз бе ситонидани уҳдадориҳои иловагӣ аз гаравдех ҳангоми ҳама гуна ҳолатҳои адо накардани қарз машғуланд [236,65].

Замонатнома ҳучҷати иқтисодӣ буда, аз ду исм: **замонат ва нома** таркиб ёфтааст: **Замонатнома** (гарантийное письмо) - шакли маҳсуси кафолатнома буда, танҳо дар байни шахсони хуқуқӣ истифода мегардад. Замонатномаро идораи болоии корхонаи қарзгиранда, ичорагиранда ва дигар корхонаҳо, аз чумла бонкҳо низ дода метавонанд [236,79].

Бозор. Ин калима аз рӯйи соҳт сода буда, тавассути он вожаҳои мураккаби дучузъа, сечузъа ва таркибии зиёде ба вучуд омадааст, ки ҷойи макон ва баргузории бозорро нишон медиҳад: душанбебозор, ҷорҷарбозор, ҷумъабозор, бозори Чорбоғ, Бозори Баракат, Бозори Сабз, Бозори Мехргон ва амсоли онҳо.

Инчунин бо вожаи мавриди назар вожаҳои мураккаб корбаст гардидаанд, ки мансуб ба ҳайвоноту паррандагонанд: молбозор, сагбозор, мурғбозор. Ин калимаҳои мураккаб асосан аз ибораҳои изофи бозори саг, бозори мурғ, бозори мол, бозори кабк ба сурати калимаи мураккаб даромадаанд.

Бо ин лексема номи бозорҳое соҳта шудааст, ки навъи маҳсулоти онро ифода мекунанд: қуҳнабозор, яъне бозоре, ки чизҳо, асбобу анҷоми қуҳна ба фурӯш бароварда шудааст. Ин вожа ҳамчун модаи луғавӣ дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” [221] ба қайд гирифта нашудааст.

Бо вожаи бозор калимаҳои бозоргон / базаргон, бозоргонӣ / базаргонӣ, бозоргоҳ, бозорӣ ва ғайра соҳта шудаанд, ки ҳар яке дорои маънои луғавии мушаҳҳас мебошанд. Масалан, вожаи бозаргон аз ҷиҳати соҳт мутааллиқ ба калимаҳои соҳта буда, решай он бозор аст, ки маънои он маҳалли маҳсуси ҳаридуfurӯши молҳои гуногун мебошад. Аз ин калима ба воситай пасванди калимасози-гон исми бозаргон соҳта шудааст, ки пешаи шахсро ифода мекунад, яъне савдогар, тоҷир.

Ё ин ки бозоргонӣ аз се ҷузъ бозор+гон+ӣ иборат буда ду зинаи калимасозиро паси сар намуда, ба ин шакл даромадааст. Дар зинаи аввал ба калимаи бозор пасванди –гон васл шуда, исми шахс сохтааст, ки маънии конкрет дорад. Дар зинаи дувум ба он пасванди дигари калимасоз ҳамроҳ шуда, вожаи бозоргониро ба вучуд овардааст, ки дорои маънои савдогарӣ мебошад.

Хусусияти муҳимми вожаи бунёди кухандоштаи бозор аз он иборат аст, ки ба забонҳои дигар низ иқтибос шудааст. Чунончи, вожаи бозор бар ивази лексемаи рынок дар забони русӣ ҳамчун синоними он калимаи тоҷикии бозор ба гунаи базар истифода мешавад.

Аз мисолҳо ҷунин ба мушоҳида мерасад, ки номи бархе аз бозорҳо ба рӯзҳои муайяни ҳафта рабт дошта, аз ҷиҳати мансубияти ба ҳиссаҳои нутқдошта, аз шумора ва исму исм ба вучуд омадаанд, ки ба таври зайл метавон тасвир намуд:

ду +шанбе +бозор;
чор+шанбе +бозор;
панҷ +шанбе +бозор;

Мусаллам аст, ки яке аз роҳҳои пайдоиши муродифот дар забонҳои дунё, аз ҷумла дар забони тоҷикӣ низ ин таъсири забонҳои бегона, маҳсусан забонҳои абарқудрат, яъне бо тақозои замон дохил гардидани калимаву истилоҳот аз забонҳои дигар мебошад. Таҳлил ва таҳқиқи маводи луғоти соҳаи иқтисод ин нуқтаро собит намуд, зоро дар ин соҳа вожаҳои синонимӣ ба таври фаровон ба мушоҳида мерасанд, ки шуморе аз онҳо ба забони тоҷикӣ ва бахши дигар аз забонҳои ғайр, бавижа забонҳои арабӣ ва русӣ мебошанд.

Як қисми муродифоти луғоти истилоҳоти иқтисодии бунёдӣ имрӯз низ бо вучуди гузашти асрҳои зиёд ё давраи дурударози таърихӣ вижагиҳои умунистеъмолии худро нигоҳ дошта, мавриди корбурди васеъ қарор доранд. Дар баробари ин, инчунин як қисми

сионимҳо ба таркиби вожҳои китобӣ ва ё куҳнашудаву тарихӣ ворид гардида, мақоми худро аз даст додаанд: **бозор-** тоҷикӣ, **тоҷир-** арабӣ, **савдогар** -тоҷикӣ.

Бояд зикр намуд, ки тарҷумони бебарор “қотили забон” аст. Тарҷумон бояд тамоми нозукиҳои забони асл ва тарҷумашавандаро донад, вагарна тарҷумаи он нодуруст ва сунъӣ сурат мегирад. Чунин ҳодиса дар тарҷумаи истилоҳоти иқтисодӣ зиёд ба мушоҳида мерасад. Чунончи, истилоҳи евроакция – авросаҳмия, евробанк - авробонк, евровалюта - авроасъор [232,70] баргардон шудаанд. Қолаби дуруст ва саҳехи вожаҳои дар боло зикргардида чунин мебошанд: евробонк, на авробонк. Евровалюта- евроасъор.

Ҳангоми муқоиса мо ба чунин натиҷа расидем, ки бояд истилоҳ ихчаму кӯтоҳ, хушоянд бошад ва маъни мағҳумро пурра ифода карда тавонад. Чунончи, истилоҳоти русии **завещание** - васият, васиятнома; составить -васиятнома навиштан; васият кардан тарҷума гардидааст. Ҳангоми интихоб ва корбаст ҳамчун истилоҳ **васиятнома** дуруст аст, зоро он ҳуҷҷат аст, ба сурати нома навишта мешавад: “Васиятнома варақае, ки васияти касе ҳамчун ҳуҷҷат дар он навишта шудааст” [221,268]. Феъли таркибии номии васият кардан чунин хусусиятро доро нест, зоро он маъни васеъро ифода мекунад. Вожаи **васият** чунин шарҳ ёфтааст: васият супориши пеш аз марг ё ба сафарравандай шахс ба бозмондагони худ, орзую ҳоҳиш ё насиҳате, ки шахс қабл аз мурдан изҳор мекунад: **васият кардан (намудан)**, **васияти касеро иҷро кардан** [221,268].

Дар соҳаи иқтисодиёт истилоҳоти зиёди мураккабро мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар фаъолияти ин соҳа истифода мегарданд: қарзгир, қарздиҳанда, қарздор, қурбгузорӣ, миёнрав, намоябандӣ, пардоҳтпазириӣ, пасандоз, пешмузд, пешпардоҳт, сармоя, сармогузор, созишинома, суратҳисоб, ҳазинабарг, ҳазинадор ва ғ.

2.3.5. Вожа ва истилоҳоти таркибӣ ва ибораистилоҳот

Бо роҳи таркибӣ соҳта шудани истилоҳоти илмӣ зуҳуроти тасодуфӣ набуда, балки он ба инкишоф ва рушди соҳаи калимасозии забони тоҷикӣ робитаи зич дорад. Таркибсозии феъл як усули маъмули соҳта шудани истилоҳоти иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. Феълҳои таркибии номӣ бо вижагиҳои худ таваҷҷӯҳи донишмандону забоншиносонро ба худ ҷалб намуд, ки бархе аз муҳаққиқон, аз ҷумла В. С. Растворгуева, Е. Э. Бертелс, Н. Маъсумӣ онро феълҳои мураккаб номидаанд. Тамоми вижагиҳои ин навъи феълҳоро ба назар гирифта, забоншинос Ш. Ниёзӣ феълҳои таркибии номӣ ниҳод. Феълҳои таркибии номӣ аз ҷузъи маънодор ва ёвар таркиб ёфта, маънои бутунро ифода мекунанд.

Истилоҳоти таркибии иқтисодӣ дар матни ҳучҷатҳои иқтисодӣ хеле серистеъмол мебошанд. Аксари онҳо дар натиҷаи пайдо шудани навовариҳо дар соҳаи иқтисод ба вуҷуд омадаанд ва ё аксаран тарҷума шудаанд. Тарҷумай истилоҳи русии **заавансировать** - пешпардоҳт намудан; заказы -фармоишотро пешпардоҳт кардан мебошад. Истилоҳи **пешпардоҳт намудан/кардан** серистеъмол буда, аз исми мураккаби **пешпардоҳт** ва феълҳои ёвари **кардан/намудан** таркиб ёфта, ба маънои “муздӣ пеш аз муҳлат додашуда” истифода мегардад.

Истилоҳоти русии импортировать - ворид кардан; пшеницу - гандум ворид кардан, импортироваться - ворид карда шудан. [232,87] имрӯз серистеъмол буда, аз исми ворид ва феъли ёвари кардан таркиб ёфтаанд.

Истилоҳ – ибораҳо

Дар қолаби ибора соҳта шудани истилоҳот дар забони тоҷикӣ дар тамоми соҳаҳои илму техника ба мушоҳида мерасанд. Чунин навъи истилоҳот дар заминай роҳи наҳвии вожасозӣ ба амал омадааст. Бисёр рӯйдодҳо ва мағҳумҳои ин соҳаро дар ҷорҷӯбаи як вожа ифода кардан имконнопазир аст, зоро матлаб кушодаву возех баён намегардад. Дар мавриди серистеъмолии ибораистилоҳ дар забони тоҷикӣ забоншинос

Мирзо Ҳасани Султон чунин ибрози андеша намудааст: «Ба тарзи ибора сохтани истилоҳ маъмултарин ва серистеъмолтарин қолаби истилоҳсозист, ки дар осори қадимтарини илмии форсии дарӣ фаровон истифода шудааст» [90,123].

Мавсүф ибораистилоҳҳоро аз ҷиҳати воситаи алоқаи дастурӣ гурӯҳбандӣ намудааст, ки мо низ дар раванди таҳлил ин усулро ба эътибор хоҳем гирифт.

Истилоҳоти соҳаи иқтисодро метавон чунин гурӯҳбандӣ намуд:

Ибораистилоҳоти изофӣ. Дар чунин қолаб сохта шудани истилоҳти иқтисодӣ маъмул ва серистеъмол аст: **интиқоли пул, амалиёти пулӣ, асъори хориҷӣ, дафтари хазина, ҳарочоти бастабандӣ, ҳарочоти иловагӣ, вомбарги хориҷӣ, нақшай хазинавӣ, ҳисоби муросилотӣ (ҳисобе, ки дар он ҳисобу китоб аз ҷониби як бонк бо супориши бонки дигар дар асоси созишномаҳои муросилотӣ сурат мегирад); парвонаи содиротӣ (ичозатномаи содирот ва воридоти мо.**

Бояд зикр намуд, ки истилоҳбораҳои изофии соҳаи иқтисодиро аз ҷиҳати решашиносӣ ба чунин гурӯҳҳо даврабадӣ намудан мумкин аст:

- а) **тоҷикӣ+тоҷикӣ:** ихтиёрдории пасандоз, ичораи содиротӣ, ихтиёрдори пасандоз, ҳисобномаи шахсӣ, кумакпулии давлатӣ ва ғ.
- б) **тоҷикӣ+арабӣ:** иҷозатномаи асъорӣ, иштироккунандагони музояда.
- в) **тоҷикӣ+русӣ:** кафолатномаи бонкӣ, кафолати бонкӣ, китоби асосии муҳосибот, кори бонкӣ, корхонаи резидентӣ, корти бонкӣ, корхонаи резидентӣ.

Бояд зикр намуд, ки истилоҳбораҳои изофии соҳаи иқтисодиро аз ҷиҳати решашиносӣ ба чунин гурӯҳҳо даврабандӣ намудан мумкин аст:

- а) **тоҷикӣ+тоҷикӣ:** ихтиёрдории пасандоз, ичораи содиротӣ, ихтиёрдори пасандоз, ҳисобномаи шахсӣ, кумакпулии давлатӣ ва ғ.
- б) **тоҷикӣ+арабӣ:** иҷозатномаи асъорӣ, иштироккунандагони музояда.

в) **точикий+русӣ**: кафолатномаи бонкӣ, кафолати бонкӣ, китоби асосии мусоҳибот, кори бонкӣ, корхонаи резидентӣ, корти бонкӣ, корхонаи резидентӣ, аҳдномаи консессия, бимаи кредит, гарави иппотекӣ, даромади сегментӣ, даромади эмиссионӣ, декларатсияи бонкӣ;

г) **русӣ+точикий/ русӣ+арабӣ**: клиринги чекӣ, арзиши кредит, биржай молӣ, биржай фондӣ, бонки амонатгузорӣ, бонки давлатӣ, бонки баҳрабаранд, бонки пасандоз, коэффицентҳои молиявӣ, бонки фаръӣ;

ғ) **арабӣ+русӣ+точикий**: қоидаҳои пулӣ (монетарные правила), қонунигардонии ҳуҷҷатҳо (легализация документов), амалиёти депозитӣ, амалиёти фокторингӣ, аҳди фючерӣ, васиқаи бонкӣ.

д) **арабӣ+точикий**: иттиҳодияи иҷорагиро, иттиҳодияи иҷорагирон, васиқаи беном.

е) **арабӣ+арабӣ**: иҷораи молиявӣ, амволи манқул, асьори амонатӣ ва ғ.

ӯ) **чинӣ+точикий**: қофази қиматнок, қофазҳои қиматноки беном, қофазҳои қимати сармоягузорӣ, қофазҳои қимати тиҷоратӣ ва ғ.

Хулосаи боби дуюм

Таҳқиқи хусусиятҳои луғавии вожа ва истилоҳоти дар ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ ва луғатномаҳо истифодагардида нишон медиҳад, ки замони истиқлол забони ҳуҷҷатҳои расмию коргузории соҳаи иқтисод такмил ёфта, таркиби луғавии забони тоҷикӣ бой гардид. Соҳт ва мазмуну муҳтавои ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ тағиیر ёфта, бо мурури замон суфта ва коромад гардиданд. Зерсоҳаҳои соҳаи иқтисод: соҳаи бонкдорӣ, омор, баҳисобгириӣ, андозбандӣ рушд карда, боиси пайдо гардидани истилоҳоти нави иқтисодӣ ва намунаи ҳуҷҷатҳои бо забони тоҷикӣ таҳия гардида шуданд. Истилоҳоти аз лиҳози соҳт мураккаб ва таркибӣ нисбат ба дигар гурӯҳи истилоҳот бештар гардиданд, ки таҳти таъсири тарҷумаи вожа ва истилоҳоти аз забонҳои хориҷӣ иқтибосгардида такмил ёфтанд. Баромад ва пайдоиши истилоҳоти нав ва истифодаи онҳо дар ҳуҷҷатҳои расмӣ бештар бо роҳи

калимасозӣ, тарҷума ба вучуд омаданд. Натиҷаи таҳқиқро дар боби дуюм чунин метавон хуносабарорӣ кард:

1. Вожа ва луготи марбут ба соҳаи иқтисод вобаста ба зерсоҳаҳои иқтисод такомул ёфта, таҳти таъсири падидаҳо ва навгониҳои иқтисодӣ ба таври густарда мавриди истифода ва бардошт қарор гирифтаанд;

2. Вижагиҳои соҳторӣ ва маъноии вожа ва истилоҳоти иқтисодӣ дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод зоҳир гардида, корбурди онҳо мутобиқ ба талабу қоидаҳои дастурии забони тоҷикӣ сурат гирифтаанд;

3. Вожаҳо ва истилоҳоти иқтисодӣ аз ҳисоби вожаҳои иқтибосии арабӣ, ки кайҳо дар забонамон ҷорӣ гардида, чун калимаҳои аслии тоҷикӣ мавқеъ пайдо кардаанд ва таъминкунандай ғановати луғавии забони тоҷикӣ, бавижа матни ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ гардидаанд;

4. Иқтибос аз вожаҳои хориҷӣ, бавижа русиву аврупой бо роҳҳои гуногун тавсса ёфта, дар таркиби матни ҳуҷҷатҳои иқтисодӣ истилоҳоти иқтисодии дучузъа истифода гардидаанд, як ҷузъи онҳо аз калимаҳои аслӣ ва ҷузъи дигар аз вожаҳои иқтибосӣ таркиб ёфтаанд;

5. Гунанокии истилоҳоти иқтисодӣ ба мушоҳида расид, ки аз таъсири тарҷумаи иистилоҳ аз забонҳои дигар ба вучуд омадаанд.

ХУЛОСА ВА ПЕШНИХОДХО

Таҳқиқи вижагиҳои луғавию маънӣ ва соҳтории ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод дар замони истиқлол аз масъалаҳои мубрами илми забоншиносӣ ба ҳисоб меравад. Баррасии ин мавзуи муҳим дар асоси маводи ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод ва луғатномаҳо сурат гирифта, падидай тоза ва кори нав дар ин самт арзёбӣ мегардад. Таҳқиқи забони ҳуҷҷатҳои расмӣ ва вижагиҳои истилоҳоти иқтисодӣ бори аввал тасмим гирифта шуда, то имрӯз кори илмии мукаммал доир ба мавзуи мазкур вучуд надорад. Аз муҳаққиқиони муосир Ш. Бобомуродов дар бораи ба вижагиҳои сарфии ҳуҷҷатҳои соҳаи маориф рисолаи илмӣ навишта, ҷанбаъҳои сарфии ҳуҷҷатҳоро мавриди омӯзиш қарор додааст. Таҳқиқи мо дар асоси маводи луғатномаҳо ва ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод сурат гирифта, вижагиҳои луғавию сарфии ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисодро дар бар мегирад. Таҳқиқот тибқи талабот анҷом дода шуда, натиҷаи таҳқиқ моро ба чунин хулосаҳо овард:

1. Дар замони истиқлол, ки забони тоҷикӣ забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид, забони ҳуҷҷатҳои расмӣ, аз он ҷумла ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод бо забони тоҷикӣ роҳандозӣ гардиданд. Натиҷаи ин иқдом ба ривоҷ ва такомули арзишҳои луғавию морфологији забони ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод овард;
2. Такомули низоми иқтисод дар замони истиқлол боиси тағйирот дар таркиби луғавии забони тоҷикӣ гардид, дар натиҷа вожа ва истилоҳоти нави иқтисодӣ дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод мавриди истифода қарор гирифтанд;
3. Дар натиҷаи зуҳури навгониҳои иқтисодӣ истилоҳҳои нав мустаъмал гардиданд, ки назирашон то имрӯз дар забони ҳуҷҷатҳои расмӣ дида намешуд;

4. Дар низоми коргузории соҳаи иқтисод ҳуҷҷатҳо бо забони тоҷикӣ дар гардиш қарор гирифта, ҷанбаъҳои сарфии матни ҳуҷҷатҳо такмил ёфтаанд. Истифодаи категорияи ҷамъбандӣ ва номуайянӣ, калимасозии пешвандӣ ва пасвандии сифатҳо, корбуди шумора, корбурди феъл дар ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод дақиқ сурат гирифтаанд;

5. Услуби ниғориши ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод такмил ёфта, истифодаи вожаҳои аслии тоҷикӣ ва вожаҳои иқтибосии бо забони тоҷикӣ тарҷумашуда бештар гардианд;

6. Истилоҳоти соҳаи иқтисод комилан тарҷума нашуда бошанд, ҳам давра ба давра ба марҳилаи сифтан нав гузашта, намунаи вожа ва истилоҳоти нави иқтисодӣ мустаъмал гардианд;

7. Бо роҳи сарфӣ калимасозӣ ва истифодаи он дар ҳуҷҷатҳои меъёрий такмил ёфт. Ин сабаби ба вуҷуд омадани калимаҳои нав дар забони ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод гардид.

8. Лугатномаҳои гуногуни тафсирӣ ва ҷандзабона рӯйи кор омаданд ва истилоҳоти зиёде аз забонҳои русӣ ва дигар забонҳо ба забони тоҷикӣ тарҷума гардид;

9. На ҳама истилоҳоти тарҷумашуда ба талабот ҷавобгӯ мебошанд ва як истилоҳ бо қаринаҳои гуногун тарҷума шудааст;

10. Истифодаи воҳидҳои сарфии забони тоҷикӣ бо тарҷума кардани маводҳои гуногуни иқтисодӣ ғановати луғавии забони ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод таъмин гардидаанд;

11. Истилоҳот нав дар матни ҳуҷҷатҳои меёёрии соҳаи иқтисод серистеъмол буда, вобаста ба талабот ва зарурат мавриди истифода қарор гирифтаанд. Истилоҳоти нав ифодагари падидаҳои нави иқтисодӣ мебошанд;

12. Аз таҳлили мавод маълум гардид, ки ҳангоми баргардонидани истилоҳоти иқтисодӣ тарҷумонҳо қолабҳои ғалатро ба кор бурдаанд, ки ба табиати забони тоҷикӣ хос нестанд.

13. Воҳидҳои морфологии забони тоҷикӣ дар ҳуҷҷатҳои соҳаи иқтисод бо риояи услуби расмӣ- коргузорӣ сурат гирифтаанд;

14. Истилоҳот дар қолаби ибора серистеъмол мебошанд. Сабаби серистеъмол гардидани истилоҳот дар ин қолаб, тарҷума мебошад;

15. Истилоҳоти аз лиҳози соҳт гуногун сода, сохта ва мураккабу таркибӣ дар таркиби матнҳои соҳаи ҳуқуқ заманаи экстролингвистӣ дошта, аксарият бо сабаби зуҳури падидаҳои нави иқтисодӣ мустаъмал гардидаанд;

16. Корбурди феълҳо, маҳсусан таркибҳои феълӣ бо гунаҳои нав сурат гирифта, услуби нигориши онҳо такмил ёфтааст;

17. Дар ҷамъбандии исмҳо шакли ҷамъбандӣ бо пасвандҳои арабиасл ба мушоҳида мерасад, мисли -от ё шакли ҷамъбандии шикаста;

18. Забони нигориши ҳуҷҷатҳои меъёрии соҳаи иқтисод дар ташаккул ва такомул аст;

ПЕШНИХОДҲО

1. Минбаъд таҳқиқи забони ҳуҷҷатҳои расмӣ- коргузорӣ дар соҳаи иқтисод ба таври густарда таҳқиқ карда шавад, то ҷиҳатҳои баҳсталаб ва проблемавии онҳо ҳам аз лиҳози забонӣ ва ҳам услуби нигориш баррасӣ гарداد;

2. Ҳангоми таҳияи ҳуҷҷатҳо ҳусусиятҳои луғавӣ ва заминаҳои истилоҳсозӣ бо забони тоҷикӣ ба ҳисоб гирифта шавад, давра ба давра истилоҳоти соҳа дар шакли сифатан нав мавриди истифода қарор дода шаванд;

3. Осори таърихии вобаста ба иқтисоди миллӣ омӯхта шуда, аз онҳо намунаҳои беҳтари истилоҳот ва агар дарёфт карда шаванд,

намунаи ҳүччатҳои иқтисодӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд;

4. Аз таҷрибаи ҳүччатнигорӣ бо забонҳои дигар ва таҷрибаи ҳүччатнигории шоҳаҳои дигари забонамон форсию дарӣ бояд истифода кард;

5. Ҷиҳатҳои монанд ва фаркунандай ҳүччатҳо ҳангоми таҳия ва тарҷума ба ҳисоб гирифта шуда, хусусиятҳои забонии онҳо дар муқоиса истифода гардад;

6. Таҳияи лугатномаҳои комили иқтисодӣ ва зерсоҳаҳои он омор, бонкдорӣ ва ғайра ба роҳ монда шавад;

7. Шумораи лугатномаҳои ҷандзабонаи иқтисодӣ афзоиш дода шавад;

8. Татбиқи воситаҳои техникӣ ва электорнӣ барои тарҷумаи ҳүччатҳо бештар карда шавад;

9. Лугатномаҳои ҷандзабонаи электронии иқтисодӣ тартиб дода шуда мавриди истифода қарор гирад;

10. Барои такомули забони ҳүччатҳои меъёрии соҳаи иқтисод тамоми шароитҳо фароҳам карда шуда, камубдию норасоӣ бартароф карда шавад;

11. Тарҷумаи саривақтии ҳүччатҳо ва истилоҳу ибораҳои нофаҳмо тавсса дода шавад;

12. Ҳүччатҳои байналхалқӣ дар соҳаи иқтисод бо назардошти хусусиятҳои луғавию морфологиي забони тоҷикӣ тарҷума ва истифода карда шаванд;

13. Таҳқиқи вижагиҳои вожагони ҳүччатҳои расмӣ, ба ҳисоб гирифтани вижагиҳои назариявии ҳиссаҳои нутқ ва корбурди мақсадноки онҳо дар ҳүччатҳои иқтисодӣ муҳим аст;

14. Дар замони соҳибистиклолӣ истилоҳоти иқтисодии миллӣ аз ҳисоби қонунҳои дохилии забон ва тарҷумаи истилоҳоти иқтибосӣ такмил ёфт.

ФЕҲРИСТИ АДАБИЁТ

А) Адабиёти илмӣ ва назариявӣ

1. Абдуллоев, Н.Ш. Формирование таджикской астрономической терминологии и космономии. / Н.Ш. Абдуллоев // АҚД. – Душанбе, 1978. – 21 с.
2. Абулфайзов, С. Лексико-семантический анализ дипломатических терминов таджикского языка. / С. Абулфайзов // АҚД. – Душанбе, 2013. – 22 с.
3. Айнӣ, С. Оид ба вазъияти забошиносии тоҷик / С. Айнӣ // Шарқӣ Сурҳ, 1952, – №6. – С. 3-8
4. Айнӣ, С. Шайхурраис Абуалӣ Сино / С. Айнӣ. – Сталиnobод. – 200 с.
5. Айнӣ, С. Куллиёт. Ҷ. 11. Китоби 2 / С. Айнӣ. – Душанбе: Ирфон, 1964. – 436 с.
6. Ализода, С. Сарфу наҳви забони тоҷикӣ / С. Ализода. – Душанбе, 2006. – 186 с.
7. Амид, Ҳасан. Фарҳанги форсии Амид / Ҳасани Амид. – Техрон: Донишгоҳи Техрон, 1978. – 1088 с.
8. Анварӣ, С. Вожаҳои низомӣ дар «Шоҳнома» / С. Анварӣ. – Душанбе: Маориф, 1994. – 120 с
9. Атобуллоев, С. Қайдҳо роҷеъ ба нахустин грамматикаи забони тоҷикӣ / С. Атобуллоев // Ахбороти АФ РСС Тоҷикистон, шуъбаи фанҳои ҷамъиятӣ.-3(56). – Душанбе, 1971. – С.98-105.
10. Атоҳонов, Р. Мулоҳизаҳо доир ба принсипҳои терминологияи илмии забони тоҷикӣ / Р. Атоҳонов // Маориф ва маданият, 1974. – 21 с.
11. Ахманова, О.С. Очерки по общей русской лексикологии / О.С. Ахманова. – М., 1957, – 294 с.

12. Ашурбеков, И. Диққати ҷиддӣ ба ҳуҷҷатҳои мактаб / И. Ашурбеков // Мактаби советӣ, №6, 1988. – С.11-13.
13. Байзоев, А. М. Забони «Донишнома»-и Абуалӣ ибни Сино (истилоҳот ва калимасозӣ). / А. М. Байзоев. // Дисс... номзади илмҳои филология (дасхат). – Душанбе, 1992. – 155с.
14. Белоусов, В.Н. и др. Русская грамматика (под ред. Шведовой Н.Ю. и Лопатина В.В.). – М.: Русский язык, 1990. – 639 с.
15. Бердиева, Т. Лингвистические и экстралингвистические причины арабских заимствований (по материалам прессы 20-х годов). / Т.Бердиева. – Душанбе: Ирфон, 1971. – 230 с.
16. Бердиева, Т. Калька как способ обогащения терминологии таджикского языка / Т. Бердиева // Изв. АН Тадж. ССР. Отдел общ. наук. 1979, №4. – С. 66-70.
- 17.Бердиева, Т. Тенденции развития лексики таджикского языка советского периода / Т. Бердиева. – Душанбе: Дониш, 1982. –123 с.
18. Бобомуродов, Ш. Ҳусусиятҳои морфологии забони ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии соҳаи маориф. /Ш. Бобомуродов. – Душанбе: Эр-граф, 2014. – 143 с.
19. Бобомуродов, Ш. Ҳудуди гунанокии калимаҳои тоҷикӣ / Ш. Бобомуродов // Соҳтор ва корбасти воҳидҳои забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1999. – С. 51-58.
20. Борисенко, И. И., Евтушенко Л. И. Английский язык в международных документах (право, торговля, дипломатия) / И. И. Борисенко, Л. И. Евтушенко. – М., 2005. – 491 с.
- 21.Вазиров, К. Масъалаҳои истифодаи истилоҳот дар соҳаи геология / К. Вазиров // Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ (Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ). –Душанбе: Ирфон, 2014. – С.67-74.
22. Ваҳҳобов, Т. Анҷумани аввали илмӣ-забоншиносии тоҷик ва баъзе масъалаҳои истилоҳот //Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони

давлатӣ (Маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумхуриявии илмӣ). – Душанбе: Ирфон, 2014. – С. 58–66.

23. Виноградов, В.В. Вступительная слова на Всесоюзном терминологическом совещании / В.В. Виноградов // Вопросы терминологии. – М., 1961.– С. 8–14.
24. Ваҳҳобов, Т. Устод Айнӣ ва лексикографияи тоҷик / Т. Ваҳҳобов // Ҳақиқат зодаи баҳс аст. – Ҳуҷанд: Ҳурӯсон, 2010. – С. 198-207.
25. Виноградов, В.В. Проблемы литературных языков и закономерностей их образования и развития / В.В. Виноградов. – Москва, 1967. – 301 с.
26. Виноградов, В. В. Словообразование и его отношение к грамматике и лексикологии / В. В. Виноградов // Избранные труды. Исследования по русской грамматике. – М: Наука, 1975. – 166 с.
27. Гвоздев, А.Н. Очерки по стилистике русского языка / А.Н. Гвоздев. – М.: Просвещение, 1965. – 408 с.
28. Герценберг, Л. Г. Морфологическая структура слова в древних индо-иранских языках / Л.Г. Герценберг. – М., 1986. – 274 с.
29. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. – Ҷ.1. – Душанбе: Дониш, 1985. – 367 с.
30. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик. – Ҷ. 2. – Душанбе: Дониш, 1986. – 371 с.
31. Гулмуродзода, П. Забон ва ҳудшиносии миллӣ. Китоби 1. / П. Гулмуродзода // Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе, 2007. – 233 с.
32. Фаффоров, Р. Нависанда ва забон / Р. Фаффоров. – Душанбе: Ирфон, 1977. – 207 с.
33. Фаффоров, Р. Ваҳдати миллат ва такомули забон / Р. Фаффоров // Садои Шарқ. – Душанбе, №12, 1974. – С.129-143.
34. Фафуров, Б. Тоҷикон / Б. Фафуров. – Душанбе: Нашриёти муосир, 2020. – 976 с

35. Даниленко, В.П. Русская терминология / В.П. Даниленко. – Москва: Наука, 1977. – 148 с.
36. Давронов, А. Язык особенность «Кобусноме» Унсурулмаолии Кайковуса. / А. Давронов //АКД. – Душанбе, 1980. – 147с.
37. Джураев, Т. К. Научно-техническая терминология эпохи Авиценны и ее современное употребление. / Т. К. Джураев. – Душанбе: ТТУ им. академика М. Осими, 2009. – 170с.
38. Додихудоев Р. Х., Герценберг Л. Г. Таърихи забони тоҷикӣ. / Р. Х. Додихудоев, Л. Г. Герценберг. – Душанбе: Маориф, 1987. – 200 с.
39. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Ч. 1. – Душанбе: Ирфон, 1973.– 451с
40. Забони адабии ҳозираи тоҷик. – Ч. 2. – Душанбе: Ирфон, 1975. – 430с
41. Забон ва худшиносии миллӣ. //Маҷмуи мақолаҳои марбут ба истилоҳшиносӣ. – Душанбе, 2007. – 231 с.
42. Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо // Маҷмуаи мақолаҳои масоили истилоҳшиносии тоҷик. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 718 с.
43. Забон – рукни тоат //Маҷмуаи мақолаҳо. Китоби чорум. – Душанбе: ҶДММ “Хандъ”, 2008.-357с.
44. Забони тоҷикӣ дар мабнои мубоҳисаҳо //Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе: Ирфон, 2007. – 720 с.
45. Забони давлатӣ ва рушди истилоҳот. //Маҷмуаи мақолаҳо. – Душанбе: Шарқи озод, 2015. – 200 с.
46. Зеҳнӣ, Т. Аз таърихи вожагони забони тоҷикӣ / Т. Зеҳнӣ – Душанбе: Дониш, 1987. – 324 с.
47. Зеҳнӣ, Т. Фикри ман дар бораи забони чопакӣ // Овози тоҷик, 1928. – №285-86. //Забон ва худшиносии миллӣ (маҷмуаи мақолаҳо). Китоби якум. – Душанбе, 2007. – С.77-78.

48. Зикриёев, Ф. Оид ба тарзи лугавӣ-морфологии ташаккули матн (дар асоси маводи асарҳои бадеи С. Айнӣ) / Ф.Зикриёев // Устод Садриддин Айнӣ ва асолати забони тоҷикӣ. – Душанбе, 2009. – С. 5-12.
49. Исмоилов, Ш. Мавқеи суффикси-она дар калимасозии зарф / Ш.Исмоилов //Мактаби советӣ, №12, 1964.– С. 23-30.
50. Калонтаров, Я.И. Принципҳои асосии терминологии забони тоҷикӣ / Я.И. Калонтаров. – Душанбе: Дониш, 1971. – 103 с.
51. Калонтаров, Я.И. Вопросы терминологии в Таджикской ССР /Я.И.Калонтаров //Вопросы терминологии союзных республик. – М.: Наука, 1970. –17–56.
52. Калонтаров, Я.И. Масъалаҳои терминологии тоҷикии илмӣ ва ҷамъиятий-сиёсӣ аз нуқтаи назари таълимоти рафиқ Столин оид ба забон /Я.И. Калонтаров //Мактаби советӣ, 1952, № 7. – С. 33– 42.
53. Кабиров, Ш. Мавлоно – вожасози беҳамто / Ш. Кабиров //Забон – рукни тоат (Маҷмуаи мақолаҳо). Китоби 3. – Душанбе: ҶДММ “Ханда”, 2008. – С.135-141.
54. Калонтаров, Я.И. Принципҳои асосии терминологии забони тоҷикӣ /Я.И. Калонтаров. – Душанбе, 1971. – 62 с.
55. Камолиддинов, Б. Муродифоти синтаксисӣ ва ҳусни баён / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Маориф,1986. – 133 с.
56. Камолиддинов, Б. Услубшиносӣ / Б. Камолиддинов – Душанбе: Ирфон, 1973. – 115 с.
57. Камолиддинов, Б. Ҳусусияти услубии сарфу наҳви забони тоҷикӣ. / Б. Камолиддинов-Душанбе: Маориф. 1992.-126с.
58. Камолиддинов, Б. Сухан аз баҳри дигарон гӯянд / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Дунёи дониш, 2015. – 400с.
59. Камолиддинов, Б. Меъёри забони адабӣ ва забони матбуот / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Пойтахт, 2015. –108с.

60. Камолиддинов Б. Ҳусни баён / Б. Камолиддинов. – Душанбе: Маориф, 1989. – 118 с.
61. Камолова, Г. Ҳусусиятҳои морфологии забони «Маҷмуъ-ут-таворих» / Г. Камолова. – Душанбе: Дониш, 1984. – 92 с.
62. Касимов, О. Суффиксальное словообразование имен существительных в «Шахмане» А. Фирдоуси / О. Касимов. Дис.... канд. филол. наук. – Душанбе, 1988. – 188 с.
63. Кирсанова, М. Ю. Современное делопроизводство / М. Ю. Кирсанова. – М., 2000. – 286 с.
64. Кушнерук, С. П. Документная лингвистика / С. П. Кушнерук. – Волгоград, 2009. – 90 с.
65. Кушнерук, С.П. Современный документный текст: созидание и исследование / С. П. Кушнерук. – М., 2009. – 191с.
66. Қодирӣ, С. Истилоҳ саҳҳ ва кӯтоҳ бошад /С. Қодирӣ. //Садои шарқ, №2. 1974. – С. 128-142.
67. Қосимова, М.Н. Суффикси -ча / М. Қосимова // Масъалаҳои филологияи тоҷик. – Душанбе: УДТ ба номи Ленин, 1974. – С. 156-159.
68. Қосимова, М.Н. Таърихи забони адабии тоҷик (асрҳои IX-X) / М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2003. – 490 с.
69. Қосимова, М. Н. Чор унсур: маъниофаринӣ ва калимасозӣ (дар асоси маводи “Маснавии маънавӣ”) / М.Н. Қосимова. – Душанбе: Деваштич, 2007. – 266 с.
70. Қосимова, М.Н. Истилоҳоти қадимаи тоҷикӣ /М.Н. Қосимова. – Душанбе, 2007. – 171 с.
71. Лившиц, В. А. О внутренних законах развития таджикского языка / В. А. Лившиц // Известия АН Тадж. ССР Отд. общ. наук, Вып.5. – С. 87-103.
72. Лившиц В. А., Смирнова Л. П. Язык «Донишнома» и роль Ибн Сина в развитии персидско-таджикской научной терминологии.

- /А. Лившиц //Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока: XV годичная научная сессии ЛО ИВАН ССР. Ч. 3. 20 вып. – М., 1981. – С. 115-163
73. Львов, М. Р. Основы теория речи / М. Р. Львов. – М., 2002, –246 с.
74. Лотте, Д.С. Основные принципы построения научно-технической терминологии в науке и технике / Д. С. Лотте. – М.: Наука, 1969. – 200 с.
75. Лотте, Д.С. Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. – М.: Наука, 1970. – 271 с.
76. Лотте, Д.С. Проблематика определения терминов в словарях разных типов / Д. С. Лотте. – Л., 1974. –194 с.
77. Маликушшуаро Баҳор. Сабкшиносӣ ва татоввури насрӣ форсӣ.– Душанбе: Бухоро, 2012. – 569 с.
78. Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Истилоҳоти соҳаи меҳнат, ҳифзи иҷтимоӣ, тандурустӣ, фарҳанг, илм ва маориф дар қонунгузории ҶТ–Душанбе: Бухоро, 2014. –156 с.
79. Мартынова, Д. Э. История возникновения и развития терминов экономики: капитал, капиталоотдача, доход / Д. Э. Мартынова //Вестник СГУПСа, 2013. Вып. 29. –С. 119-120.
80. Масъалаҳои мубрами забони адабии тоҷик // Маҷмуаи мақолаҳо бахшида ба 80 солагии профессор Ҳомид Маҷидов./ – Душанбе, 2017. –363 с.
81. Маҷидов, Ҳ. Забони адабии муосири тоҷик. Ҷ.1. Лугатшиносӣ / Ҳ. Маҷидов. – Душанбе, 2007. – 242с.
82. Маҷидов, Ҳ. Мулоҳизае чанд роҷеъ ба баъзе масъалаҳои грамматикаи забони адабии тоҷик // Садои Шарқ, 2010, №2. – С. 133-143.

83. Маъсумӣ, Н. Очеркҳо оид ба инкишофи забони адабии тоҷик / Н. Маъсумӣ. – Сталинобод, 1959. – 294 с.
84. Маъсумӣ, Н. Забон ва услуби Аҳмади Доғиш / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Доғиш, 1976. – 73с.
85. Маъсумӣ, Н. Ҷаҳонбинӣ ва маҳорат / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Ирфон, 1966. – 267с.
86. Маъсумӣ, Н. Асарҳои мунтаҳаб. Забоншиносӣ. – Ҷ. II. / Н. Маъсумӣ. – Душанбе: Адиб, 2005. – 351с.
87. Меъёрҳои асосии терминологияи забони тоҷикӣ . – Душанбе, 1971. – 62 с.
88. Мирзоев, А. Забони адабиёти классикӣ ва муносибати он бо забони имрӯзai тоҷик / А.Мирзоев // Шарқи Сурх, 1949, №4. – С.7-15.
89. Мирзоев, С. Айнӣ ва тозагии забон / С.Мирзоев //Устод Айнӣ ва асолати забон (маҷмуаи мақолаҳо). – Душанбе: Деваштич, 2003. – С. 49-52.
90. Мирзо Ҳасани Султон. Истилоҳоти илмии «Китоб-ут-тафҳим»-и Абурайҳони Берунӣ / Мирзо Ҳасани Султон. – Душанбе: Доғиш, 2003. –168 с.
91. Мирзо Ҳасани Султон. Ташаккули истилоҳоти тиббии форсии тоҷикӣ / Мирзо Ҳасани Султон //Паёми Доғишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, №5. – Душанбе: 2007. – С. 18–25.
92. Мирзо Ҳасани Султон. Истилоҳшиносӣ ва истилоҳнигории тоҷикӣ. – Душанбе, 2019. 117 с.
93. Мисбоҳиддини Нарзиқул. “Эъчози хусравӣ”-и Амир Хусрави Дехлавӣ ва суннатҳои номанигорӣ дар таърихи адабиёти форсии тоҷикӣ (асарҳои X-XIV) / Мисбоҳиддини Нарзиқул. – Душанбе: Сино, 2020. – 319 с.

94. Музофиришоев М. Наввожаҳо ва усули тавлиди онҳо дар забони адабии мусоири тоҷикӣ / М. Музофиришоев. – Душанбе: Эр-граф, 2013. – 172с.
95. Муҳаббатов, А. Истилоҳоти варзишии забони форсии мусоир // А. Муҳаббатов. – Душанбе, 2007. – 202 с.
96. Муҳаммадиев, М. Принципҳои асосии қалимасозии забони тоҷикӣ / М. Муҳаммадиев // Масъалаҳои забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1967. – 68 с.
97. Муҳаммадиев, М. Вожаиносии забони мусоири тоҷик / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1999. – 247с.
98. Муҳаммадиев, М. Луғати муродифҳои забони тоҷикӣ / М. Муҳаммадиев. – Душанбе, 1993. – 122с.
99. Муҳаммадиев М., Талбакова Ҳ., Нурмуҳаммадов Ю. Вожаиносии забони адабии тоҷик / М.Муҳаммадиев, Ҳ.Талбакова, Ю. Нурмуҳаммадов. – Душанбе, 1997. – 189 с.
100. Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. Забони миллӣ ва ҷаҳонгаройӣ /Муҳаммадҷон Шакурии Бухорӣ. – Душанбе: Шӯроиён, 2010. – 220 с.
101. Муҳторов, З. Таърихи забони тоҷикӣ /З.Муҳторов. – Душанбе: Ҳумо, 2003. – 152с.
102. Мустафокулов Ш. Тартиби бақайдгирии давлатӣ ва намунаи ҳуччатҳои таъсисии баъзе намуди шахсони ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон / Ш. Мустафокулов. – Душанбе, 2006. – 353с.
103. Набиев, М. Забони адабии ҳозираи тоҷик. Наҳв. Қ. 2. /М.Набиев. – Душанбе: Маориф, 1992. – 205 с.
104. Назарзода, С. Забон ва истилоҳот /С.Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2003. – 148 с.
105. Назарзода, С. Ташакули истилоҳоти иҷтимоӣ-сиёсии забони тоҷикӣ дар садаи XX / С. Назарзода. – Душанбе: Дониш, 2004. – 302 с.

106. Назарзода С. Истилоҳоти забони тоҷикӣ: таърих, гаройиш ва дурнамо / С. Назарзода—Душанбе: Буҳоро, 2013. – 371 с.
107. Ниёзӣ, Ш. Н. Исм ва сифат дар забони тоҷикӣ / Ш. Н. Ниёзӣ // Очеркҳо оид ба грамматикаи забони тоҷикӣ. – Ҷ. 7.-Сталиnobод, 1964. – 48 с.
108. Ниёзмуҳаммадов Б., Бухоризода А.Л., Калонтаров Я.И. О терминологической работе в Таджикистане //Вопросы терминологии. –М.: 1961.— С. 3-25.
109. Ниёзмуҳаммадов, Б. Очеркҳо оид ба баъзе масъалаҳои забоншиносии тоҷик / Ниёзмуҳаммадов Б. – Сталиnobод, 1960. 216 с.
110. Ниёзмуҳаммадов, Б. Забоншиносии тоҷик. Асарҳои мунтаҳаб / Ниёзмуҳаммадов Б. – Душанбе: Дониш, 1970. – 386 с.
111. Ниёзӣ, Ш. Н. Оид ба ҳиссаҳои номии нутқ дар забони тоҷикӣ./ Ш. Н. Ниёзӣ // Изв АН Тадж ССР. Отдел. общ.наук.- 1954.– №5. – С. 147-153.
112. Норматов, М. Забоншиносии умумӣ / М.Норматов. – Душанбе, 2015. – 271 с.
113. Норматов, М. Забони адабии мӯосири тоҷик. Синтаксис. / М.Норматов. – Душанбе: Матбуот, 2006. – 324 с.
114. Нуров, П. Проявление и развитие таджикской научной терминологии /П. Нуров //Известия АН Республики Таджикистан, №3–4, 1995.– С. 65–73.
115. Нуров, П. Ташаккул ва таҳаввули истилоҳоти тоҷикии физикӣ / П. Нуров. – Душанбе: 1997. – 118 с.
116. Нуров П.Г. Таджикская научно-техническая терминология / П.Г.Нуров. – Душанбе: Дониш, 2009. –182 с.
117. Оранский, Н. М. Введение в иранскую филологию / Н.М. Оранский. – М.: Наука, 1988. – 389 с.

118. Основы иранского языкознания. Среднеиранские языки. – М.: Наука, 1981. – 544 с.
119. Основы иранского языкознания. Новоиранские языки. – М.: Наука, 1982.-544 с.
120. Офаридаев Н. Ҳамгунсозӣ ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ /Н.Офаридаев // Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони давлатӣ (маҷмуаи мақолаҳои конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ). – Душанбе: Ирфон, 2014.– С. 44-50.
121. Парвиз Нотили Хонларӣ. Баҳсе дар соҳтани феъл // Таърихи забони форсӣ. Ҷилди 2. Интишори бунёди фарҳангӣ Эрон, чопхонаи «Зар», 1949ҳ.шамсӣ 423с.
122. Пейсиков, Л. С. Транспозиция как способ словообразования в иранских языках. / Л. С. Пейсиков // Иранская филология.–М., 1964.
123. Пейсиков, Л. С. Очерки по словообразованию персидского языка. / Л.С. Пейсиков–М.: Изд. МГУ, 1973.–200 с.
124. Пейсиков, Л. С. Вопросы синтаксиса персидского языка. / Л.С. Пейсиков – М.: Изд. МГУ. 1975.–207 с.
125. Пейсиков, Л.С. К истории словообразования отыменных глаголов в персидском языке. / Л.С. Пейсиков // Иранское языкознание. История, этимология, типология (К 75-летию проф. В И.Абаева). – М., 1976. – С.190-199.
126. Принципҳои асосии терминологии забони тоҷикӣ. – Душанбе, 1971. – 62 с.
127. Растворгудова, В. С. Краткий очерк грамматики таджикского языка. / В. С. Растворгудова // Таджикско-русский словарь. – М.: Госиздат иностранных и национальных словарей. 1954. – С.529-570.
128. Растворгудова В. С., Керимова А. А. Система таджикского глагола./ В. С. Растворгудова, А. А. Керимова. – М.: Наука, 1964. – 286 с.

129. Растворгумова, В.С. Изучение таджикского языка в СССР. / В.С. Растворгумова // Очерки по истории изучения иранских языков. – М.: Изд. АН СССР, 1962. – С.33-67.
130. Растворгумова, В.С. Среднеперсидский язык. / В.С. Растворгумова. – М.: Наука, 1966. – 160с.
131. Рахманин, Л. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. / Л. В. Рахманин. – М.:, 1973. – 271с.
132. Раупов, Х. «Фарҳанги Ҷаҳонгирӣ» ҳамчун сарчашмаи лексикографияи тоҷику форс. / Раупов Х. – Душанбе: Дониш, 1973. – 191 с.
133. Раҳмон, Э. Ба забони модарӣ чун ба забони модар арҷ гузорем. / Э. Раҳмон. // «Ҷумҳурият», 24 июля соли 2008.
134. Реформатский, А.А. Введение в языкознание. / А.А. Реформатский. – М.: Просвещение, 1966. – 542 с.
135. Розенфельд, А.З. Очерки по грамматике таджикского языка / А.З. Розенфельд. – Сталинабад, 1954. – Вып. 4. – 79с.
136. Рубинчик, Ю. А. Грамматика персидского языка. М.:, 2001. – 500с.
137. Рустамов , М. Таджикская грамматическая терминология М. Рустамов. – Душанбе, 1972. – 256 с.
138. Рустамов, Ш. Мулоҳизаҳо дар ҳусуси калимаи «гоҳ» / Ш. Рустамов // Маориф ва маданият. – 1969. – 12 июн.
139. Рустамов, Ш. Ба исм гузаштани сифат / Ш. Рустамов // Мактаби советӣ. – 1970. – №3. – С.25-28.
140. Рустамов, Ш. Оид ба калимасозӣ ва ҳусни сухан / Ш. Рустамов // Садои Шарқ. – 1971. – №6. – С.114-124.
141. Рустамов, Ш. Ҳақиқат зодай баҳс аст / Ш. Рустамов // Мактаби советӣ, 1970. – №6. – С.27-32.
142. Рустамов, Ш. Таснифоти ҳиссаҳои нутқ ва мавқеи исм / Ш. Рустамов. – Душанбе: Ирфон, 1972. – 92 с.

143. Рустамов, Ш. Калимасозии исм дар забони адабии ҳозираи тоҷик / Ш. Рустамов. – Душанбе: Дониш, 1972. – 79 с.
144. Рустамов, Ш. Як қолаби калимасозии исм / Ш. Рустамов // Масъалаҳои забоншиносӣ. – Душанбе: Дониш, 1975. – С.42-48.
145. Султонов, М. Б. Становление и развитие персидско-таджикской научной терминологии / М.Б. Султонов – Душанбе: Дониш, 2008. –342с. С. 38-40
146. Сабзаев, С. Забон ва услуби шоирони маорифпарвар / С.Сабзаев. – Душанбе: Маориф, 1991. – 80 с.
147. Саломов, А. Д. Адаптация арабских заимствований в таджикском языке (по материалам «Воспоминание» Садриддина Айни). / А. Д. Саломов. – АКД. – Душанбе, 2010. – 26.
148. Саймиддинов, Д. К вопросу о происхождении пазенда / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 1980. – С. 268-270.
149. Саидов, Х. А. Низом дипломатических терминов в таджикском и английском языках. / Х.А.Саидов. – Душанбе: Сино, 2013. – 327с.
150. Саймиддинов, Д. Истилоҳоти идории замони Сосониён. / Д. Саймиддинов. – Душанбе,1995.
151. Саймиддинов, Д. Номҳои хешовандӣ дар осори замони Сосониён. / Д. Саймиддинов // Мардумгиёҳ, 1997. – № 1. – С. 112-115
152. Саймиддинов, Д. Вожасозии забони форсии миёна. / Д. Саймиддинов. – Душанбе, 2001. – 310 с.
153. Саймиддинов, Д. Пажӯҳишҳои забоншиносӣ. / Д. Саймиддинов. – Душанбе: Шарқи озод, 2013. – 208с.
154. Сафаров, Ш. А. Фарҳанги варзиш ва тафсирии бозихои миллӣ ҳамчун воситаи рушди шахсияти донишҷӯён / Ш. А.Сафаров. – Душанбе: Маориф ва фарҳанг, 2012. – 408с.

155. Сатторзода, А. Лузуми ҳамгун сохтани истилоҳот дар забони форсӣ (дарӣ ва тоҷикӣ) // Ахбори АФ РСС Тоҷикистон. Серияи шарқшиносӣ, таъриҳ, филология. 1991.– №4.– С. 10-13.
156. Сиёев, Б. Очерк доир ба таърихи феъли забони адабии тоҷик / Б. Сиёев. – Душанбе: Дониш, 1968. – 163 с.
157. Сиёев, Б. Аз таърихи ҷамъбандии исмҳо дар забони тоҷикӣ // Масъалаҳои забоншиносии тоҷик. – Душанбе, 1967. – С. 32-61
158. Сиёев, Б. Баъзе мулоҳизаҳо оид ба ҳусусияти ҷонишинҳо / Б. Сиёев // Мактаби советӣ, №5, 1966. – С. 8-12.
159. Смирницкий, А. И. К вопросу о слове / А. И Смирницкий. // Проблема «отдельности слова» // Вопросы теории и истории языка. –М., 1952.
160. Смирнов, Г. Н. Этика деловых отношений / Г. Н. Смирнов. – М., 2000. – 178 с.
161. Ссоюр. Ф.дe. Курс общей лингвистики // Введение в языкознание: Хрестоматия: учебное пособие для вузов / ссот. А. В. Блинов, И.И. Богатырева, В.П. Мурат, Г.И. Рапова. М.: Аспект Пресс, 2001. – С.5-54
162. Сулаймонов, С. Очерки мухтасари сарф (морфология)-и забони арабӣ / С. Сулаймонов. – Душанбе: Ирфон, 2005. – 119с.
163. Тарҷума ва балоғати сухан. Ч. 1. Душанбе: Нодир, 2004. – 144с.
164. Тарҷума ва балоғати сухан. Ч. 2. Душанбе: Деваштич. – 2005. – 192 с.
165. Вожагони забони адабии ҳозираи тоҷик / К. Тоҳирова. – Душанбе: Ирфон, 1967. – 86 с.
166. Тоҷиев, Д. Осори муњтаҳаб. / Д.Тоҷиев. – Душанбе: Деваштич, 2005. – 484 с.
167. Тӯраев, Б.Б. Таҳқиқи лексикӣ-семантиկӣ ва қалимасозии микротопонимияи водии Яғноб /Б.Б.Тӯраев. – Дис. номз. илм. филологӣ. – Душанбе, 2010. –223 с.

168. Тӯраҳасанов, Қ. Меъёрҳои истилоҳгузинӣ. – Паёми ДМТ №2. – Душанбе, 2004. – С. 19–21.
169. Устод Айнӣ ва асолати забон. //Маҷмуи мақолаҳо. – Душанбе: Деваштич, 2003. – 87 с.
170. Фатхуллоев, С. Сухане чанд оиди «Истилоҳнома» Душанбе, 1991 // Садои Шарқ, 1991.
171. Фитрат, А. Қоидаҳои забони тоҷикӣ. / А.Фитрат. – Душанбе: Сино, 2009. – 127 с.
172. Ҳалимова, С.Ш. Вожаю истилоҳоти пешаварӣ дар осори Сайдои Насафӣ /С.Ш. Ҳалимова. – Душанбе: Ирфон, 2014. – 176 с.
173. Ҳакимова, Б.Н. Истилоҳоти ғаллаҷоти забони тоҷикӣ: таҳлили соҳторӣ ва маънӣ. – Душанбе, 2008. – 150 с.
174. Ҳакимова, Б.Н. Лугат ва истилоҳоти марбут ба расму ойин ва пешаҳои кишоварзӣ // Ахбори ДДҲБСТ №1 [62]. 2012.– С. 23-29.
175. Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ. Чаҳор гулзор – Душанбе: Шарқи озод, 1998. – 116с.
176. Ӯнсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. – Душанбе, 2016. – 239 с
177. Ҳоҷаев, Д. Ташаккул ва таҳаввули илми забоншиносии форсу тоҷик дар асрҳои миёна. / Д.Ҳоҷаев. – Душанбе: Диловар, 1998. – 152с.
178. Ҳоҷаев , Д. Андешаҳои Ҳоҷа Ҳасани Нисорӣ дар боби феъли забони тоҷикӣ (форсӣ) / Д.Ҳоҷаев. – Душанбе: Адаб, 1993. – С. 3-7.
179. Ҳоҷаев, Д. Афкори забоншиносии тоҷик дар асрҳои X-XVI / Д.Ҳоҷаев. –Душанбе, 2013. – 343 с.
180. Ҳалимов, С. Садриддин Айнӣ ва баъзе масъалаҳои инкишофи забони адабии тоҷик. / С. Ҳалимов. – Душанбе: Ирфон, 1974. – 111с.

181. Ҳалимов, С. Калимасозии исм дар забони адабии тоҷик (аз рӯйи забони «Гулистон»-и Саъдӣ). / С. Ҳалимов // Масъалаҳои забон ва адабиёт. К. 1/2. – Душанбе, 1975. – С. 283-307.
182. Ҳалимов, С. Таърихи забони адабии тоҷик. / С. Ҳалимов. – Душанбе, 1979. – 95 с.
183. Ҳалимов, С. Калимасозии сифат дар забони адабии тоҷик. // Забон-рукни тоат. (маҷмуаи мақолаҳо) / С. Ҳалимов, Китоби чорум. –Душанбе, 2009. – С.235-247.
184. Ҳалимов С., Шукрова К. Забони ҳозираи тоҷик (ҳиссаҳои номии нутқ) / С. Ҳалимов, К. Шукрова. – Душанбе, 1988. – 100с.
185. Ҳочиев, С. Забони тоҷикӣ дар ибтидои асри XX / С. Ҳочиев. –Душанбе: Дониш, 1967. – 166 с.
186. Ҳусейнов Ҳ., Шукрова К. Луғати терминҳои забоншиносӣ. / Ҳ. Ҳусейнов, К. Шукрова. –Душанбе: Маориф, 1983. – 256 с.
187. Ҳусейнов, Ҳ. Забон ва услуби “Одина”-и устод Айнӣ. / Ҳ. Ҳусейнов. – Душанбе: Ирфон, 1973. – 254 с.
188. Чхеидзе, Т. Д. Именное словообразование в персидском языке / Т. Д. Чхеидзе. – Тбилиси, 1969. – 141 с.
189. Ҷумаев, М. Навъҳои маъмул ва гайримаъмули феъли солими забони арабӣ / М. Ҷумъаев. –Душанбе: Ирфон, 2012. – 95 с.
190. Ҷумъаев, М. Баъзе масъалаҳои забони матбуот / Ҷумъаев М. – Душанбе: Аржанг, 2016. – 164с.
191. Шаропов, Н. А. Пути развития лексики современного таджикского литературного языка / А.Н.Шаропов. – Душанбе: Дониш, 1988. – 134 с.
192. Шанский, Н.М. Очерки по русскому словообразованию / Н.М. Шанский. – М.: Изд. МГУ, 1968. – 312 с.
193. Шоев, Э. Суффиксальное словообразование относительных имен прилагательных в современном таджикском литературном

- языке / на материале суффикса-ӣ,-ғӣ,-вӣ / Шоев Э. Дис. канд. филол. наук. – Душанбе, 1983. – 201с.
194. Шоев, Э. Суффикальное словообразование относительных имен прилагательных и современном таджикском литературном языке (на примере суффикса-ӣ/-ғӣ,-вӣ / Э. Шоев. АҚД. – Душанбе, 1984. – 20 с.
195. Шоев, Э. Морфемаи сифати нисбисози-ӣ ва муродифҳои он / Э. Шоев //Актуальные проблемы иранской филологии. – Душанбе: Дониш, 1985. – С. 176-184.
196. Шоев, Э. Суффикси-ор. / Э.Шоев // Рӯзномаи «Газетаи муалимон», 1982, 10 август.
197. Шокиров, Т. Истилоҳоти ҳуқуқшиносии тоисломӣ дар забони тоҷикӣ / Т.Шокиров. – Душанбе, 2008 – 147с.
198. Шокиров, Т. Истилоҳоти ҳуқуқшиносӣ дар “Авесто” / Т. Шокиров. –Хуҷанд: Раҳим Ҷалил, 2008. –72 с.
199. Шокиров, Т. Истилоҳ, истилоҳшиносӣ ва мушкилоти он дар забони тоҷикӣ / Маҷмӯи мақолаҳои Конференсияи ҷумҳуриявии илмии “Танзим ва корбурди истилоҳот дар забони тоҷикӣ”. – Душанбе: Ирфон, 2014. – С.30-39.
200. Шукуров, М. Пайванди замонҳо ва ҳалқҳо: маҷмуаи мақолаҳо. / М. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 1982.
201. Шукуров, М. Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад / М. Шукуров. – Душанбе: Ирфон, 2005. –399 с.
202. Шукуров, М. Забони мо-ҳастии мост / М. Шукуров – Душанбе: Маориф, 1991. – 232с.
203. Шукуров, М. Инсонгароии омӯзиш бо забони миллӣ / М.Шукуров – Душанбе: Пайванд, 2002. – 148 с.
204. Шукуров, Г. Таҳаввули забони адабии тоҷик дар даврони истиқлол / Г. Шукуров. – Душанбе: Эр-граф, 2011. – 155 с.

205. Шукуров, Г. Луғати вожаҳои нав / Г. Шукуров. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 55 с

206. Эмомалӣ Раҳмон. Забони миллат – ҳастии миллат / Э. Раҳмон. // Китоби 1. – Душанбе: Эр граф, 2016. – 491 с.

Б) Луғатномаҳо

207. Калонтаров Я. И., Капранов В. А. Краткий русско-таджикский словарь лингвистических терминов. – Душанбе, 1974. – 95 с.

208. Баранов Х. К. Арабско – русский словарь-М. Русский язык, 1985.-944 с.

209. Бобомуродов Ш., Муъминов А. Луғати муҳтасари қалимасозии забони адабии ҳозираи тоҷик. – Душанбе: Маориф, 1983. – 230 с.

210. Восканян, Г. А. Русско-персидский словарь. – М., 1986. – 832 с.

211. Деххудо, Алиакбар. Луғатномаи Деххудо ч.2. // Алиакбари Деххудо. – Техрон: Донишгоҳи Техрон, 1987. – 128 с.

212. Исмоилов И., Чумаев М. Луғат (руси-тоҷикӣ-арабӣ). Истилоҳоти ҳарбию техникӣ, вожаномаи ВАО ва иқтисод. – Душанбе, 2010. – 128 с.

213. Калонтаров Я.И., Капранов В.А. Краткий русско-таджикский словарь лингвистических терминов. – Душанбе, 1974. – 95 с.

214. Лингвистический энциклопедический словарь. –М.: Советская энциклопедия, 1982. – 628 с.

215. Мирзоев Я.Н., Цоцова Г.М., Зарифӣ С. Луғати русӣ-тоҷикии истилоҳоти савдо. – Душанбе: Маориф, 1992. – 128 с.

216. Назарзода, С. Фарҳанги муҳтасари истилоҳоти иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе: Дониш, 2006. – 143 с.

217. Муҳаммад Муин. Фарҳанги Муин /Муин Муҳаммад. Ҷ.1. – Техрон: Китоби роҳи нав, 1381. – 1102 с

218. Назарзода С. Фарҳанги мухтасари истилоҳоти коргузорӣ (англисӣ-тоҷикӣ-форсӣ). – Душанбе, 2005. – 143 с
219. Фарҳанги забони тоҷикӣ (Дар зери таҳрири М. Ш. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Ҳошимов, Н. А. Маъсумӣ). -М.: Советская энциклопедия. Ч. 1.-951 с.
220. Фарҳанги мухтасари коргузорӣ. Мураттиб С. Назарзода. – Душанбе, 1993. – 120 с.
221. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ч.1. – Душанбе, Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёт ба номи Рӯдакӣ, 2008. – 945 с.
222. Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ. Ч.2 – Душанбе, Пажуҳишгоҳи забон ва адабиёт ба номи Рӯдакӣ, 2008. – 784 с.
223. Юридический словарь Т. 1. – М.: Госюриздан, 1956.-687 с.
224. Юридический словарь Т. 2. – М.: Госюриздан, 1956.-663 с.

В) Сарчашмаҳо

225. Қодиров Б. Коргузорӣ ва дафтардорӣ. – Ҳуҷанд, 2000. – 270 с.
226. Оймаҳмадов М., Раҳимов Ш., Раҳматова Г. Фарҳанги истилоҳоти байналмилалии бонкдорӣ. Душанбе: Техрон, 1999. – 643 с.
227. Одинев Н., Олимова П., Турсунова М. Дастур ва маҷмуи машқҳо оид ба омӯзиши ҳуччатҳои расмӣ. – Душанбе: Донишгоҳи технологий Тоҷикистон, 2006. – 55 с.
228. Пироғ Т., Ҳонҷонов А., Султон М. Ҳ. Фарҳанги молия ва бонкдорӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2008. – 569 с.
229. Раҳмонзода А.А., Насимов А.Н., Расулов Ф.Р. Фарҳанги тафсирии иқтисодии русӣ-англисӣ-тоҷикӣ. – Душанбе: Ирфон, 2017. – 649 с.
230. Раҳимов О.Н., Зиёев С.С., Соҳибназаров Ф.Ҳ. Фарҳанги истилоҳоти назарияи иқтисодӣ (тарҷума ва тафсир). – Душанбе: Эр-граф, 2014. – 271 с.

231. Хокироев Р. Корҳои мустақили донишҷӯён. – Душанбе: Сино, 2008. – 72 с.
232. Хондjonов А., Курбонов А. Краткий русско-таджикский словарь экономический терминов. – Душанбе: Шарқи озод, 2014. – 299 с.
233. Хонҷонов, А. Лугати муосири иқтисодӣ. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 224с.
234. Ҳабибов С. Ҳ., Фақеров Ҳ. Н., Ҷамшедов М. Ҷ. Лугати истилоҳоти иқтисодӣ (русӣ-тоҷикӣ). – Душанбе, 2010.– 323 с.
235. Ҳасани Ёрзод, Муаззами Диловар. Фарҳанги молиёт (русӣ ба англисӣ ва тоҷикӣ). – Душанбе: Деваштич, 2003. – 293 с.
236. Шарипов, Ф. Лугати муҳтасари истилоҳоти бонкдорӣ. – Душанбе: Эр-граф, 2012. – 381 с.
237. Шобеков М. Лугати тафсирии байналмилалии ҳисботи молиявӣ (русӣ-англисӣ-тоҷикӣ). – Душанбе, Империал-Групп, 2010. – 141 с.
238. Юсупов А., Азизов Ф.Ҳ., Каримов Ҳ. Лугати муҳтасари ибораҳои иқтисодӣ. – Ҳуҷанд, 2011. – 103 с.

Г) Манобеи электронӣ ҳамчун сарчашма

239. <https://nbt.tj/tj/>
240. https://nbt.tj/tj/payment_system/rushdi-bozori-kort-oi-pardokhtii-bonk.php
241. https://www.andoz.tj/docs/Dasturamalho_2022/1_Hujrai_Shahs_i_tj.pdf Маводи электронӣ. С. 1. Санаи муроҷиат: (28.08.22. 11:43).
242. https://www.andoz.tj/docs/Dasturamalho_2022/3_DasturamalS odda-17_tj.pdf маводи электронӣ С.17 Санаи муроҷиат: 28.08.22.
243. <https://www.stat.tj/tj/regulations> маводи электронӣ С.6. санаи муроҷиат: С. 13: 45. 28 .08.22.